

# АСОСҲОИ ҲУҚУҚИ КОНСТИТУТСИОНӢ

Китоби дарсӣ барои донишомӯзони синфи 9-уми  
мактабҳои таълими миёнаи умумӣ

Нашри чоруми ислоҳшуда ва мукаммалгардида

*Вазорати таълими халқи  
Республики Ўзбекистон ба нашр тавсия намудааст*

САРТАҲИРИЯТИ ШИРКАТИ  
САҲҲОМИИ ТАБЪУ НАШРИ «SHARQ»  
ТОШКАНД – 2019

**Тақризчиён:****Аккулова С.**

- омӯзгори калони кафедраи «Методикаи фанҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ»-и Маркази ҳуқуқии бозомӯйӣ ва тақмили ихтисоси ходимиони таълими ҳалқи назди Донишгоҳи давлатии педагогии Тошканд ба номи Низомӣ;

**Шермуҳамедова С.В.** – омӯзгори калони кафедраи «Методикаи фанҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ»-и Маркази ҳуқуқии бозомӯйӣ ва тақмили ихтисоси ходимиони таълими ҳалқи назди Донишгоҳи давлатии педагогии Тошканд ба номи Низомӣ;

**Юнусова М.**

- омӯзгори фанни «Асосҳои давлат ва ҳуқуқ»-и мактаби раками 44-уми шаҳри Тошканд.

**Ҷамоаи муаллифон:**

Тансикбаева Г.М. §§-1,3,29,30. Костетский В.А. §§ 1—30

**Аломатҳои шартӣ:****Қонуни асосӣ муқаррар мекунад****Ҳуҷҷати нормативӣ****Супории****Эътибор дихед!****Дар ёд доред!****Холосабандӣ мекунем****Худатонро санҷед!**

К – 64 Тансикбаева Г.М., Костетский В.А.

Асосҳои ҳуқуқи конституционӣ: китоби дарсӣ барои донишомӯзони синфи 9-уми мактабҳои таълими миёнаи умумӣ / Зери таҳрири А.Х.Сайдов. – Т.: «Sharq», 2019. – 200 с.

**ISBN 978-9943-26-931-6****УЎК 342.4(075)****КБК 67.400я 721**

Аз ҳисоби маблағҳои Бунёди мақсадноки китоби республика чоп шудааст.

© Г.М.Тансикбаева, В.А.Костетский, 2010, 2014, 2019.

© Сартахририяти ширкати сахҳомии табъу  
нашри «Шарқ», 2010, 2014, 2019.

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях

UZEDU.ONLINE

## САЁХАТ БА ОЛАМИ КОНСТИТУТСИЯ

Дар дasti шумо китобест, ки дар бораи олами мураккаб, серқирра ва акоиби донишҳои ҳуқуқӣ маълумот медиҳад. Эълон шудани истиқлолияти давлатӣ ва сохтани давлати ҳуқуқии демократии соҳибихтиёр дар Республикаи Ўзбекистон аз ташаккули асоси юридикӣ – таҳкурсии қонуният ва тартиби ҳуқуқ, ки муносибати байни давлат ва шахсиятро муайян меқунад, оғоз ёфт. Аз ин рӯ иҷрои қонунҳо аз тарафи шаҳрвандон бояд бошуурона ва бар асоси қонун бошад.



Президенти Республикаи Ўзбекистон Ш.Мирзиёев дар маърӯзааш баҳшида ба Рўзи Конститутсия чунин гуфт: «Дар асоси Конститутсиямон дар мамлакатамон низоми қонунгузории миллӣ, мақомоти давлатӣ, институтҳои шаҳрвандӣ ташаккул ёфтанд. Ҳоло дар ҳамаи ҷабҳаҳо ислоҳотҳои бузургмиқёс ба амал бароварда мешаванд. Салоҳияти иҷтимоию иқтисодӣ, сиёсӣ ва ҳарбиамон боло рафта, ҷаҳонбинии шаҳрвандонамон беш аз пеш баланд мегардад. Ҳамаи инҳо пеш аз ҳама натиҷаи қувваю қудрати ҳаётбахши Қонуни асосиамон аст».

Донишманди бузурги шарқ Абуалӣ ибни Сино ба саволи «Чаро дар дунё разолат зиёд аст?» чунин ҷавоб додааст: «Боисаш мову шумо. Зоро бино ба сабаби нодониву ҷаҳолат дар аснои набард бо разолат мо таслим мешавем ва бо ҳамин ба паҳн шудани бадкирдорӣ имкон фароҳам меоварем».

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях

Дар ҳар як дарси ҳамин китоби дарсй ба шумо вазъиятҳои мухталифоро ҳавола хоҳем кард, ки ба воситаи ҳуччатҳои қонунҳои дар амал буда онҳоро ҳаллу фасл карда метавонед. Агар шуморо қадоме аз муаммоҳо ҷалби таваҷҷӯҳ намояд, метавонед ба ҳуччатҳои дахлдори қонунии Республикаи Ўзбекистон мурозиат намоед.

Дар матн ба вожаву истилоҳдое ва мағҳуму ифодаҳои юридикие, ки дар амалиёти ҷаҳонӣ қабул гардидаанд, вомехӯред. Дар чунин ҳолат ба луғати истилоҳоти юридикие, ки дар охири китоб ҷой гирифтааст, мурозиат кунед.

Бо мақсади санчиши омӯзиши маводи дарс дар охири ҳар як дарс саволҳои назоратӣ илова гардидаанд.

**Аҳамияти омӯхтани асосҳои ҳуқуқи конститутсионӣ** аз ин иборат аст, ки зимни он тафовуту фарқи қабул ва ё манъ будани ҳаракатҳоро меомӯзед, усулҳои ҳимояи манфиатҳо ва ҳуқуқи худро дармеёбед, аз ҳама муҳимаш, дар сурати риоя ба қонун ба тантанаи адолат боварии комил ҳосил карда метавонед.

Шумо бо ёрии қонунҳо имконпазирии ҳалли аксарияти муаммоҳое, ки дар зиндагии ҳар як инсон ба вучуд меоянд, дониста мегиред.


Таълими ҳуқуқӣ қисми таркибии маданияти ҳуқуқист, яъне аз бар намудани ҷиҳатҳои мусбӣ ва пурарзишест, ки ба инсон ҳуқуқ медиҳад. Ҷамъи сифатҳои ахлоқӣ ва ҳуқуқӣ айнан асоси маданияти баланди ҳуқуқиро ташкил медиҳад. Мачмӯи фазилатҳои ахлоқӣ ва донишҳои ҳуқуқӣ асоси маданияти баланди ҳуқуқиро ташкил медиҳад. Аз бар намудани асосҳои қонунҳои давлатӣ барои муносабати мусбӣ доштан ба қонунҳо, зарурати ичро онҳо шароит фароҳам меоварад.

Умедворем, донишҳое, ки оиди **асосҳои ҳуқуқи конститутсионӣ** мегиред, на факат барои ҳалли муаммоҳои оянда, инчунин барои муаммоҳои имрӯзаатон ёрӣ медиҳанд.

**Азизон, роҳи сафед ба дунёи донишҳои ҳуқуқӣ!**

# ФАСЛИ 1

## КОНСТИТУТСИЯ – ҚОНУНИ АСОСИИ ДАВЛАТ



Бо боварии комил гуфтан мумкин аст, ки Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон намунаи олии тафаккури сиёсию ҳуқуқии халқамон аст. Он кафолати қонунии ба касе мутеъ нашуда, ҳур ва озод, сулҳу осоиш ва зиндагии фаровон шуда меояд. Дар бобати барпо намудани давлати демократии ҳуқуқии ба муносибатҳои бозор асосёфта, чамъияти пурзўри шаҳрвандӣ таҳкурсии мустаҳкам шуда хизмат мекунад.

Шавкат МИРЗИЁЕВ,  
Президенти Республикаи Ўзбекистон

### 1-§. ҲУҚУҚИ КОНСТИТУТСИОНИЙ

**Дар натиҷаи кор оид ба мавзӯъ шумо дониста мегиред:**

– оид ба мағҳуми «хуқуқи конститутсионий»;  
оид ба вобастагии он бо дигар соҳаҳои ҳуқуқ;  
оид ба нақши он дар низоми «Ҳуқуқшиносӣ».

**Чаро ба чамъият Конститутсия лозим?**

1. Конститутсия ва ҳуқуқи конститутсионий.
2. Ҳуқуқи конститутсионӣ – соҳаи асосии ҳуқуқ.
3. Тартиби даровардани тағиирот ба Конститутсия

### КОНСТИТУТСИЯ ВА ҲУҚУҚИ КОНСТИТУТСИОНИЙ

Шумо дар ҳаёти чамъияти бомаданият ва тараққипарвар Конститутсия, қонуни асосӣ буда нақши муҳим доштанашро нағз дониста гирифтед. Зеро дар Конститутсия аз тарафи давлат ҳуқуқҳои аз ҳама баркарор ва доимӣ ва ҳаёти чамъият мустаҳкам карда гузошта шудааст.

Калима «Конститутсия» аз «constitutio»-и лотинӣ гирифта шуда, маъноҳои «муқаррар қардан», «соҳт»-ро ифода мекунад, яъне Конститутсия соҳтори чомеа ва давлат, ҳокимияти давлатӣ ва дастгоҳҳои идоракуниро, инчунин, принсипҳои асосии фаъолият ва ваколатҳои онро, ҳуқуқу вазифаҳои асосии шаҳрвандонро, муносибатҳои чамъият ва шахсро пешбинӣ менамояд.

\*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях

Тамоми қонунҳо, кодексҳо, қарорҳо ва фармонҳо дар заминаи конститутсия ва мутобиқат ба он қабул карда мешаванд. Ин маъни онро медиҳад, ки ҳар як ҳуҷҷати меъёри давлат шарт аст ба конститутсия мувофиқ ояд. Конститутсия ба ҳамаи соҳаҳои ҳаёти чамъият, ба фаъолияти сиёсӣ, иқтисодӣ, маънавию ахлоқӣ, маишӣ, фаъолияти меҳнатӣ, ҳаёти шахсӣ ва монанди инҳо таъсир мерасонад.

**Дар кишварамон волоияти бечуну чарои Конститутсия ва қонунҳои Республикаи Ўзбекистон эътироф мегардад.**



**Дар ёд доред!**

**Конститутсия** Қонуни асосии давлат аст, ки дар он ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд эълон мегардад, эътироф ва кафолат дода мешавад, шакли идоракунӣ ва соҳти ҳудудии давлат, низоми ташкили идораҳои ҳокимияти марказӣ ва маҳаллӣ ва ваколати онҳо муайян мешавад, таъсиси органҳои ҳокимияти қонунбарор, иҷроия ва судӣ ба танзим оварда, низоми интихобот, рамзҳои давлат ва тартиби дохилкунии тафйирот ба Конститутсия пешбинӣ мешавад.



Тафовути байни Конститутсия ва ҳуқуқи конститутсионӣ дар он аст, ки конститутсия манбаи асосии соҳаи ҳуқуқи конститутсионӣ, мавзӯи омӯзиши конститутсия ҳамчун фанни таълим мебошад, яъне ҳуқуқи конституционӣ соҳаи ҳуқуқ буда, Конститутсия сарчашмаи ин соҳа аст.



### Супории 1

Вазъияти зеринро тасаввур кунед. Дар мамлакат ҳуқуқу тартибот, қонунҳо ва нормаҳои ҳуқуқ бекор шудаанд. Одамон ба онҳо риоя накунанд, ҳуқуқҳои дигаронро ҳурмат накунанд, ҳуқуқи ба ҷиноят ҷазо додан ва аз ҷазо озодкуниро ба ихтиёрашон гирифтаанд.

*Ба фикри шумо, дар чунин ҳолат дар давлат чӣ гуна ҳодисаҳо рӯй додданаи мумкин? Аз мавҷуд набудани қонунҳо пеш аз ҳам кӣ ҷабр мебинад?*

### Супории 2

*Ба фикри шумо, тартиби ҳуқуқ дар мамлакат ба қадом шароит вобаста аст?*

## 2. ҲУҚУҚИ КОНСТИТУТСИОНӢ – СОҲАИ АСОСИИ ҲУҚУҚ


Ҳуқуқ системаси меъёрҳои умумии ҳатмӣ аст. Ин меъёрҳо муносибатҳои гуногуни байни одамонро ба тартиб медарорад. масалан, агар баъзе меъёрҳо (нормаҳо) муносибатҳои соҳаи оиласвиро, дигаре муносибатҳои меҳнатӣ ё мулкафзалиятҳоро ба тартиб медароранд..

### Дар ёд доред!

Ҳуқуқ – ин маҷмӯи қоидаҳои маҷбурии ахлоқ барои тамоми аҳолии мамлакат аст, ки дар қонунҳо ва дигар ҳуччатҳои меъерию ҳуқуқӣ ва аз тарафи давлат бо қувва ҳифзшаванда мустаҳкам карда шудааст.

**Тартиби ҳуқук** – вазъи муайяни муносибатҳо дар ҷамъият буда, дар натиҷаи ҳама маҷбурӣ риоя кардани Қонуни асосии мамлақат – Конститутсия ва дигар меъёрҳои ҳуқуқӣ, таъмини ҳуқуқу озодиҳои шахс амалӣ мегардад.

**Ҳуқуқи конститутсионӣ** дар низоми ҳуқуқи миллӣ соҳаи асосӣ аст, зоро ҳамчун сарчашмаи асосии Конститутсия, ки қувваи аз ҳама олии юридикӣдорад, хизмат мекунад.




**Дар ёд доред!**

Конститутсия асоси низоми (системаи) томи ҳуқуқӣ шуда хизмат мекунад, зоро инкишифи ҳуқуқ аз Конститутсия сар мешавад, айнан ҳуди он ба ҳамаи қонунҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои меъёрию ҳуқуқӣ ҳаёт медиҳад. Неруи (куввати) олии юридикии Конститутсия ҳам дар ин намоён мешавад. Дигар ҳамаи ҳуҷҷатҳои ҳуқуқӣ аз Конститутсия ҳосил мешавад ва ба он бояд мувофиқ бошанд.

Низоми ҳуқуқро ба мисли пирамида тасаввур кунед. Дар қуллай он конститутсияро мебинем, аз қуллааш дар паҳлӯи он то ба суфачаҳо ҳамаи дигар ҳуҷҷатҳои нормативӣ – қонунҳо, кодексҳо, қарорҳо, фармонҳо, нормаҳои соҳавӣ ва ҳоказоро баръало мебинед.

Нормаҳои ҳуқуқи конститутсионӣ пойдевори тамоми нормаҳои юридикӣ, ҳар як соҳаи ҳуқуқ, ҳар кадом қонун, ҳуҷҷатҳои зерқонун ба ҳисоб меравад. Бинобар ин ҳуқуқи конститутсионӣ дар сохтори ҳуқуқи миллии ҳар кадом давлат дорои мавқеи асосӣ мебошад.



### **Манбай асосии ҳуқуқи конститутсионӣ Конститутсия мебошад.**

Аммо ҳуқуқи конститутсионӣ фақат аз конститутсия иборат набуда, балки дигар ҳуҷҷатҳои қонунӣ ва нормативио ҳуқуқӣ низ манбаъҳои ана ҳамин соҳаи ҳуқуқ ба ҳисоб мераванд.

### **3. ТАРТИБИ ДАРОВАРДАНИ ТАҒӢИРОТ БА КОНСТИТУТСИЯ**

Дар Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон дар мавриди таъмин кардани барқарории он, ҷиҳатҳое, ки ба зуд-зуд дигаргуншавии он монеъа эҷод мекунанд, ҷораҳои муҳофазакор дар назар дошта шудааст. Онҳо дар фасли VI-уми Қонуни Асосӣ баён шудаанд, дар он тартибу шартҳои даровардани ислоҳ оварда шудаанд.

Тағӣирот ба Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон танҳо дар он сурат ба амал меояд, ки агар аз се ду ҳиссаи умумии депутатҳои Палатаи қонунгузорӣ ва аъзоёни Сенати Олий мажлис ё дар референдуми Республикаи Ўзбекистон ба тарафдории он қонун овоз диханд. Палатаи қонунгузорӣ баъд аз даровардани дарҳости даҳлдор дар мобайни шаш моҳ оиди даровардани тасҳоҳот ва тағӣирот ба Конститутсия бо дарназардошти муҳокимаи ҳарҷониба мумкин аст қарор қабул кунад.

Агар Олий Мажлис пешниҳодро дар бораи даровардани дигаргуниҳо ба Конститутсия рад намояд, он пешниҳод пас аз як сол ба муҳокима мумкин аст аз сари нав дароварда шавад.

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях


Ҳамаи органҳои давлатӣ барои мувофиқати ҳуҷҷатҳояшон ба Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон масъуланд. Онҳо мувофиқи Конститутсия бояд кор баранд.



### Супории 3

*Фикр кунед ва ҷавоб дигар:*

1. Ҳуҷҷатҳои органҳои ҳокимияти маҳаллӣ оё матлабҳои конститутсияи мамлакат дошта метавонанд?
2. Конститутсия ба қадом соҳаҳои ҳуқуқ барои ҳаматарафа ба низом овардани муносибатҳои ҳуқуқӣ роҳнамун месозад, номбар кунед.
3. Ба фикри шумо, зери мағҳуми «муносибати инсон ба ҳуқуқ» чироғаҳмида мешавад?



### Супории 4

Вазъиятҳои зеринро хонед ва фикр кунед, дар бораи қадом вайронкунихо сухан меравад: меъёрҳои ахлоқ ё меъёрҳои ҳуқуқ?

#### Вазъияти 1.

##### Кор оид ба питон

Ромкунандай сирк зану шавҳар М., ба нафака баромада, ҳавлии худро ба квартираи воқеъ дар манзили 9-қабата иваз карданд. Ҳонадони онҳо, ки дар қабати аввал буд, дар боғчайи назди хона клуби дўстдорони ҳайвонотро ташкил карданд, он ҷо бачаҳо бепул нигоҳубин кардан ва ром намудани ҳайвонҳоро меомӯҳтанд. Зану шавҳар М. аз сирк питони пир, маймун ва якчанд сагро, ки акнун дар тамошоҳо иштирок карда наметавонистанд, оварданд.

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях

Дере нагузашта аз сокинони ин хона ба суд шикоят расид, онҳо талаб карданд, ки ҳайвонҳо дур карда шаванд, зеро бачаҳо метарсанд, атроф ифлос мешавад, бачаҳое, ки ин чо омада, ромкуниро меомӯзанд, ба сокинон халал мерасонанд.

## **Вазъияти 2.**

### **Ходиса дар роҳ**

Ронандаи мошини сабукрав И. барои он, ки занӣ беморашро зуд ба беморхона барад, суръатро баланд кард ва тормозро дар гузаргоҳ сари вақт зер накарда, роҳгузар у ва С.-ро расида гузашт. Зимни ин ҳолат онҳо ҷароҳат набардоштанд. аммо барои С. «Ёрии таъчилий»-ро ҷеф заданд, зеро вай аз тарс аз ҳуш рафт. Зиёда аз ин, ҳангоми афтидан либосаш ифлос шуд. И. дид, ки С. ба ҳуд омад ва касе талаф надид, мошинро савор шуда рафт.



### **Хуносабандӣ мекунем**

Konstitutsiyaviy  
huquq:

- ▶ конститутсия – Қонуни асосии давлат;
- ▶ ҳуқуқ – низоми нормаҳои давлатии барои ҳамагон маҷбурий;
- ▶ ҳуқуқи конститутсионӣ – соҳаи олии ҳуқуқ;
- ▶ манбаи асоси ҳуқуқи конститутсионӣ – Конститутсия;
- ▶ нормаҳои ҳуқуқи конститутсионӣ асосҳои соҳтори давлат ва ҷамъиятро мустаҳкам мегардонад.



### **Худатонро санҷед!**

1. Конститутсия ба инсон ҷаро лозим? Ҷаро онро Қонуни асосӣ мегӯянд?
2. Ҳуқуқи конститутсионӣ чист ва фарқи он аз Конститутсия дар чист?
3. Вобастагии байни ҳуқуқи конститутсионӣ бо дигар соҳаҳои ҳуқуқ дар чӣ намоён мешавад?
4. Ҳуқуқи конститутсионӣ дар соҳтори ҳуқуқ чӣ гуна мавқеъ дорад?
5. Ҷаро ҳуқуқи конститутсионӣ соҳаи пешбаранди ҳуқуқ ҳисоб мегардад?
6. Нормаҳои ҳуқуқи конститутсиониро аз қадом манбаъҳо ёфтани мумкин?

# МУНДАРИЧА ВА ТАВСИФИ КОНСТИТУТСИЯИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН

**Дар натиҷаи кор оид ба мавзӯй шумо дониста мегиред:**

— оид ба таърихи таҳияи лоиҳа ва қабул шудани Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон;

— оид ба хусусиятҳои Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон.

**1. Қабул шудани Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон.**

**2. Муқаддима: мақсад ва вазифаҳо.**

**3. Арзишҳои умумиинсонӣ, ки дар Конститутсия эълон шудаанд.**

**4. Бартарии Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон.**

**5. Соҳти Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон.**

## **1. ҚАБУЛ ШУДАНИ КОНСТИТУТСИЯИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН**

Лоиҳаи Конститутсияи Республикаи Ўзбекистонро аз **20-уми июни соли 1990** сар карда, олимон, арбобони ҷамъиятӣ ва мутахассисони органҳои идоракуни давлатӣ пухта тайёр карданд. Муҳокимаи умумиҳалқии лоиҳаи Конститутсия се моҳ давом кард. Дар ҷараёни муҳокимаи умумиҳалқӣ дар асоси 6000 пешниҳоди расида ба матн беш аз 80 ислоҳ дохил гардид.

Аксари таклифҳое, ки дар ҷараёни муҳокимаи умумиҳалқӣ баён шуданд, ба инобат гирифта шуда, лоиҳаи комиссия тайёркарда ба муҳокимаи Шўрои Олӣ гузошта шуд. Дар сессияи XI-уми Шўрои Олӣ **8-уми декабри соли 1992** ин лоиҳа маъқул дониста шуд ва Конститутсияи ҳозираи Республикаи Ўзбекистон қабул гардид.

Конститутсияи аввалини Ўзбекистони мустақил ҳамин тавр дар амал ҷорӣ гардид, рӯзи қабул шудани он – **8-уми декабр ба сифати Рӯзи Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон**, ҷашни умумиҳалқӣ эълон гардид.

## 2. МУНДАРИЧАИ АСОСИИ КОНСТИТУТСИЯИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН

Конститутсия Қонуни асосй буда, асосҳои сохтори конститутсионӣ, соҳтмони давлатӣ ва ҷамъиятиро муайян мекунад; созмон додани мақомоти қонунбарор, иҷроия ва ҳокимияти додгоҳиро (судро) ба низом медарорад, низоми интихоботро муқаррар менамояд; ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон, рамзҳои давлатиро мустаҳкам мекунад; ба Конститутсия тартиби даровардани тағйиротро муқаррар менамояд.

Конститутсия таҳқурсии соҳти нави иҷтимоию сиёсии ба мулки хусусӣ ва иқтисодиёти бозор асосёфтаро бунёд карда дод. Мулки хусусӣ дар баробари дигар намуди мулкҳо аз ҷониби давлат муҳофизат карда мешавад.

Дар Конститутсия мағкураи гуногун, биёсрхизбӣ, яъне **плю-  
рализми сиёсӣ** мустаҳкам гардид, ки он гуногунандеширо оид ба ин ё он масъала муқаррар мекунад.

Конститутсия на давлатро, балки инсонро дар мадди аввал қарор дод. Инсон, ҳаёти ў, озодиҳои вай, шаъну обрӯ, қадру қиммати он, тамоми ҳуқуқҳои даҳлнопазирии вай арзишҳои воло эълон гардианд.

Конститутсия, инчунин принсипи бо ҳам пайвастӣ давлат ва шаҳрвандонро аз рӯи ҳуқуқу ўҳдадориҳои онҳо мустаҳкам намуд.

### **3. МУҚАДДИМА: МАҚСАД ВА ВАЗИФАҲОИ ОН**

Преамбула (Муқаддима) қисми сарсухани конститутсия мебошад. Дар он мақсадҳо, вазифаҳо ва принципҳои роҳи тараққиёти Ўзбекистон ба таври муҳтасар баршумурда мешавад.

Циҳати муҳими муқаддима дар он аст, ки тамоми қоидаҳои дар матни Конститутсия баёнгардида бояд бо асосҳо ва принципҳои дар он эълоншуда мувоғиқ бошанд, аз ҷумла:

- риоя намудан ба ҳуқуқи инсон;
- соҳибхтиёри – таҳқурсии давлатдорист;
- ба таҷрибаи таърихии давлатдории миллӣ такя намуда, мамлакатро ривоҷ додан;
- идеалҳои демократия ва адолати иҷтимоиро эътироф кардан;
- нормаҳои аз тарафи умум эътирофшудаи ҳуқуқи байналмилиро эътироф намудан;
- барпо кардани давлати ҳуқуқбунёди демократии инсонпарвар;
- осоиши шаҳрвандон ва тифоқии миллиро таъмин кардан.

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях



## Дар ёд доред!

**Муқаддимаи Конститутсия** аз номи халқ тантанавор эълон кардани мақсадҳо ва принсипҳое, ки дар конститутсия қабул шудаанд. Дар муқаддима аз номи халқи мамлакат эълон шудани Конститутсия, инчунин орзуви умедҳо, ниятҳо ва ўхдадориҳои халқ низ дар он таҷассум меёбанд.

### 4. ВОЛОИЯТИ КОНСТИТУТСИЯИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН



Мувофиқи моддаи 15-уми Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон дар давлати мо бартарияти (влоиияти) ҳатмии Конститутсия ва қонунҳои Республикаи Ўзбекистон эътироф мешавад. Давлат, органҳои он, шахсони мансабдор, иттиҳодияҳои ҷамъиятий мувофиқи Конститутсия ва қонунҳо амал мекунанд. Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон эътибори олии юридикӣ дорад ва дар тамоми қаламрави Республикаи Ўзбекистон кор фармуда мешавад. Қонунҳо ва дигар ҳуччатҳои меъёрии хуқуқии Республикаи Ўзбекистон бар асоси Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон қабул карда мешаванд. Онҳо ба меъёрҳо ва принсипҳои Конститутсия набояд зид бошанд. Ин маъни онро дорад, ки тамоми ҳуччатҳи меъёрии давлат бояд мувофиқи нормаҳои Конститутсия қабул карда шаванд.

#### Қонуни асосӣ муқаррар месозад

Ягон қоидаи Конститутсияи мазкур ба тарзи расидани зарап ба хуқуқ ва манфиатҳои Республикаи Ўзбекистон талқин намудан мумкин нест. Ягон қонун ё дигар ҳуччатҳои меъёрию хуқуқӣ набояд зидди нормаҳо ва қоидаҳои Конститутсия бошанд.

#### Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 16-ум.

Хусусияти ҷиддӣ ва муҳимтарини Конститутсия ба маданияти қадим ва арзишҳои миллии халқи ўзбек асос ёфтанаш аст.

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях

## 5. СОХТОРИ КОНСТИТУТСИЯИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН

### МУҚАДДИМА

#### Фасли I. Принципҳои асосӣ

- боби 1. Истиқолияти давлатӣ (моддаҳои 1–6);
- боби 2. Ҳокимияти халқ (моддаҳои 7–14);
- боби 3. Волоияти Конститутсия ва қонун (моддаҳои 15– 16);
- боби 4. Сиёсати хориҷӣ (моддаи 17);

#### Фасли II. Ҳукукҳо, озодиҳо ва ӯҳдадориҳои асосии инсон ва шахрвандон.

- боби 5. Матлаби умумӣ (моддаҳои 18–20);
- боби 6. Шаҳрвандӣ (моддаҳои 21–23);
- боби 7. Ҳукуқу озодиҳои шаҳс (моддаҳои 24–31);
- боби 8. Ҳукуқҳои сиёсӣ (моддаҳои 32–35);
- боби 9. Ҳукуқҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ (моддаҳои 36–42);
- боби 10. Кафолати ҳукуқу озодиҳои инсон (моддаҳои 43–46);
- боби 11. Ӯҳдадориҳои шахрвандон (моддаҳои 47–52);

#### Фасли III. Ҷамъият ва шаҳс.

- боби 12. Асосҳои иқтисодии ҷамъият (моддаҳои 53–55); ;
- боби 13. Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ (моддаҳои 56–62);
- боби 14. Оила (моддаҳои 63–66);
- боби 15. Воситаҳои ахбори оммавӣ (моддаи 67);

**Фасли IV. Сохтори  
маъмурину худуди  
ва давлатӣ.**

- боби 16. Сохтори маъмурию худудии Республикаи Ўзбекистон (моддаҳои 68–69);
- боби 17. Республикаи Қароқалпоқистон (моддаҳои 70–75);

**Фасли V. Ташкили ҳокимияти давлатӣ**

→ боби 18. Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон (моддаҳои 76–88);

→ боби 19. Президенти Республикаи Ўзбекистон (моддаҳои 89–97);

→ боби 20. Девони Вазирон (моддаи 98);

→ боби 21. Асосҳои ҳокимияти давлатии маҳаллӣ (моддаҳои 99–105);

→ боби 22. Ҳокимияти судии Республикаи Ўзбекистон (моддаҳои 106–116);

→ боби 23. Системаи интихобот (моддаи 117);

→ боби 24. Прокуратура (моддаҳои 118–121);

→ боби 25. Молия ва кредит (моддаҳои 122–124);

→ боби 26. Мудофия ва бехатарӣ (моддаҳои 125–126);

**Фасли VI. Тартиби  
дохијкунни  
тағйирот ба  
Конститутсия.**

→ Тартиби дигаркунни Конститутсия (моддаҳои 127–128).



## Хулоسابандӣ мекунем

**Konstitutsiya mundarijasi:**

- ▶ -8-уми декабри соли 1992—қабул шудани Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон;
- ▶ дар Конститутсия инсон, ҳаёти ў ва озодиҳои вай чун арзиши воло эълон гардидаанд;
- ▶ маъсулияти мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдор дар назди ҷамъият ва шахс дар назар дошта шудааст;
- ▶ плурализми сиёсӣ;
- ▶ бартарияти манфиати инсон нисбат ба давлат;
- ▶ Конститутсия – шартномаи байни давлат ва аҳолии мамлакат;
- ▶ Конститутсия—Қонуни асосии давлат
- ▶ Иборат аз муқаддима, 6 фасл, 26 боб, 128 модда.



## Худатонро санҷед!

1. Кадом арзишҳои умумиинсонӣ дар Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон таҷассум ёфтаанд?
2. Плурализми (гуногунандешии) сиёсӣ чист?
3. Чаро тибқи конститутсияи Республикаи Ўзбекистон дар мамлакат ҷорӣ гардидани ягон хел мағкураи давлатӣ манъ карда мешавад?

## § 3. ПРИНСИПҲОИ АСОСИИ КОНСТИТУТСИЯИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН

**Дар натиҷаи кор оид ба мавзӯй шумо дониста мегиред:**

- чӣ будани соҳибихтиёри давлатро;
- эътирофи соҳибихтиёри давлат то чӣ андоза муҳим аст;
- моҳияти демократияро;
- дар бораи аҳамияти принсипҳои демократӣ.

**1. Соҳибихтиёри давлатӣ.**

- 2. Республикаи Ўзбекистон – давлати мустақили соҳибихтиёр.**
- 3. Демократия – ҳокимиятдории халқ.**
- 4. Принсипҳои соҳти конститутсияйӣ.**

### 1. СУВЕРЕНИТЕТИ ДАВЛАТИ

**Суверенитет** (аз калимаи франсуазии “souverainete”) – дар корҳои дохилӣ ва муносибатҳои хориҷӣ мустақил будани давлат аз дигар давлатҳост.



#### **Супории**

*Ба фикри шумо оё дар дунёи ҳозира замон як давлат аз дигар давлатҳои ҷаҳон таомон мустақил буда метавонад? Ба таври дигар гӯем, ягон давлат ба соҳибихтиёрии (суверенитети) мутлақ ноил шуда метавонад?*



#### **Қонуни асосӣ муқаррар месозад**

Ўзбекистон–республикаи демократии соҳибихтиёр аст. Номи давлат «Республикаи Ўзбекистон» ва «Ўзбекистон» ҳаммъально мебошад.

**Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 1-ум.**

**Суверенитети (соҳибихтиёрии) давлат** на танҳо дар ҳудуди мамлакат, балки гузашта аз он дар берун аз марзи он мамлакат низ аснои ҳаллу фасли муаммоҳои дар миён омада доир ба амал баровардани ҳокимият нисбат ба дигар давлатҳо мустақилии пурраро ифода мекунад.



## Дар ёд доред!

**Суверенитет** – дар дохили мамлакат бартарияту устуории ҳокимият, дар сиёсати беруна мустақилии он, инчунин, пурраву мукаммал будани ҳокимияти қонунбарор, ичроия ва суд дар ҳудуди он мебошад.

## 2. РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН – ДАВЛАТИ МУСТАҚИЛИ СОҲИБИХТИЁР

Яке аз нишондиҳандаҳои давлат соҳибихтиёрии он, яъне мустакилиаш аст. Принсипҳои асосии суверенитети давлатӣ чунин аст:

- дахлнапазирию тақсимнашавии ҳудуди давлат ва сарҳадҳо;
- сиёсати мустақили дохилӣ ва хориҷӣ;
- эътироф намудан ва ҳурмат кардани принсипҳои асосии ҳукуқи байналхалқӣ;
- забони давлатӣ забони ўзбекӣ буданаш;
- мустақилӣ дар интихоби роҳи ба худ хоси тараққиёт, рамзҳои давлатӣ ва ҳоказо.

31-уми августи соли 1991 дар сессияи ғайринавбатии VII-уми Шўрои Олии РСС Ўзбекистон Республикаамон давлати мустақил эълон шуд. Дар ҳамин сессия қонун «**Дар бораи асосҳои истиқлоли давлатии Республикаи Ўзбекистон**» қабул гардид, он қонун то 8 декабряи соли 1992 – қабул шудани Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон нақши Қонуни асосиро бозид.



29-уми декабри соли 1991 бори авввал дар асосаи муқобилий интихоботи Президенти Ўзбекистон баргузор шуд.

**18-уми ноябрь соли 1991 қонун «Дар бораи байрақи давлатии Республикаи Ўзбекистон», 2-юми июля соли 1992 қонун «Дар бораи Герби давлатии Республикаи Ўзбекистон», 10-уми ноября соли 1992 қонун «Дар бораи Гимни давлатии Республикаи Ўзбекистон» қабул шуд.**

### Аломатҳои соҳибхӣёрии Республикаи Ўзбекистон:

- низоми ҳуқуқӣ-конститутсионии худӣ;
- ҳудуди давлат ва сарҳадоти он;
- соҳтори мақомоти олии ҳокимиият;
- Қувваҳои Мусаллаҳи ягона;
- мулки давлатӣ;
- низоми ягонаи пул-кредит;
- рамзҳои давлатӣ;
- субъекти муносибатҳои байналхалқӣ будан.



### Қонуни асосӣ муқаррар месозад

Республикаи Ўзбекистон низоми ба ҳуд хоси соҳтори маъмурӣ-ҳудудӣ ва миллӣ-давлатӣ, ҳокимиияти давлатӣ ва мақомоти идоракунандаро муқаррар месозад, сиёсати дохилий ва хориҷиашро ба амал мебарорад.

Сарҳади давлатӣ ва ҳудуди Ўзбекистон даҳлнопазир ва тақсимнашаванда аст.

### Моддаи 3-юми Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон.

Даст ёфтани ба истиқлоли давлатӣ ба Ўзбекистон имкон дод, то дар роҳи тараққиёти мустақилона қадам биниҳад, ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ба сифати давлати комилҳукуқи субъекти муносибатҳои байналмилаӣ дохил шавад.

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях

Принсиби ҳокимиятдории мардум дар Қонуни асосии мамлакат, ки ҳалқро ҳамчун манбаи ягонаи ҳокимият эълон кардааст, акс ёфтааст.



## Қонуни асосӣ муқаррар месозад

Ҳалқ манбаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ аст.

### Конституцияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 7-ум.

«Ҳокимиятдории ҳалқӣ» аз қалимаи юононии «демократия» (демос-халқ, кратос – ҳокимият) тарҷума шудааст. Бори аввал дар Юонони қадим ин ибора пайдо шуд ва сипас ба тамоми ҷаҳон паҳн гардид.

#### Демократия – ин:

- иштирок кардан дар интихоботи органҳои ҳокимият;
- иштирок кардани шаҳрвандон дар идоракунии давлат;
- баробарии ҳама ва ҳар як кас дар назди қонун;
- бехатарии инсон ва ҷомеа;
- пурраву мукаммал будани ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон;
- ғамхории давлат дар ҳаққи манфиатҳо ва фаровонии инсон;
- мавҷуд будани механизми кафолатдори ҳифзи ҳуқуқи инсон ва озодиҳои ў.

Дар давоми таърихи худ инсоният ду шакли демократияро кор карда баромад:

– **бевосита, яъне демократияи рӯирост.** Дар ин маврид ҳалқ кори давлатро бидуни вакилҳо (интихобот, референдум, муроҷиати шаҳрвандон) худаш ҳал мекунад;

– **билвосита, яъне демократияи намояндагӣ.** Дар ин сурат ҳалқ соҳибхтиёрии ҳуқуқии худро тавассути намояндагоне, ки худаш интихоб кардааст (депутатҳо ва сенаторҳо), ба амал мебарорад.



## ХОКИМИЯТДОРИИ ХАЛҚЙ

**Демократияи бевосита**

**Демократияи билвосита**

Иштироки халқ дар ҳалли муаммоҳои миқёси давлатӣ дар референдум намоён мешавад, яъне масъалаҳои муҳимтарини ҳаёти сиёсии кишвар ба муҳокимаи умумихалқӣ гузошта мешавад ё бо роҳи бевоситаи овоздиҳӣ ифода мегардад.

Аз номи халқ фақат Президент, депутатҳо ва сенаторҳои Олий Мажлис, ки аз тарафи он интихоб шудаанд, баромад мекунанд.



### **Қонуни асосӣ муқаррар месозад**

Масъалаҳои муҳимтарини оиди ҳаёти давлатӣ ва ҷамъиятӣ ба муҳокимаи халқ тақдим карда мешавад, ба раъи умумӣ (ба референдум) гузошта мешавад. тартиби гузаронидани референдум бо қонун муқаррар карда мешавад.

**Конституцияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 9-ум.**

## ШАКЛҲОИ ҲОКИМИЯТДОРИИ ХАЛҚӢ ДАР РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН

**Референдум**

**Интихобот**

**Муҳокимаи лоиҳаҳои қонунҳо**

**Ба органҳоии давлатӣ бо дарҳостҳо, пешниҳодот, шикоятҳо ва аризаҳо ба таври инфириодӣ (чудогона) ва ҷамоавӣ муроҷаат намудан**

**Иштироки шаҳрвандон дар ҳаёти иҷтимоӣ ва давлатӣ**

Мумкин аст давлат зимни қабули ягон қарор ба доностани фикри аҳли ҷамъият зарурат пайдо кунад, дар ин маврид конституция, лоиҳаҳои қонун ба муҳокимаи умумихалқӣ гузошта мешавад. Референдуми умумихалқӣ дар миқёси тамоми мамлакат ё ин ки дар дараҷаи маҳаллӣ гузаронида шуданаш мумкин. Масалан, 27-уми январи соли 2002 дар Республикаи Ўзбекистон референдум

баргузор шуд, ки дар он масъалаи интихоби навбатии парламенти дупалатаи Республикаи Ўзбекистон ҳал шуд. Аксарияти шаҳрвандони дар ин референдум иштироккарда ба саволи мазкур ҷавоби мусбӣ доданд. Ҳамин тариқ дар Республикаи Ўзбекистон парламенти дупалатагӣ ба вучуд омад.

## 4. ПРИНСИПҲОИ СОХТОРИ КОНСТИТУТСИОНИЙ

Яке аз принципҳои муҳимтарини конститутсионии давлати демократӣ **принципи тақсимазиири ҳокимииятҳо** мебошад. (Конституцияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 11-ум).

Мувофиқи ҳамин принцип фаъолияти давлат оид ба қабул кардани қонунҳо, ичрои онҳо ва адолати судӣ тақсим карда мешавад.

Ин амр пеш аз ҳама барои аз доираи ваколати худ берун нарафтани ҳар қадоме аз ин ҳокимииятҳо ва роҳ надодан ба имконияти суистеъмол кардани ин ҳокимиият, инчунин, бо ҳамин роҳ лаҷомак задани навъи дигари ҳокимиият сурат мегирад. Даҳолат накардани ҳар қадоме аз ин ҳокимииятҳо ба кори дигаре шарт аст. ифодаи амалии ин принцип маъни онро дорад, ки ҳокимиият набояд аз ҷониби қадом як гурӯҳ ёки шахсони алоҳида фасб гардад. Даҳолат кардан ба мақомоти суд, ки он фақат ва фақат ба қонун бояд итоат намояд, хавфу хатаре хоҳад овард.



### *Қонуни асосӣ муқаррар месозад*

Низоми ҳокимиияти давлатии Республикаи Ўзбекистон ба принципи тақсимшавии ҳокимиият ба ҳокимииятҳои қонунбарор, ичроия ва суд асос ёфтааст.

**Конституцияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 11-ум.**



\*Книга представлена исключительно в образовательных целях



## Хулосабандӣ мекунем

- суверенитет (соҳибихтиёри) – мустақилии давлат дар корҳои дохилуву хориҷӣ;
- ҳокимиятдории халқӣ: референдум, интихобот, чамъомадҳо ва ҳоказо;
- демократия: рӯйи рост (бевосита), намояндагӣ (бильвосита);
- тақсимшавии ҳокимият: қонунбарор, икроия ва суд; рамзҳои давлатӣ: байрақ – 18-уми ноябрி соли 1991, нишон (герб) – 2-юми июли соли 1992, гимн – 10-уми декабри соли 1992.
- **29-уми декабри соли 1991** интихоботи Президенти Ўзбекистон дар асоси муқобилий (алтернатив) шуда гузашт.
- Конститутсиияи Республикаи Ўзбекистон **8-уми деқабри соли 1992** қабул карда шуд.



## Худатонро санҷед!

1. Суверенитети давлат чист?
2. Оё суверенитети давлат маънои маҳдуд шудани ҳокимиятро медиҳад?
3. Суверенитети давлат бо хуқуқи инсон чӣ гуна мувоғиқ гардонда мешавад?
4. Моҳияти демократия дар чист, он бо кадом шаклҳо амалӣ мешавад?
5. Аз номи халқи Ўзбекистон кӣ кор мебарад?
6. Принципҳои конституционӣ гуфта чиро дар назар доранд?

**§ 4. ДАРСИ АМАЛИЁТ****СИЁСАТИ ХОРИЧИЙ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН**

**Дар натиҷаи кор оид ба мавзўъ шумо дониста мегиред:**

- фаъолияти сиёсати хориҷии давлат аз чиҳо иборат аст;
- истиқлолияти давлатии Ўзбекистон ба сиёсати хориҷии он чӣ гуна таъсир расонд.

**1. Фаъолияти сиёсати хориҷии давлат.**

**2. Принципҳои асосии сиёсати хориҷии Республикаи Ўзбекистон.**

**1. ФАЪОЛИЯТИ СИЁСАТИ ХОРИ҆ЧИИ ДАВЛАТ**

Имрӯз дар бораи яке аз мавзўъҳои муҳимтарини оиди ҳуқуқ, аз ҳусуси сиёсати хориҷии кишварамон сухан меронем.



**Супориии 1**

Аз маводи параграфи китоби дарсӣ истифода бурда супориши зеринро иҷро намоед:

- 1. Оид ба сиёсати хориҷии давлат мисол оред.**
- 2. Республикаи Ўзбекистон дар муносибатҳои байнламилаӣ субъекти комилҳуқуқ буданашро бо мисолҳо исбот қунед.**
- 3. Мақсадҳо ва вазифаҳои асосии давлатамонро дар ҳамкорӣ бо ташкилотҳои байналмилаӣ бо мисолҳои аниқ нишон дихед.**



**Супориии 2**

Яке аз мулоҳизаҳои Президенти Республикаи Ўзбекистон Ш.Мирзиёево, ки дар китоби дарсӣ оварда шудааст, интихоб намуда, барои баён кардан муносибататон оиди сиёсати хориҷии давлатамон ҳаракат қунед.

Бумлаҳои зеринро давом дода, фикратонро баён намоед:

**Ба назарам,...**

**Инро чунин исбот мекунам, яъне...**

**Аз ин чунин хулоса баровардам, яъне...**



1. «Позитсияи қатъии мамлакатамон мисли пешина дигар намешавад, роҳ надодан ба ҳар гуна блокҳои ҳарбию сиёсӣ ҳамроҳ нашудан, дар ҳудуди Ўзбекистон базаҳои ҳарбӣ ва объектҳои дигар давлатҳоро ҷойгир накардан, инчунин, хизматчиёни ҳарбиамонро берун аз ҳудуди кишварамон нафиристодан ҳоҳад монд».

2. “Дар муносибатҳо бо ҳамсоягони наздикамон Туркманистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон ба сиёсати ошкоро, ҳайрҳоҳона ва прагматикӣ содиқ ҳоҳем монд”.

3. «Дар бобати инқишиф додани муносибатҳо бо кишварҳои ИДМ, дар асоси Шартнома оиди ҳамкории стратегӣ, шартнома оиди иттифоқӣ, ва дигар созишнома ҳамаҷониба мустаҳкам намудани робитаҳои дӯстонаро бо Федератсияи Россия нақши алоҳида дорад. Ин ҳучҷатҳо ба манфиатҳои ҳар ду давлат ҷавоб медиҳанд ва барои мустаҳкам кардани субот ва амният дар минтақа хизмат мекунанд”.

4. «Пўшида нест, қувваҳое мавҷуданд, ки вазъиятро аз маҷро бароварда, тухми адоват, душманӣ ва мочароро коштанӣ, ҳатто хунрезиро меҳоҳанд. Ошкоро ва рӯйрост бояд эътироф намоем, ки дар замони ноором ва минтақаи ноором зиндагӣ ба сар бурда истодаем”.

5. “Амалй кардани маҷмӯи чораву тадбирҳоеро, ки ҳимояи бовариноки Ватанамон, мустаҳкам шудани қобилияти мудофиавии он, дахолатнопазирии сарҳадҳоямонро таъмин карда, кафолат медиҳанд, давом медиҳем. Ҳар гуна таҷовузи қувваҳои доҳилӣ ва хориҷӣ ба суверенитет ва мустақилии мамлакатамон бо қатъият бартараф карда мешаванд”.

**Сиёсати хориҷӣ** – соҳаест мебошад, ки фаъолияти давлатро дар берун аз марзи давлатиаш зимни иштирок дар ҳаёти байналхалқӣ, муносибати як давлат бо давлатҳои дигар, бо ташкилотҳои байналмилаӣ, инчунин роҳи умумии давлат дар муносибатҳои байналмилаӣ ба амал мебарорад



### Дар ёд доред!

**Хуқуқи байналхалқӣ** – маҷмӯи қоидаҳои юридикиест, ки муносибатҳои давлатҳоро дар ҷараёни мулоқоти байналмилаӣ ба тартиб меандозад.

**Субъекти хуқуқи байналмилаӣ** фақат давлати мустақиле, ки мустақил, бе фишори беруна ҳуқуқу ўҳдадориҳояшро дар муносибатҳо бо дигар давлатҳо бурда метавонад, шуданаш мумкин. Субъекти хуқуқи байналмилаӣ ҳокимиияти дигар давлатро бар ҳудаш эътироф намекунад. Он дар татбиқи сиёсати доҳилӣ ва хориҷиаш мустақил аст.



### Қонуни асосӣ муқаррар мекунад

Республикаи Ўзбекистон субъекти комилҳуқуқи муносибатҳои байналмилаӣ аст.

**Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 17-ум.**

Дар тўли таърихи башарият дар сайёраи монди беш аз 15 ҳазор чанг рўй додааст, ки дар онҳо қариб 3,5 млрд.одам ҳалок шудааст. Аз ин боис дар тамоми замонҳо одамон оид ба ҳалли низоъҳо ба воситай сулҳ фикр карда омадаанд.

Баъди хотимаи Ҷанги дуюми ҷаҳон (с.1939-1945) бо мақсади таъмини сулху бехатарӣ 24-уми октябрини соли 1945 дар Сан-Франсиско (ШМА) 51 давлат оинномаи (устави) Созмони Милали Муттаҳидро (СММ), ки барҳақ Конститутсиияни сулҳ гуфтан мумкин аст, имзо карданд.

Ҳоло 193 давлат, аз чумла Ўзбекистон аз 2-юми марта соли 1992 узви комилхуқуқи СММ мебошанд.

**Ҳамаи давлатҳои иштироккунандай СММ дар фаъолияти худ ба принципҳои зерин бояд риоя қунанд:**

- риояи меъёрҳо ва шартномаҳои байналмилалӣ;
- ба танзим овардани низоъ бо роҳи сулҳ;
- аз таҳдид бо қувва ва истифодаи он даст кашидан;
- ба кори доҳилӣ ва ҳамкорӣ даҳолат накардан.

Аз рӯзҳои аввали эълон шудани мустақилй республикаи Ўзбекистон роҳи ҳамроҳшавӣ ба ҷомеаи ҷаҳониро интихоб кард.

Аз чумла 26-уми феврали соли 1993 мамлакатамон узви Ташкилоти бехатарӣ ва ҳамкорӣ дар Европа (ТБХЕ);

29-уми октябрини соли 1993-аъзои Муассисаи ихтисосии оид ба Таълим, илм ва маданияти Созмони Милали Муттаҳид-- ЮНЕСКО,

22-юми декабря соли 1995 узви ЮНИСЕФ (Фонди байналмилалии фавқулоддаи бачаҳо;

15-уми июня соли 2001 аъзои ТХШ (Ташкилоти ҳамкории Шанхай) ва дигар созмонҳо шуд. Ўзбекистон бо кишварҳои ИДМ, Иттифоқи Европа, Бунёди байналмилалии валюта, Банки умуничаҳонӣ, Ташкилоти ҳамкории исломӣ (ТҲИ) ва монанди инҳо фаъолона ҳамкорӣ мекунад.

Ҳоло Ўзбекистонро ҳамчун



давлати мустақил беш аз 146 кишвар эътироф кардаанд. Ҳамин тавр, давлати мо ҳамчун субъекти ҳуқуқи байналмилалӣ дар чомеаи ҷаҳонӣ ҷои муносибро ишғол кард.

## 2. ПРИНСИПҲОИ АСОСИИ СИЁСАТИ ХОРИЧИИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН

**Ба ҷумлаи принципҳои сиёсати хориҷие, ки Қонуни асосии мамлакат (моддаи 17) мустаҳкам кардааст, инҳо дохил мешаванд:**

- принсиби баробархуқуқии давлатҳои соҳибихтиёр, яъне ҳурмат кардани соҳибихтиёрии дигар давлатҳо ҳатмӣ аст;
- принсиби истифода набурдани қувва ё ин ки таҳдид накардан бо қувва;
- принсиби даҳолат накардан ба корҳои дохилии дигар давлатҳо;
- принсиби дар муносибатҳои байналхалқӣ бо роҳи осоишта ҳал кардани низоҳо, инчунин имконияти иттифоқ ташкил кардан, ба иттифоқ ва дигар ташкилотҳои байналмилалӣ аъзо шудан, инчунин бо назардошти манфиати олии давлат, ҳалқ ва бехатарии он аз онҳо баромадан.





## Қонуни асосӣ муқаррар мекунад

Кувваҳои Мусаллаҳи Республикаи Ўзбекистон барои ҳифзи истиқлолияти давлатӣ ва тамомияти ҳудудии Республикаи Ўзбекистон, ҳаёти осоишта ва амнияти аҳолии он ташкил карда мешаванд.

### Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 125-ум.

## СИЁСАТИ ХОРИЧИИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН



### Худатонро санҷед!

- Фаъолияти сиёсии хориҷии давлат дар кадом соҳаи ҳаёти ҷамиятӣ ва бо кадом мақсадҳо ба амал бароварда мешавад?
- Кадом давлат субъекти комилхуқуқи муносибатҳои байналхалқӣ шуда метавонад?
- Республикаи Ўзбекистон дар кори кадом ташкилотҳои байналмилаӣ иштирок мекунад?

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях

**САВОЛҲО БАРОИ НАЗОРАТИ МОБАЙНӢ**

*Ҳангоми мушкилӣ ба саҳифаҳои китоби дарсӣ, ки дар дохили қавс нишон дода шудаанд, муроҷиат намоед*

1. Агар аз лотинӣ тарҷума кунем, “конститутсия” чунин маъно дорад (с. 5)
2. Конститутсия чиро муқаррар мекунад?
3. Мундариҷаи асосии Конститутсияи Республикаи Ўзбекистонро номбар кунед (с.5)
4. Конститутсия аз ҳуқуқи конститутсионӣ чӣ гуна фарқ дорад?
5. Ҳуқуқ чист? (с.7)
6. Дар мамлакат ҳуқуқу тартибот чӣ гуна таъмин мешавад? (с.7)
7. Барои мукаммал ба тартиб даровардани муносибатҳои ҳуқуқӣ Конститутсия ба қадом соҳаҳо тақсим карда мешавад (с.8)
8. Ҳуқуқи конститутсионӣ чаро соҳаи пешбаранади ҳуқуқ ба шумор меравад (с.8)
9. Қадом нормаҳои ҳуқуқӣ ба манбаъҳои ҳуқуқи конститутсияйи мансубанд (с.9)
10. Аломатҳои асосии Конститутсияи Республикаи Ўзбекистонро номбар кунед (с.10)
11. Конститутсияи ҳоло дар амал будаи Республикаи Ўзбекистон кай қабул шудааст? (с.12)
12. Мақсади асосии Муқаддимаи Конститутсияи Республикаи Ўзбекистонро гӯед (с.13-14)
13. Мустақилии давлат дар муносибатҳои дохилӣ ва хориҷӣ аз дигар давлатҳо чӣ гуна номида мешавад? (с.18)
14. Аломатҳои суворенитети давлатро номбар кунед (с.18)
15. Конун “Дар бораи байраки давлатии Республикаи Ўзбекистон” кай қабул шудааст? (с.20).
16. Конун “Дар бораи герби давлатии Республикаи Ўзбекистон” кай қабул шудааст? (с.20).
17. Конун “Дар бораи гимни давлатии Республикаи Ўзбекистон” кай қабул шудааст? (с.20).
18. Референдум чист? (с.20)
19. Принципҳои муҳимтарини конститутсиявии Республикаи Ўзбекистонро номбар кунед (с.23)
20. Соҳти ҳокимияти давлатии Республикаи Ўзбекистон ба қадом принцип асос ёфтааст? (с.23)
21. Аз номи ҳалқи Ўзбекистон кӣ кор бурданаш мумкин (с.24)
22. Субъекти ҳуқуқи байналмилалӣ будан чӣ маъно дорад? 9с.27)
23. Принципҳоеро, ки давлатҳои аъзои Созмони Милали Муттаҳид дар ҳаракати худ бояд риоя кунанд, номбар кунед (с.28)
24. Принципҳои асосии сиёсати хориҷии Республикаи Ўзбекистонро номбар кунед (с.29)
25. Дар Республикаи Ўзбекистон Қувваҳои Мусаллаҳ ба қадом мақсадҳо ташкил шуда, мустаҳкам карда мешаванд? (с.30)
26. Республикаи Ўзбекистон дар кори қадом ташкилотҳои байналмилалӣ иштирок менамояд? (с.28)
27. Мустақилии Ўзбекистонро то имрӯз чӣ қадар мамлакат эътироф кардааст (с.29)

## ФАСЛИ II

# ХУҚУҚХО, ОЗОДИҲО ВА ЎҲДАДОРИҲОИ АСОСИИ ИНСОН ВА ШАҲРВАНД

Ҳамаи шахрвандони Республикаи Ўзбекистон сарфи назар аз чинс, нажод, миллат, забон, дин, баромадаи иҷтимоӣ, эътиқод, ҳолати шахсӣ ва иҷтимоӣ ҳуқуқ ва озодиҳои якхела доранд ва дар назди қонун баробаранд.

**Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон,  
моддаи 18-ум.**

## **§ 5. ҲУҚУҚХО ВА ОЗОДИҲОИ АСОСИИ ИНСОН ВА ШАҲРВАНДОН**

**Дар натиҷаи кор оид ба мавзӯъ дониста мегиред:**

- инсон ва шахрванд қадом ҳуқуқу озодиҳоро дорад;
- дар бораи алоқамандии байни шахрванд ва давлат дар Республикаи Ўзбекистон.

**1. Инсон ва давлат: онҳо чӣ гуна вобастаанд?**

**2. Ҳокимият чист?**

**3. Ҳуқуқҳо, озодиҳо ва вазифаҳои асосии инсон ва шахрвандон.**

### **1. ИНСОН ВА ДАВЛАТ:ОНҲО ЧӢ ГУНА БАЙНИ ХУД ВОБАСТААНД?**

Дар таъриҳ ягон давре набудааст, ки инсон барои ҳуқуқҳои худ мубориза набурда бошад. Дар ҷараёни муборизаи инсонҳо барои ҳуқуқҳои худ, барои ба таври муносиб ҳаёт гузаронии инсонҳо ғояҳо, назарияҳо ва таълимотҳои сершумор ба вучуд омад ва ривоҷу равнақ ёфт.

Мутафаккирони Даври Эҳё ғояҳои яке аз ҳуқуқшиносони машҳури Шарқ Имом Бурхониддин ал-Марғинониро дар бораи ҳар як инсон ҳуқуқҳои табиӣ доштанаш, шахрванди давлат будан ё сарфи назар аз дигар ҳолатҳо зарурияти қонеъ кардани ҳуқуқҳои

онро пуштибонй карданд. Аз ҳамон давр эътиборан ба давлат на ҳамчун институти (ташкилоти) поймолқунандай ҳуқуқи шахс, балки аз нуқтаи назари хизматкунанда ба манфиатҳои инсон ва ҷамъият муносибат меқунанд.



## Қонуни асосӣ муқаррар месозад

Дар Республикаи Ўзбекистон демократия ба принципҳои умуминсонӣ асос меёбад, аз рӯи он, инсон, ҳаёти ў, озодиҳои вай, шаъну обрӯ, қадру қиммат ва дигар ҳуқуқҳои дахолатназари инсон ба сифати арзиши воло шумурда мешавад.

### Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 13-ум.

Дар Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон фасли II-«Ҳуқуқ, озодиҳо ва ўҳдадориҳои инсон ва шаҳрванд» (моддаҳои 18-52-юм) ба ҳуқуқи инсон баҳшида шудааст.


Ҳамин тарик, дар конститутсияи мо эътироф гардидан ҳуқуқу озодиҳои инсон, риоя намудан ва муҳофиза кардани он ҳуқуқу озодиҳо ба сифати ўҳдадории давлат ба сифати қоида сабт гардидааст.

## 2. ҲОКИМИЯТ ЧИСТ?

**Ҳокимият** имконияти амр додан, супориш додан, идора кардани одамон, объектҳои моддӣ, ҳудудҳо мебошад. Ин амр ба воситаи нуфуз, сухан, ҳаракат, аз ҷумла ба воситаи маҷбур намудан ба амал бароварда мешавад.

Дар моддаи 7-уми Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон матлабе асоснок шудааст, ки ҳалқ манбаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ аст. Ҳокимияти давлатӣ дар Республикаи Ўзбекистон бар манфиати инсон ва албатта ба воситаи органҳое, ки аз тарафи Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон ва бар асоси он ҳуччатҳои қонунии қабулшуда ваколатдор ҳастанд, ба амал бароварда мешавад.

Азҳудкунии ваколати ҳокимияти давлатӣ, боздоштан ва қатъ намудани фаъолияти органҳои ҳокимият, ки дар конститутсия пешбинӣ нашудааст, барпо намудани соҳтори нав ва параллели ҳокимият зидди конститутсия аст ва аз рӯи қонун ба ҷавобгарӣ қашидা мешавад.



### 3. ХУҚУҚХО, ОЗОДИҲО ВА ВАЗИФАҲОИ АСОСИИ ИНСОН ВА ШАҲРВАНДОН

Қисми дуввуми конститутсия пурра ба хуқуқу озодиҳо ва вазифаҳои асосии инсону шаҳрвандон бахшида шудааст. Аз рӯи мазмуни худ хуқуқҳои инсон ва шаҳрванд ба яқдигар мувофиқ меоянд, аммо онҳо аз рӯи ҳаҷм фарқ мекунанд, яъне шаҳрванд нисбат ба шахси бидуни шаҳрвандӣ бештар хуқук дорад, шахси шаҳрвандӣ надошта хуқуқи интихоб кардан ва интихоб шуданро ба органҳои давлатии мамлакат, хуқуки лавозим дар муассисаҳои давлатӣ, хизмат кардан дар армияи он давлатро надорад.

Дар Конститутсия дар бораи кафолати хуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандон аз тарафи давлат қоидае сабт ёфтааст.

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях

## ХУҚУҚ ВА ОЗОДИҲОЙ АСОСИИ ИНСОН ВА ШАҲРВАНД

Шахсий

Сиёсӣ

Иқтисодӣ ва иҷтимоӣ

Хуқуқ ва озодиҳои шахсӣ  
(моддаҳои 24-31-уми  
Конституцияи Республикаи  
Ўзбекистон):

- барои зиндагонӣ;
- ба озодӣ, ҳимоя дар суд ва даҳолатнопазирӣ шахсӣ;
- хуқуқ барои ҳимоя аз таҷовуз ба шаън ва ҳаёти шахсӣ ва даҳолатнопазирӣ ҷои зист;
- аз як ҷой ҷои дигар кӯчидан ва озодии интихоби ҷои зист;
- озодии фикр, сухан ва эътиқод;
- шинос шуда баромадан бо ҳуҷҷатҳо, ки ба ҳуқуқу манфиатҳо даҳлдор, қарорҳо ва дигар материалҳо;
- ба озодии вичҷон ва эътиқоди динӣ.

Хуқуқҳои сиёсӣ  
(моддаҳои 32-35-уми  
Конституцияи Республикаи  
Ўзбекистон):

- хуқуқи иштирок дар идорақунии ҷамъият ва давлат;
- хуқуқи иштироки фаъол дар ҷамъомадҳо, гирди-ҳамоиҳо ва намоишҳои сулҳомез мувоғики қонунҳои Республикаи Ўзбекистон;
- хуқуқи интихоб кардан ва интихоб шудан дар органҳои намояндагии ҳокимияти давлатӣ;
- хуқуқи муттаҳид шудан ба иттифоқҳои қасбӣ, ҳизбҳои сиёсӣ ва дигар ташкилотҳои ҷамъиятӣ, иштирок дар ҳаракатҳои оммавӣ;
- хуқуқи муроҷиат кардан бо ариза, шикоят ва пешниҳодҳо ба муассисаҳои давлатӣ, муассиса ё ба намояндаи халқ.

- Хукукхон иқтисодӣ ва иҷтимоӣ**  
(м.36-42-уми Конститутсияи  
Республикаи Ўзбекистон):
- хукуқ ба мулки хусусӣ;
  - хукуқ ба шароити меҳнат ва ба ҳимоя аз бекорӣ,  
озодии интихоби фаъолият ва касб;
  - ба таъминоти иҷтимоӣ бино ба синну сол  
(нафақа), ҳангоми аз даст додани лаёқати кор,  
инчунин парастор;
  - хукуқ ба фаъолияти иқтисодие, ки қонун манъ  
накардааст;
  - хукуқ ба истироҳати маблағ додашаванд;
  - Хукуқ ба хизматрасонии бомалакаи тиббӣ.
- Хукукҳои**  
**Фарҳангӣ** (м.41-42-  
уми Конститутсияи  
Республикаи  
Ўзбекистон):
- хукуқ барои таълим, таҳсилоти бепули кафолат-  
ноки маълумоти умумӣ;
  - хукуқ ба озодии эҷодиёти илмию техниқӣ;
  - хукуқ барои истифода аз дастовардҳои фарҳангӣ.



Ҳамаи хукуқу озодиҳои шаҳрвандон дар моддаҳои **18-46-уми Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон** зикр шудааст ва онҳо ба хукукҳои шахсӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва маданий тақсим мешаванд.

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях



## Супории 1

Ба фикри шумо, барои он ки бо худро озод ва инсони мустақил эҳсос намоем, бояд қадом ҳуқуқу озодиҳо дошта бошем?

Аҳолии ҳар қадом давлат на фақат аз шаҳрвандони ҳамон давлат, балки аз шахсоне, ки бо сабабҳои гуногун, ба таври муваққатӣ ё ки доимӣ дар он зиндагӣ мекунанд, иборат аст. Шаҳрвандони аҷнабӣ ё шаҳрвандоне, ки мансуб ба давлати ҳориҷӣ ҳастанду аммо санади тасдиқкунанда дар ин бора надоранд, яъне, шахсоне бидуни шаҳрвандӣ (апатридҳо) аз ҷумлаи ҳаминҳо ҳастанд. Ҳарчанд ин шахсон дорои шаҳрвандӣ нестанд, онҳо низ аз тамоми ҳуқуқу озодиҳои дар ҳуҷҷату санадҳои милливи байналхалқӣ сабтёфта истифода менамоянд.

Қонуни асосии Ўзбекистон ҳуқуқу озодиҳои якхелаи тамоми шаҳрвандонро, ҳамчунон баробарии онҳоро дар назди қонун мустаҳкам менамояд. Ҷунин ҳуқуқҳо дар Конститутсия ба сифати ҳуқуқи даҳолатнопазир, яъне, ба сифати ҳуқуқҳое, ки ҳеч кас наметавонад аз он маҳрум бисозад, арзёбӣ гардидаанд.



## Супории 2

Агар гўянд, ки баробари маҳдуд намудани ҳуқуқи як қас ҳуқуқи дигар кас оғоз мешавад, ба фикри шумо дуруст аст? Дар бораи асоснок намудани фикратон далелу бурҳон биёред.



## Супории 3

Бо ҳаракатҳои пантомима (ҳаракатҳои беовоз) вайронкунии асосии ҳуқуқи инсонро намоии дижед ва аз синф турсон шавад, ки зимни он қадом ҳуқуқҳо вайрон шудааст.



## Дар ёд доред!

**Озодӣ (дар ҳуқуқ)** аз тарафи давлат эътироф шуда, ҳар гуна ҳуқуқи иҷтимоии шахс, имкониятҳои муайяни хулқу атвори инсон, ки Конститутсия ё дигар ҳуҷҷатҳои қонунӣ мустаҳкам карда мондааст (масалан, озодии сухан, озодӣ ва даҳолатнопазирӣ шаҳсӣ, озодии фикр, сухан ва эътиқод, озодии вичдон ва монанди инҳо).

**Баробарии гендерӣ** конвенсияест, ки ҳуқуқ ва имкониятҳои иҷтимоии яхела доштани инсонҳо--мардон ё занонро дар кишварҳои тараққикарда эътироф мекунад.



## Қонуни асосӣ муқаррар мекунад

Шаҳрванди Республикаи Ўзбекистон ва давлат бо ҳуқуқҳо ва масъулиятҳои алоқаманд вобастаанд. Ҳуқуқу озодиҳои шаҳрванд дар Конститутсия ва қонунҳо мустаҳкам карда шудаанд, онҳо даҳолатнозизанд, бе қарори суд онҳоро касе маҳдуд ва маҳрум карда наметавонад.

**Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 19.**



## Хулосабандӣ мекунем

Ҳуқуқҳо, озодиҳо  
ва вазифаҳои  
инсон ва  
шаҳрванд

- вазифаи давлат – таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои ҳар як инсон;
- ҳуҷҷатҳои байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи инсон;
- баробарии гендерӣ;
- ҳуқуқҳои асосӣ шахсӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ.



## Худатонро санҷед!

1. Чаро дар тамоми замонҳо инсон ҳамеша барои ба даст даровардани ҳуқуқу озодиҳои дилҳоҳи худ саъю кӯшиш карда меояд?
2. Дар ҳуҷҷатҳо ва санадҳои милливу байналхалқии муҳимтарин доир ба ҳуқуқҳои инсон чаро инсон ба сифати арзиши волотарин, қадрияти олитарин эътироф карда мешавад?
3. Дар ҷамъият зиндагонӣ карда истода, инсон ба ин ё он тарз аз озодиҳои номаҳдуд оё истифода бурда метавонад?
4. Ҳуқуқ, озодиҳо ва вазифаҳои асосии шаҳрвандони Ўзбекистонро шумуред.

## ХУҚУҚХО ВА ОЗОДИҲОИ ШАҲСИИ ИНСОН ВА ШАҲРВАНД

**Дар натиҷаи кор оид ба мавзӯъ дониста мегиред:**

— Инсон ва шаҳрванд бар асоси Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон кадом ҳуқуқу озодиҳоро соҳиб аст.

1. Ҳуқуқ ба ҳаёт.
2. Ҳуқуқи дар суд ҳимоя ва даҳолатнопазирии шахс.
3. Ҳуқуқи ҳимоя аз таҷовуз ба шаън ва ҳаёти шахсӣ.
4. Ҳуқуқи даҳолатнопазирӣ ба ҷои зист.
5. Ҳуқуқи барои озодии кӯчидан ва интихоби ҷои зист.
6. Ҳуқуқи озодандешӣ, сухан ва эътиқод.
7. Ҳуқуқи озодии вичдон ва эътиқоди динӣ.

**Хуқуқҳои инсон** ҳуқуқҳоенанд, ки дар қонунҳои давлат зикр шуда, дар мамлакат ҳуқуқу озодиҳои ҳар як шаҳрвандро таъмин мекунанд.

Аз ин сабаб ҳуқуқҳои дар қонун қайдшуда гуфта, дар дигар ҳолат озодиҳо мегўянд. Бояд дар ёд дошт, ки дар интихоби рафткор озодиҳои васеъ дода, аз дигар тараф ҳуқуқ ҳангоми истифода аз онҳо сарҳади аникро ҳам муқаррар кардааст.



### **Супориии 1**

Тасаввур кунед, ки шумо аъзои гурӯҳи корӣ оид ба таҳияи лоиҳаи Қонуни асосии мамлакати худ ҳастед.

*Кадом ҳуқуқу озодиҳоро ба ин лоиҳа доҳил мекардед?*

*Рӯйхати онҳоро тартиб дижед ва муҳимтарини онҳоро муайян намоед.*  
*Дар ёд дошта бошид, ки шумо барои мамлакати демократӣ шудани кишваратон кӯшиши карда истодаед.*

### **1. ҲУҚУҚИ ЗИНДАГОНИЙ**

Ҳуқуқи муҳимтарини шахсии инсон дар мамлакати демократии инсонпарвар ҳуқуқи зиндагонист.



## Қонуни асосӣ муқаррар месозад

Ҳуқуқи зиндагӣ ҳуқуқи чудонашавандай ҳар як инсон ҳисоб мегардад. Суиқасд ба ҳаёти инсон чинояти вазнинтарин ба шумор меравад.

**Конституцияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 24-ум.**



Вазифаи асосии давлат ва ҷамъият бо воситаҳои мавҷудаи зери даст кафолат кардани ҳамин ҳуқуқ аст. Барои татбиқи амалии ин ҳуқуқ шарти муҳими ривоҷи давлат ва ҷамъияти демократӣ – ҳуқуқи зиндагонии солим, яъне зиндагонии ба саломат, шароити ҳаёти нормалӣ (мусоид) ва ҳоказоҳо ба якдигар вобастаанд. Давлат онро зимни ичрои ўҳдадориҳои зерин кафолат медиҳад:

### Қафолатҳои давлат оиди таъмини ҳуқуқи зиндагонӣ:

- ба сифати воситаи ҳаллу фасли мочароҳои байналхалқӣ худдорӣ намудан аз ҷанг ва худдорӣ намудан аз иштирок дар он;
- муҳофизати муҳити атроф;
- муқаррар соҳтани тартиби алоҳидаи соҳиб шудан ба аслиҳа ва корбурди он;
- тақдими кўмаки тиббии дастрасшаванд ва бомалака.



## Хуқуқати нормативӣ

**Мувофиқи Фармони Президенти Республикаи Ўзбекистон аз 1 августи соли 2005 «Дар бораи бекор кардани ҷазои қатл дар Республикаи Ўзбекистон» ва бинобар принсипҳо ва меъёрҳои эътирофшудаи умумиҷаҳонии оиди хуқуқи зисти инсонҳо ва қоидаҳои Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон, ҳамчунин бо мақсади амалӣ кардани чораву тадбирҳо дар роҳи либеризатсияи ҷавобгарии чиной «аз 1-уми январи соли 2008 дар Республикаи Ўзбекистон бекор кардани ҷазои қатл ҳамчун ҷазои чиной бекор карда шавад ва ба ҷои он ҷазои ҳабси якумра ё ба муддати дароз маҳрум кардан аз озодӣ ҷорӣ карда шавад».**

## 2. ХУҚУҚИ ҲИМОЯ ДАР СУД ВА ДАХЛНОПАЗИРИИ ШАҲСӢ

Ин чунин хуқуқест, ки аз рӯйи он инсон дар ҳар як вазъият мувофиқи ихтиёри худ ба кор мебарад. Дар ин сурат, аз ҷониби мақомоти давлатӣ ва шахсони ҷисмонӣ хуқуқҳои ў бар хилоғи қонун маҳдуд карда намешаванд.

Масалан, танҳо санксияи (руҳсатномаи) суд барои ба зиндон андохтан ва ҳабс кардан асос шуда метавонад.



### Қонуни асосӣ муқаррар месозад

Ҳар як шахсе, ки дар содир намудани ҷиноят айбдор дониста мешавад, кори ў дар суд дар асоси тартиби қонун ба таври ошкоро дида баромада шуда то даме, ки айби ў мушаҳҳас нагардад, ў айбдор ҳисобида намешавад. Ба шахси суд айбдор донисташуда барои ҳимояи худ тамоми шароити лозима муҳайё карда мешавад.

**Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 26-ум.**

## 3. ХУҚУҚИ ҲИМОЯ АЗ ТАҶОВУЗ БА ҚАДРУ ЭЪТИБОР ВА ҲАЁТИ ШАҲСӢ

Зери мағҳуми «ҳаёти шаҳсӣ» мукотиба, гуфтугӯи телефонӣ, телеграфӣ ва дигар мукотибаҳо, маълумоти оид ба хусусияти тиббӣ ва

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях

дигар ахборот, ки пурра ба як шахс мансуб аст, фаҳмида мешавад ва агар хилофи қонун пахн карда шавад, ба инсон зарари маънавӣ мерасад.

Риояи ҳуқуқи шахсӣ пешбинӣ менамояд, ки давлат барои инсон шароити зистеро фароҳам меорад, ки дар он қадру эътибор шахс поймол нашавад. Касе зери тазиик, зўрӣ, муносибати бешафқатона набояд қарор гирад.

#### **4. ҲУҚУҚИ ДАХЛНОПАЗИРИИ МАСКАНУ МАНЗИЛ**

Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон (моддаи 27-ум) муқаррар қардааст, ки ягон органи давлатӣ ҳангоми истифодай ин ҳуқуқ набояд даҳолат намояд. Зимни он чунин даҳолаткунӣ агар аз тарафи қонун пешбинӣ шуда бошад ва бар манфиати давлат ва амнияти ҷамъият, назми иҷтимоӣ, ҳифзи саломатии аҳолӣ ё ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои дигар шахсон зарур бошад, раво мешавад.

Ба манзил ҳар қадом иморате, ки шаҳрванд дар асоси қонун ба сифати ҷои зисти доимӣ ва муваққатӣ ишғол қардааст, мансуб аст.



##### **Қонуни асосӣ муқаррар месозад**

Бино ба қонун касе набояд ба манзилу маскани шахси дигар дарояд, ё ҳуд дар он ҷо амалиёти кофтуковро гузаронад ва ё амволи дар он ҷо бударо мавриди бозбинӣ қарор бидиҳад, розу асрори мукотиба ва гуфтугӯи телефониро ошкор намояд.

**Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 27-ум.**



##### **Супории 2**

Ба хонаи М. аз хонаи ҳамсояаш аз боло об гузашт. Об ҷандон зиёд набуд. Аз ин рӯ вай ҷелонгарро бар асоси даҳолатнопазирии ҷои зист ба квартирааш рухсат надод.

*Дар ин ҳолат кӣ ҳақ аст??*



##### **Супории 3**

*Бар расмҳои зерин нигоҳ қунед: қадом ҳуқуқи инсон дар ин ҳолатҳо ҳалалдор шудаанд? Зери ҳар як расм чиро навиштан зарур, таклиф қунед..*

\*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях



## 5. АЗ ЯК ЧО БА ЧОИ ДИГАР КЎЧИДАН ВА ҲУҚУҚИ ИНТИХОБИ ОЗОДОНАИ ЧОИ ЗИСТ

Ҳуқуқи аз чое ба чои дигар кўчидан ва ҳуқуқи интихоби озодонаи чои зист, барои ҳар як одаме, ки ба тарзи қонунӣ дар ҳудуди Ўзбекистон сукунат дорад, тааллук дорад.



### *Конуни асосӣ муқаррар месозад*

Шаҳрванди Республикаи Ўзбекистон дар ҳудуди кишвар аз як чо ба чои дигар ҳуқуқи кўчидан ва аз ҳудуди Республикаи Ўзбекистон баромадан ва ба он баргашта омаданро дорад.

**Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 28-ум.**

## 6. ҲУҚУҚИ ОЗОДИИ ФИКР, СУХАН ВА ОЗОДИИ ЭЪТИҶОД

Фикру эътиҷоди инсон асоси рафтору кирдори ўро ташкил медиҳанд.

Озодии сухан ин нафақат ғояҳо ва назарҳои худро ба таври даҳонӣ ифода кардан аст, балки тавассути матбуот ва ё тавассути адабиёти бадей, осори санъати тасвирий ва ба ҳамин монанд чизҳо имконияти ифода қардан аст.



**Дар ёд доред!**

Аммо конститутсия ба фикрронӣ ва озодии сухан кафолат дода, дар айни замон пахши ахбороти зидди соҳти конститутсияйӣ ё маълумоти дорои сири давлатиро манъ кардааст.



## Қонуни асосӣ муқаррар месозад

Ҳар кас ҳуқуқи фикрронӣ, андешаронӣ, сухан гуфтан ва озодии эътиқодро доро аст, ҳар кас метавонад ахбори дилҳоҳашро ҷустуҷӯ қунад, онро ёбад ва ҳақ дорад онро ба атроф паҳн намояд. Махдудиятҳое низ ба тариқи мустасно мавҷуданд, ки онҳо тавассути қонун муқаррар карда шудаанд ва он дар сурате корбаст мегардад, ки он аъмол бар зидди соҳтори конститутсионӣ нигаронида шуда бошанд.

Андешаронӣ ва озодии ифода кардани он фақат дар он сурат бо қонун маҳдуд шуданаш мумкин, ки агар ба сирри давлат ва ба ягон сирри дигар тааллуқ дошта бошад.

**Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 29-ум.**



### 7. ОЗОДИИ ВИЧДОН ВА ЭЪТИҚОДИ ДИНӢ

Эҳтиром гузоштан ба озодии вичдон, ки дар мамлакат қарор ёфтааст, ба анъанаҳои маънавии ҳалқи мо комилан ҷавоб медиҳад. Давлатӣ қунондани дин роҳ дода намешавад, зеро эътиқод ба дину оин кори шахсии ҳар кас аст. Муносибатҳои давлат ва ташкилотҳои динӣ дар асоси Қонуни Республикаи Ўзбекистон «Дар бораи озодии вичдон ва ташкилотҳои динӣ» ба роҳ монда шудааст. Конститутсия ба диндорон ва инчунин ба шахсони тарзи зиндагонии дунёвиро писандида, кафолат додааст, ки давлат ба тарзи дунёвӣ сурат гирифтани низоми таълимиро таъмин месозад.



## Қонуни асосӣ муқаррар месозад

Озодии вичдон барои ҳама кафолат дода мешавад. Ҳар як инсон ба дини дилҳоҳи худ эътиқод карда метавонад, ё ки мумкин аст ба ягон дин эътиқод надошта бошад. Ба таври маҷбурӣ бор кардани нуқтаи назарҳои динӣ роҳ дода намешавад.

**Конституцияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 31-ум.**



### Дар ёд доред!

Давлати дунёвӣ давлатест, ки дар он дини расмии давлатӣ набуда, ягон таълимоти динӣ маҷбурӣ ба ҳисоб намеравад.

### ХУҚУҚИ ШАҲСӢ ВА ОЗОДИҲОИ ИНСОН ВА ШАҲРВАНД

Хуқуқи зиндагонӣ

Хуқуқи ҳимоя дар суд ва дахолатнопазирии шахс

Хуқуқи дахолатнопазирӣ ба ҷои зист

Хуқуқи ҳимоя аз таҷовуз ба шаън ва ҳёти шахсӣ

Хуқуқ барои озодии кӯчидан ва интиҳоби ҷои зист

Хуқуқи озодандешӣ, сухан ва эътиқод

Хуқуқи озодии вичдон ва эътиқоди динӣ



### Супориии 4

Ба фикри шумо, дар қадом ҳолатҳо ба ҳуқуқи шахсии инсон футур расидааст? Роҳи ҳалли муаммоҳоро ниишон дигед.

**Вазъияти 1.**

Гуруҳи наврасон дуздӣ карданд. Ин воқеа то суд дар шӯрои педагогҳои мактаб муҳокима карда шуд. Дар ҷараёни он бачаҳоро ҷиноятгар гуфтанд. Зимнан боварӣ карда шуд, ки суд онҳоро саҳт ҷазо ҳоҳад дод...

*Дар ин ҳолат аз ду тараф қонун чӣ гуна вайрон карда шуд?*

**Вазъияти 2.**

Як гуруҳи наврасон аз боғи донишкадаи тиббӣ сагонро дуздиданд. Дар ҷараёни баррасии ин ҳолат аниқ шуд, ки бачаҳо ба сағҳо раҳмашон омадааст, сағҳо аз гуруснагӣ азият мекашиданд, баъди гузаронидани таҷриба ғамхорӣ намекарданд.

*Шумо кирдори бачаҳоро аз нуқтаи назари ахлоқ ва қонун баҳо дижед.*

**Вазъияти 3.**

Дар комиссияи оид ба корҳои ноболигон доир ба масъалаи дуздӣ муҳокима мерафт. Ногаҳон ҷабрдида ба кабинети инспектор бо шиддат даромада чун ҷашмаш ба наврасе, ки дуздӣ содир карда буд, афтод ва ўро ҳақорат кард. Аммо инспектор ўро боздошт ва барои ҳақорат карданаш ба ҷавобгарӣ қашида шудани ўро оғоҳ кард.

*Ба фикри шумо, ҳарчанд айби наврас бешубҳа маълум аст, инспектор ҷаро даштном кардани бачаҳоро пешгирӣ намуд?*

**Вазъияти 4.**

Хонандагони синфи 9 дар дарс, дар толори варзишии мактаб зимни машғулоти дарси тарбияи ҷисмонӣ, дар ҳамин ҷо гум кардани пулҳояшонро баҳона карда, хонандагони синфи 7-ро ҳангоми машғулот кофтуков карданд.

*Оё кирдори хонандагони синфи 9 қонунӣ аст? Ба он рафтору кирдорҳо баҳо дижед.*

*Бо вазъиятҳои зерин шинос шуда, муайян кунед, оё ба ҳуқуқҳои инсон ғутур расидаст? Агар расида бошад, дар қадом ҳолатҳо?*

**Супории 5**

- шумо номаи кушода хонда шударо дарёфт намудед;
- ҳангоми аз муассиса баромадан ҳодими милитсия аз шумо нишон додани ҷизҳои тӯрхалтаатонро талаб намуд;

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях

- ҳангоми вакцинатсия (эмкунӣ) ба қўдак бемории зарда (гепатит) сироят кард;
- ҳамёни донишомӯз гум шуд ва ў ба ҳампартаи худ: «ту дуздидаи, дузд», гуфт;
- кондуктор мусофириро барои нагирифтани билет ҳақорат кард;



## Холосабандӣ мекукмекунем

**Озодӣ ва дахолатноказирии шахсӣ**

- қонун – дар ҳимояи шахс;
- ҳуқуқи зист;
- дахолатноказирии шахсӣ ва озодӣ;
- дахолат накардан ба ҳаёти шахсиву оилавӣ;
- дахолатноказирии манзилгоҳ;
- ҳимояи номи хуб ва қадру эътибор;
- озодии вичдон ва эътиқоди динӣ;
- давлати дунявӣ.



## Худатонро санҷед!

1. Дар Конституцияи Республикаи Ўзбекистон кадом ҳуқуқу озодиҳои шахсии инсону шахрвандон ифода ёфтааст?
2. Барои татбиқи ҳуқуқи зиндагонӣ давлат чиро зери назар мегирад?
3. Ҳуқуқи инсон ба дахолатноказирии манзил чӣ маъно дорад?
4. Ҳаёти шахсӣ чист, он чӣ тавр бояд муҳофизат карда шавад?
5. Озодии вичдон ва эътиқоди динӣ чист?

**§ 8. ДАРСИ АМАЛИЁТ****ХУҚУҚХОИ ИҚТИСОДӢ ВА ИҼТИМОИИ ИНСОН ВА  
ШАҲРВАНДОН**

**Дар натиҷаи кор оид ба мавзӯъ дониста мегиред:**

– дар бораи аҳамияти ҳуқуқҳои итисодию иҷтимоӣ дар ҳаёти одамон ва роли давлат дар таъмини онҳо;

– дар бораи аҳамияти меҳнат ва таҳсил дар пешравии ҷамъият.

- 1. Аз ҳуқуқҳои инсон қадомаш муҳимтар аст?**
- 2. Ҳуқуқи мулкдор будан, озодии меҳнат ва ҳуқуқи озод интихоб кардани намуди фаъолият.**
- 3. Ҳуқуқи таъминоти иҷтимоӣ.**
- 4. Ҳуқуқи истифода аз хизмати бомалакаи тиббӣ.**
- 5. Ҳуқуқи таҳсил.**
- 6. Ҳуқуқи озодии эҷоди техникӣ, ҳуқуқи истифода аз дастовардҳои маданият.**

Ҳуқуқҳои иҷтимоию иқтисодӣ гурӯҳи маҳсуси ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро ташкил медиҳанд. Ба онҳо мансубанд:



## 1. КАДОМЕ АЗ ҲУҚУҚХОИ ИНСОН МУҲИМТАР АСТ?

Тасаввур кунед, шумо – иштироккунандаи баҳс оид ба ҳуқуқҳои инсон, ки бояд ба Конститутсия дароварда шаванд, ҳастед. Фикру дархост ва мулоҳизаҳои ширкаткунандагони мубоҳасаро арзёбӣ намоед ва хулоса бароред: кадоме аз ҳуқуқҳо муҳимтаранд?



### **Супориии 1**

**Якум (иштирокчӣ):** ман чунин меҳисобам, ки фақат ҳуқуқҳои шахсӣ ва сиёсӣ ба Конститутсия дароварда шаванд, зеро онҳо – ҳуқуқи зиндагӣ, ҳуқуки озодонаи сухану андеша, озодии ахбор, озодии вичдон ва озодии аз ҷое ба ҷое кӯчидан ба ҳисоб мераванд. Мо дар ҳоли ҳозир аз таъмини чунин ҳуқуқҳо, ба мисли ҳуқуқи меҳнат кардан, таълим гирифтани, манзилу истиқомат барои ҳама ва дигар ҳуқуқҳои иқтисодиву иҷтимоӣ қодир неstem. Агар мо чунин ҳуқуқҳоро тавассути қонун кафолат дижем, дар он сурат ҳукумат ба ҳуқуқҳои сиёсиву шаҳрвандии мо ба дараҷаи матлуб эътибор наҳоҳад дод.

**Дуюм:** ман чунин мулоҳизаро маъқул намешуморам. Пеш аз ҳама таъмини ҳуқуқҳои иқтисодиро лозим меҳисобам. Агар ба тариқи мисол хўроку ғизои одамон набошад ва ё истиқоматгоҳу коре надошта бошанд, дар он сурат дар бораи озодиҳои сиёсӣ чӣ гуна гап задан мумкин аст?

**Сеюм:** тамоми ин андешаҳо дурустанд, аммо шумо чунин меҳисобед, ки гӯё давлат ҳамаро бо кор таъмин мекарда бошад? Ба фикри ман, имкони он вучуд надорад.

**Чаҳорум:** ба таҳмини ман, ҳуқуқҳои иқтисодиро кафолат додан мушкил аст. Аммо ҳукумат маҷбур аст ба камбизоатон (нафақаҳӯрон, корношоямон ва монанди инҳо) имтиёзҳо дихад.

**Панҷум:** Ман чунин меҳисобам, ҳар як инсон бо хешу табори худ бидуни кўмаки давлат бояд барои зиндагонии худ дастмояеро фароҳам биёварад. Давлат танҳо тамоми нерӯву ғайрати худро барои муҳофизати муҳити атроф сафарбар созад.

*Ба панҷ гурӯҳ ҷудо шавед. Дар ин муҳокимиа боло чанд хел нуқтаи назарҳо баён гардидаанд? Кадоме аз далелу бурҷонҳо ба шумо эътиимоднок менамояд? Чаро? Дар бобати ҳаллу фасли ин муаммо фикратонро баён кунед..*

Баҳс онро нишон дод, ки ҳамаи ҳуқуқҳои инсон то қадом андоза муҳим ва робитаи онҳо бо якдигар то қадом дараҷа боэътиимод буда, дигарашро муайян мекунад.

Аслан, ҳуқуқҳои сиёсиро чи гуна бе ҳуқуқҳои иқтисодиву иҷтимоиро метавон арзёй намуд? Дар навбати худ ҳуқуқҳои иҷтимоию иқтисодиро бидуни ҳуқуқи зиндагонӣ дар муҳити солим тасаввур кардан аз имкон берун аст. Ин чиз мисли рӯз равшан аст, инсоне, ки бидуни ҳимояи иҷтимоӣ мондааст чӣ тавр метавонад ҳуқуқҳои иқтисодиву сиёсӣ ва дигар ҳуқуқҳояшро ба рӯи об бароварад.

Ҳамин тариқ робитаи ҳуқуқҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дар он зохир мешавад, ки ҳуқуқ ба фаровонии иҷтимоӣ дар ифодаи моддӣ (нафақа, кўмакпулӣ) дидан мумкин, ҳуқуқи иқтисодии инсон бошад, бевосита ё билвосита, ба ҷиҳати иҷтимоии ҳаёти ҷамъият таъсири (мусбӣ ё манфии) худро мерасонад.

## Супории 2

Ба гурӯҳҳо ҷудо шавед. Ҳуқуқҳои шаҳрвандие, ки дар Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон мустаҳкам карда шудаанд, номбар кунед. Барои таъмин намудани ҳимояи ҳаёти инсон ва ҳуқуқҳои он ба дараҷаи кофӣ зарурияти онҳоро бо мисолҳо асоснок кунед.

### **2. Ҳуқуқи мулқдор будан, меҳнат кардан, озодии интихоби фаъолият ва ҳимоя аз бекорӣ**

Дар моддаи 36-уми Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон дар бораи ҳуқуқи мулқдор шуда тавонистани ҳар як одам сухан меравад. Ин чиз дар он сурат имкон пайдо мекунад, ки инсон ба молу мулқ соҳибият пайдо намояд, он гоҳ, ҳеч кас наметавонад, аз ў ин молу мулкро қашида гирад. Ин дар навбати худ ба инсон боварӣ ва ҳисси мустақилиро медиҳад. Дар мулқдор имконияти сафарбар намудани нерӯҳои худ ҷиҳати зиёд намудани мулқ, серғайратӣ дар соҳаи фаъолияти худ пайдо мегардад.

Конститутсия ҳуқуқи меҳнат, ҳуқуқи озодонаи интихоби касб, ҳуқуқи меҳнат дар шароити боадолат ва ҳуқуқи ҳимоя аз бекориро кафолат додааст. Давлат моро ўҳдадор кардааст, ки то қадри имкон маҳви бекорӣ, дар сурати бекор мондани инсон таъини нафақа ба ў ва дар мавсими бекорӣ ба кор бурдани тамоми воситаҳоро ҷиҳати корёбӣ ба зиммаи худ гирад. Дар конститутсия алоҳида қайд шудааст, ки меҳнати маҷбурий манъ аст.



## Қонуни асосӣ муқаррар месозад

Ҳар як шахс ба ҳуқуқи меҳнат кардан, озодона интихоб намудани кор, ба шароити меҳнати одилона ва ба ҳуқуқи ҳимоя аз бекорӣ тибқи қонун соҳиб аст.

Меҳнати маҷбурий ба истиснои чунин ҳолатҳое, ба мисли бо ҳукми суд гузаштани мӯҳлати ҷазо ва ё он ҳолатҳое, ки қонун пешбинӣ кардааст, манъ карда мешавад.

**Конституцияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 37-ум.**



### Хуҷҷати нормативӣ

**Оё ба ба шумо маълум аст, ки...**

Аз шахси ба кор дароянда қабл аз ҳама синну солашро ме-пурсанд, зеро мувофиқи Кодекси меҳнати Республикаи Ўзбекистон маъмурияти корхона ҳақ дорад наврасони аз 16-сола болоро, ки ба балогат нарасидаанд, ба кор қабул қунад. Бо мақсади тайёр намудан ба меҳнат (моддаи 77-уми Кодекси меҳнати Республикаи Ўзбекистон) донишомӯзон дар вакти фориг аз таҳсил аз 15-солагӣ метавонан ба кор қабул карда шаванд.

Шахсони ноболиғ фақат бо розигии хаттии волидайн ба кор ҷойгир шуда метавонанд, зеро падару модарон вазифадоранд, ки шароити меҳнатро бидонанд ва ба он розӣ шаванд. Инчунин, дар бораи аҳволи саломатии наврас маълумотномаи тиббӣ низ дарҳост карда мешавад.

Касбҳои барои ноболиғон манъшуда ҳам мавҷуданд, масалан, пайвандгари газ, шаҳтёр – қўҳкан, оҳангар ва монанди онҳо касбҳое ба шумор мераванд, ки барои саломатӣ шароити заарнок доранд.

Донишомӯзон танҳо ба ичрои корҳои сабук, ки ба саломатиашон зарар, ба ҷараёни таълим ҳалал намерасонанд, ҷалб шуданаш мумкин. Ҳамчунон, ҷалби ноболиғон ба корҳои шабона, ба корҳои изофӣ ва кор дар рӯзҳои истироҳат манъ гардонда шудааст.

### 3. Ҳуқуқи дарёфти таъминоти иҷтимоӣ

Дар Ўзбекистон ҷиҳати ҳифзи дараҷаи зиндагонии муносиб барои оилаҳои камбағал ва серфарзанд, модарони танҳо, шахсоне,

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях



ки дорои имкониёти маҳдуданд, кўмакҳои иҷтимоии мухталиф дар назар гирифта шудааст.



### **Қонуни асосӣ муқаррар месозад**

Ҳар кас дар холати ба пирӣ расидан, дар сурати гум кардани лаёқати корӣ, инчунин, маҳрум шудан аз парастори худ ва дар ҳолатҳое, ки қонун пешбинӣ менамояд, барои дарёftи таъминоти иҷтимоӣ хуқуқ дорад.

Нафақаҳо, кўмакпулҳо, намудҳои дигари кўмаки иҷтимоӣ на- бояд аз миқдори камтарини барои зиндагӣ зарур кам бошад.

**Конститусияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 39-ум.**

#### **4. Хуқуқи гирифтани хизмати бомалакаи тиббӣ**

Хуқуқи истифода аз хизмати бомалакаи тиббӣ барои ҳар як одам ҳавола мегардад. Дар мамлакат миқдори калоне муассасоти тиббии давлатӣ, ки аҳолиро бепул даво мебахшанд, мавҷуд аст.

Дар вақтҳои охир беморхонаҳою шифохонаҳои пулакӣ ва аз ҳисоби хочагӣ коркунанда рўйи кор омаданд ва он ба ҳар як шаҳс имкони интихоби муолиҷаро дар ҷойи дилҳоҳи худ пайдо кунонид.

Авлоди солим гарави саломатии миллат аст. Дар вақтҳои охир дар



кишвари мо барномаҳои давлатӣ аз қабили «Барои авлоди солим» амал мекунанд, ки онҳо дар баробари созмонҳои ҷамъиятии дигар барои мустаҳкам кардани саломатии авлоди наврас ҳиссаи худро мегузоранд



## Қонуни асосӣ муқаррар месозад

Ҳар як инсон ҳуқуқи дарёфти хизмати бомалакаи тиббиридорад.

**Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 40-ум.**

### 5. Ҳуқуқи таълим гирифтан

Дар Республикаи Ўзбекистон ҳар як одам ҳақи таълимгириро дорад. Сарфи назар аз даромади оила ҳар як бача ба имконияти таълимгирии бепул соҳиб аст. Ин ҳолат бо Қонуни асосии мамлакат кафолат дода шудааст.



## Қонуни асосӣ муқаррар месозад

Ҳар кас ҳақ дорад таълим гирад. Таълими умумии бепул аз ҷониби давлат кафолат дода шудааст. Корҳои мактаб таҳти назорати давлат қарор гирифтааст.

**Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 41-ум.**



Дар Фармони Президенти Республикаи Ўзбекистон аз 25-уми январи соли 2018 муқаррар шудааст: аз соли таҳсили 2018/2019 эътиборан дар мактабҳои таълими миёнаи умумӣ ва миёнаи маҳсуси маҷбурий, аз чумла дар мактабҳои ихтисосонидашуда, дар мактаб-интернатҳои сањат ва маданияти ихтисосонидашуда, мактаб-интернатҳои захираҳои олимпӣ ва литејҳои академикӣ таълими бетанаффуси 11-сола ба амал бароварда мешавад. Аз соли таҳсили 2018/2019 сар карда қабул барои таҳсил ба коллекҷои касбу хунар аз ҳисоби ҳатмкардагни синфҳои 11-уми мактабҳои таълими умумӣ дар асоси ихтиёрий, барои аз бар кардани мутахассисии (касб) даҳлдор ба муддати таҳсили аз 6 моҳ то 2 сол амалӣ карда мешавад.



## Супорииши 3

### **Вазъияти 1.**

Бисёр донишомӯзон ақида доранд, ки таълими миёнаи умумӣ барои шаҳс маҷбурий нест ва он талаб ҳам карда намешавад, таълими миёнаи нопурра кифоя аст. Гӯё бидуни ягон маълумот низ рӯзгузаронӣ кардан мумкин будааст. Шумо доир ба ин фикр чӣ андеша доред?

### **Вазъияти 2.**

Шумо оё розӣ агар бигӯянд, ки шаҳсе, ки донииши зиёд дорад ва ба ҳаёт ҳуб тайёр шудааст, талаб ба вай бештар ва имконияти муваффақ шуданро бисёртар дорад?

### **Вазъияти 3.**

Ба фикри шумо, баъди ҳатми мактаб қадом фанҳо бештар зарур мешаванд?

## **6. Ҳуқуқи озодонаи эҷоди илмию техникӣ ва ҳуқуқи истифода аз дастовардҳои маданият**

Дар моддаи 42-юми Конститутсия омадааст: бар ҳар кас озодии эҷоди илмиву техникӣ, ҳуқуқи истифода аз дастовардҳои фарҳанг кафолат дода мешавад. Давлат ба ривоҷу равнақи илмиву техникӣ ва фарҳангии чомеа ғамхорӣ зоҳир меқунад.

Ҳуқуқҳои мазкур аз рӯи мазмуну мудариҷаи худ ба ҳуқуқи дарёфти дониш ҳеле наздиканд, зоро таълим, фарҳанг ва рушди илмиву техникӣ байни худ робитаи ногусастаний доранд. Ҳуқуқҳои

зикрёфта бо дастрас будани бойгариву дороиҳои фарҳангӣ ва илмӣ таъмин карда мешаванд. Ҳар кас метавонад ба осорхонаҳову музейҳо, театрҳо ва марказҳои фарҳангиву илмӣ-техникӣ ташриф фармояд, аз китобхонаҳо, радио ва телевидение истифода барад.



## Супории 4

*Намоишҳои саҳнавиро доир ба ҳалалдор гаштани ҳуқуқи иҷтимоиву иқтисодӣ таҳия созед ва ба намоиш гузоред. Зимни намоии мушаххас гардонед, ки ба қадом ҳуқуқвайронкуниҳо роҳ дода шудааст. Барои ҳимояи ин ҳуқуқҳо чӣ бояд кард?*



## Хулосабандӣ мекунем

Ҳуқуқҳои иҷтимоӣ-иқтисодии инсон

- вазифаи давлат – таъмини дараҷаи зиндагонии муносиби аҳолӣ;
- ҳуқуқи мулкдор шудан;
- ҳуқуқи меҳнат кардан ва истироҳат;
- ба кор қабул шудан – аз 16-солагӣ, аз 15 солагӣ роҳ дода мешавад;
- ҳуқуқи дарёғти таъминоти иҷтимоӣ;
- ҳуқуқи баҳрабардорӣ аз хизмати тибии малаканок;
- ҳуқуқи таълим гирифтан;
- ҳуқуқи озодии эҷоди илмию техникӣ;
- ҳуқуқи баҳрабардорӣ аз дастовардҳои фарҳанг.



## Худатонро санҷед!

1. Кадоме аз ҳуқуқҳои инсон ба ҷумлаи ҳуқуқҳои иҷтимоию иқтисодӣ доҳил аст?
2. Мулкдор будан дар ҳаёти инсон чӣ нақшे дорад ва мулк ба инсон қадом бартариятҳоро медиҳад?
3. Қадом тартиб ба шумо одилона менамояд: ба ҳуқуқи мулкдор шудан як гурӯҳи одамон мушарраф шаванд аз рӯи адолат аст, ё ки ҳар як одам ба ҳуқуқи мулкдор шудан сазовор шавад, боадолат менамояд?
4. Ба фикри шумо, барои ҳифзи дараҷаи муносиби зиндагӣ ба инсон чӣ зарур аст?
5. Ҳуқуқҳои иҷтимоию иқтисодӣ ба ҳамдигар чӣ гуна алоқаманданд ва ба яқдигар чӣ тавр таъсир мерасонанд?

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях

Дар натиҷаи кор оид ба мавзӯй дониста мегиред:

- шаҳрвандони Республикаи Ўзбекистон кадом ҳуқуқҳои сиёсиро доранд;
- онҳо чӣ тавр дар идора кардани корҳои ҷамъият ва давлат иштирок карда метавонанд.

1. Ҳуқуқҳои сиёсии худро бо кадом тарз татбиқ намудан мумкин аст?
2. Иштироки шаҳрвандон дар муҳокимаи умумихалқии лоиҳаи қонунҳо.
3. Ҳуқуқи озодии ҷамъомадҳо.

## 1. ҲУҚУҚХОИ СИЁСИИ ХУДРО БО КАДОМ ТАРЗ ТАТБИҚ КАРДАН МУМКИН АСТ?

*Ҳуқуқҳои сиёсӣ ба шаҳрвандон барои чӣ даркор аст?* Агар дар шаҳрвандон ҷаҳонбинии сиёсӣ ва ахлоқӣ сабиту устувор гашта бошад, онҳо вазифаву ҳуқуқҳои худро ба таври мушаххас фаҳмида мегиранд, дар ҳаёти иҷтимоии мамлакат фаъолтар иштирок меқунанд.

Ҳуқуқҳои сиёсие, ки Конституцияи Республикаи Ўзбекистон барои шаҳрвандон худ мӯкаррар соҳтааст:

- ҳуқуқи иштирок дар идора кардани кори давлативу ҷамъияти;
- мувофиқи қонунҳои Республикаи Ўзбекистон иштирок дар митингҳо, гирдиҳамоӣ ва намоишҳои осоишта, ҳамин тариқ нишон додани фаъолии иҷтимоӣ;
- ҳуқуқи аъзо шудан ба иттиҳодияҳои касабавӣ, ҳизбҳои сиёсӣ ва дигар иттиҳодияҳои ҷамоатӣ;
- ҳуқуқи интихоб кардан ва интихоб шудан;
- ҳуқуқи муроҷиат кардан бо аризаҳо, илтимосномаҳо, шикоятҳо ба мақомоти ваколатдор ва идораҳои даҳлдор.

Ҳуқуқи иштирок дар идоракунии мамлакат бевосита ё ба воситаи намояндагони интихобшуда амалӣ мешавад. Ин ҳуқуқ бо ҳуқуқи интихоб намудани ҳама гуна органҳои интихобшаванда ва ҳуқуқи интихоб шудан кафолатнок мешавад. Шаҳрванд ҳамин тавр ба ҳокимијат ва қарорҳои қабулшаванда таъсири худро мерасонад.

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях



## Қонуни асосӣ муқаррар месозад

Шаҳрвандони Республикаи Ўзбекистон дар идора кардани корҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ бевосита, инчунин, тавассути вакилони худ ҳуқуқи иштирокро доранд. Ҷунин иштирок бо роҳи ҳудидоракунӣ, гузарондани референдумҳо ва ба тарзи демократӣ ташкили барпо кардани мақомоти давлатӣ, инчунин инкишоф ва такмил додани назорати ҷамъиятӣ бар фаъолияти органҳои давлатӣ ба амал бароварда мешавад. Тартиби татбиқи назорати ҷамъиятӣ бар фаъолияти мақомоти давлатӣ қонунан муқаррар карда мешавад.

### Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 32-юм.

Ҳамаи ҳизбҳои сиёсӣ ба мақомоти идоракунандай ҳокимияти давлатӣ метавонанд номзадҳои худро пешбарӣ намоянд. Ин ҳолат ба демократӣ кардани низоми интихобот кўмак мерасонад, шаҳрвандон ҳуқуқи интихоби депутатҳоро дар асоси алтернатив пайдо мекунанд. Зимни гузаронидани интихобот ба як ҷо якчанд номзадро метавонанд пешниҳод намоянд.



Таъсири шаҳрвандон ба қарорҳое, ки аз ҷониби ҳукумат қабул мегарданд, таҳо бо интихоби мақомоти ҳокимияти давлатӣ маҳдуд намегардад. Шаҳрвандон тавассути муроҷиатҳо, пешниҳодот, аризаҳо ва шикоятҳо, чандин муаммоҳои рӯзмарро низ барои ҳалту фасл намудан кўмак медиҳанд ва ба зиён овардан ба ҳуқуқҳои худ муқобил меистанд.



### Дар ёд доред!

Мувофиқи Қонуни Республикаи Ўзбекистон «Дар бораи муроҷиати шахсони ҷисмонӣ ва юридикӣ» муроҷиатҳо, пешниҳодҳо, аризаҳо, шикоятҳо дар шакли даҳонӣ, ҳаттӣ ё дар шакли электронӣ ба тарзи индивидуалӣ ё ҷамоавӣ шуда метавонанд.

**Ариза** – муроциати шаҳрвандон бо илтимоси қўмак расондан дар роҳи татбиқи хуқуқу озодиҳо ва манфиатҳои қонунни онҳо аст.

**Пешниҳод** – муроциати шаҳрвандон, ки мазмуни тавсияҳо оид ба такмил додани фаъолияти давлатиу чамъиятӣ дорад.

**Шикоят** – муроциати шаҳрвандон, ки талаби барқарор намудани хуқуқу озодӣ ва манфиатҳои қонунни халалдоршударо ифода кардааст.

Дар муроциати шаҳрвандон бояд фамилия, ном ва номи падари шаҳрванд, маълумот дар бораи ҷои истиқомат, моҳияти ариза, пешниҳод ё шикоят нишон дода шавад. муроциати хаттӣ бояд имзои муроциаткунандаро дошта бошад. Дар ҳолати имкон доштани гузоштани имзои шахсӣ ҳатман имзои тартибдиҳандা бо илова кардани фамилия, ном ва номи падари он зикр шуда бошад.



## 2. ИШТИРОКИ ШАҲРВАНДОН ДАР МУҲОКИМАИ УМУМИХАЛҚИЙ ЛОИҲАҲОИ ҚОНУНҲО

Яке аз хуқуқҳои муҳимтарини сиёсии шаҳрванд мувофиқи қонун «Дар бораи муҳокимаи умумихалқии лоиҳаи қонунҳо» хуқуки иштирок кардан дар муҳокимаи умумихалқии лоиҳаи қонунҳо мебошад.

**Дар аснои он шаҳрвандон хуқуқ доранд:**

- дар муҳокимаи умумихалқии лоиҳаи қонунҳо озодона иштирок кардан;

- оид ба дохил кардани тағйирот ва таклифҳо ба лоиҳаи қонунҳо ба Палатаи қонунгузории Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон, Девони Вазирони Республикаи Ўзбекистон, дигар органҳои давлатӣ, органҳои худидоракуни шаҳрвандон, корхона, муассиса, ташкилот, ҳизбҳои сиёсӣ ва дигар иттиҳодияҳои иҷтимоӣ, воситаҳои ахбори оммавӣ эрод ва пешниҳодҳои худро баён кунанд;

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях

– дар мулоқот бо депутатҳо, намояндағони мақомоти ҳокимияти давлатӣ, дигар тадбирҳое, ки барои муҳокимаи умумихалқии лоиҳаи қонунҳо гузаронида мешаванд, иштирок намоянд.

Маҳдуд намудани ҳуқуқи шаҳрвандон барои иштирок намудан дар муҳокимаи умумихалқии лоиҳаи қонунҳо сарфи назар аз чинс, нажод, миллат, забон, дин, баромади иҷтимоӣ, эътиқод, ҳолати шаҳсӣ ва иҷтимоӣ манъ аст.

Тадбирҳоро вобаста бо муҳокимаи умумихалқии лоиҳаи қонунҳо аз тарафи органҳои худидоракуни шаҳрвандон, ҳизбҳои сиёсӣ, дигар иттиҳодияҳои иҷтимоӣ, воситаҳои ахборот оммавӣ, фраксияҳои ҳизбҳои сиёсӣ ва гурӯҳҳои депутатӣ дар Палатаи қонунгузории Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон, инчунин депутатҳои Палатаи қонунгузории Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон дар қитъаҳои интихоботӣ гузаронида мешаванд. Пешниҳод ва тафйирот оид ба лоиҳаи қонун, ки мувофиқи тартиби муқарраршуда тақдим мегардад, хатман мавриди баррасӣ ҳоҳад гардид.

### **3. ҲУҚУҚ БАРОИ ОЗОДИИ ЧАМЬОМАДҲО**

Чамъомадҳо, гирдиҳамоиҳо ва намоишҳо барои фикри худро озодона ифода намудан ба инсон имконият медиҳанд. Ин ҳуқуқ барои раҳбарияти мамлакат низ оид ба расондани ахборот дар бораи фикри ҳалқ низ зарур аст. Ин чиз басо муҳим буда ба раҳбарон имконияти онро медиҳад, ки ба муаммоҳои шаҳрвандон аз наздик барҳўрд намоянд.

**Митинг** – чамъомади осоиштаи шаҳрвандон аст, ки бо мақсади ошкоро баёни кардани муносабат ба рафтори шахсон ва ташкилотҳои алоҳида, воқеаҳои ҳаёти иҷтимоию сиёсӣ гузаронида мешавад.

**Намоиш** ҳаракати оммавӣ бо мақсади эълон кардани талабҳои муайяни сиёсӣ гузаронида мешавад.

**Чамъомад** ин иштироки якҷояи шаҳрвандон барои муҳокимаи чамоавии ин ё он масъалаи дорoi аҳамияти иҷтимоӣ ташкил карда мешавад.

Ҳуқуқи аъзо шудан ба иттиҳодияҳои иҷтимоӣ ба шаҳрвандон имконият медиҳад, ки бо фаъолияте шуғл варзанд, ки мувофиқи табъу завқ ва манфиати онҳо буда бошад. Масалан, аъзои созмонҳои чамъиятии ҳимояи ҳуқуқ бо масъалаҳои марбут ба ҳуқуқу озодиҳои инсон шуғл меварзанд, созмонҳои хайрия ба шахсони эҳтиёҷманду ниёзманд кўмаки моддӣ мерасонанд.

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях



## Қонуни асосӣ муқаррар месозад

Шаҳрвандон фаъолияти иҷтимоии худро мувофиқи қонунҳои Республикаи Ўзбекистон дар шакли намоишҳо, ҷамъомадҳо, ва гирдиҳамоиҳо ба амал мебароранд ва онҳо дорои чунин ҳуқуқ мебошанд. Мақомоти ҳокимиият танҳо аз нуқтаи назари амният ҳуқуқ доранд, ки чунин тадбирҳоро қатъ созанд, ё ки ба тамом манъ гардонанд.

**Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 33-юм.**



### Супории

Роҳҳои ба ҳудатон маълуми иширики шаҳрвандонро дар корҳои идораи давлат, дар ҳаёти иҷтимоӣ-сиёсии мамлакат бигӯед. Донишомӯзи синфи 9-уми чӣ гуна дар идоракунии давлат иширик карда метавонад?



### Хулоسابандӣ мекунем

Хуқуқҳои  
сиёсӣ

- мақсад – ифода кардани фикру эътиқоди худ;
- ҳуқуқи иширик дар идоракунии давлат;
- озодии ҷамъомадҳо, гирдиҳамоиҳо, митингҳо, намоишҳо; ҳуқуқи аъзо шудан ба ҳизбҳои сиёсӣ,
- иттиҳодияҳои қасабавӣ ва дигар созмонҳои ҷамъиятӣ;
- ҳуқуқи муроциат бо аризаҳо, пешниҳодҳо ва шикоятҳо ба органҳои давлатӣ.



### Ҳудатонро санҷед!

1. Хуқуқҳои сиёсӣ ба инсон барои чӣ даркоранд?
2. Хуқуқҳои шахсӣ ва сиёсӣ бо қадом тарз бо ҳам вобастаанд?
3. Оё давлат ба фаолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ даҳолат карда метавонад?
4. Иширик дар митингу намоишҳо ва ҷамъомадҳои осоишта ба инсон чӣ медиҳад?
5. Қадоме аз инҳо ба ҳуқуқи шахсӣ ва қадоме аз онҳо ба ҳуқуқи сиёсӣ тааллуқ доранд:
  - дар Спартаи қадим бачагони нимҷонро ба ҷарӣ мепартофтанд;
  - толиба ҳати дугонаи ҳампартаашро пинҳонӣ ҳонд;
  - шахсеро бо роҳи зўроварӣ маҷбур карданд, то динашро дигар намояд;
  - мақолаҳои дорои танқиди мақомоти ҳокимиияти маҷаллиро аз чоп боздоштанд.

Ин рӯйхатро бо мисолҳо ҳудатон давом дихед.

Книга представлена исключительно в образовательных целях

## § 10. ШАҲРВАНДИИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН

**Дар натиҷаи кор оид ба мавзӯъ дониста мегиред:**

- шаҳрвандӣ чист ва аҳамияти он барои инсон чист;
- дар бораи шароити қабул ба шаҳрвандӣ ва шартҳои сокит шудани он.

**1. Шаҳрвандӣ барои инсон ҷаро лозим аст?**

**2. Шаҳрванд ва давлат.**

**3. Паспорти биометрии шаҳрванди Республикаи Ўзбекистон.**

### 1. ШАҲРВАНДӢ БАРОИ ИНСОН ҶАРО ДАРКОР АСТ?

Оё шумо чӣ будани шаҳрвандиро медонед? Барои шаҳрванди ин ё он мамлакат шудан инсон бояд чӣ корхоеро анҷом дихад, дар хусуси ин мавзӯъ фикр кардед?



#### Супории 1

Бачаҳо ёфт мешаванд, ки тарки диёр намудан, аз мамлакати худ қўчидা дар хориҷи кишвар зиндагонӣ карданро орзу мекунанд.

*Дар ҳолати тақсим шудан ба панҷ гуруҳ оиди масъалаи дар мамлакати беруна зиндагонӣ намудан бо таносуби панҷ бар панҷ, яъне, панҷ нафар «маъқул мешуморам» ва панҷи дигар «муқобил ҳастам» сабабе тартиб дихед. Ҳаққонӣ будани худро ба ҳамсўҳбатони худ бовар қунонед.*



#### Дар ёд доред!

Шахсе, ки худро шаҳрванд меҳисобад, ҳам дар худуди давлати худ, инчунин дар хориҷи он низ дар таҳти ҳимоя ва шафоати давлат қарор мегирад ва аз тамоми ҳуқуқҳои барои ўпешбинӣ шуда пурра истифода бурда метавонад. Дар навбати худ шаҳрвандон ўҳдадоранд, ки ба қонунҳои давлати худ риоя намоянд, ўҳдадориҳо ва вазифаҳои шаҳрвандии худро ба ичро расонанд.

Шаҳрванд на танҳо вакилони худро ба мақомоти интихобшаванда интихоб мекунад, балки худаш низ метавонад, ба ин мақомоти интихобии ҳокимият интихоб шавад. шахсе, ки шаҳрванд нест, чунин ҳуқуқро надорад.

Агар хизмати аскарӣ дар армия барои шаҳрванд вазифа ва ўҳдадории шаҳрвандӣ ҳисоб ёбад, пас, барои шахсоне, ки шаҳрвандӣ надоранд, чунин маҷбурият тавассути қонун татбиқ намегардад. Шахсоне, ки мақоми шаҳрвандиро надоранд, узви ин ё он ҳизб низ шуда наметавонанд ва онҳо дар лавозимҳои давлатӣ кор кардан, дар интихобот иштирок намуда наметавонанд.



### **Дар ёд доред!**

Поймолкуни хукуқ (дискриминатсия) беасос маҳдуд намудан ё маҳдудкуни хуқуки шаҳрвандон аз рӯи чинс, миллат, эътиқоди динӣ ё сиёсӣ аст.



### **Эътибор дихед!**

Хориҷиён ва шахсоне, ки мақоми шаҳрвандӣ надоранд (апатридҳо) аз тамоми хукуқҳои асосӣ, ки дар хуччатҳои хуқуқии барои инсон тақдимгардидаи байналхалқӣ сабт ёфтаанд, (гайр аз хуқуки иштирок дар интихобот ва хизмат қардан дар қувваҳои мусаллаҳи мамлакат) баҳрабардорӣ менамоянд. Онҳо низ айнан ба мисли шаҳрвандони ҳамин давлат ба қонунҳои он бояд риоя намоянд. Дар моддаи 11-уми қонун «Дар бораи шаҳрвандӣ» матлабе тасдиқ шудааст, мувофиқи он шахсоне, ки дар ҳудуди Республикаи Ўзбекистон иқомат доранду шаҳрванди Республикаи Ўзбекистон нестанд ва оид ба мансубияти шаҳрвандии дигар давлат исбот надоранд, шахсони бетабаа (шаҳрвандӣ надошта) ба ҳисоб мераванд. Шаҳрванди ду мамлакат будан манъ шудааст.



### **Қонуни асосӣ муқаррар месозад**

Дар ҳудуди Республикаи Ўзбекистон ҳуқуқу озодиҳои шахсони хориҷӣ ва шахсони бетабаа мувофиқи меъёрҳои хуқуқи байналхалқӣ таъмин карда мешаванд. Онҳо бар асоси Конститутсия, қонунҳои он ва созишномаҳову шартномаҳои байналхалқии Республикаи Ўзбекистон вазифаю ўҳдадориҳои худро адо менамоянд.

**Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 23-юм.**

## 2. ШАҲРВАНД ВА ДАВЛАТ

**Органҳои давлатие, ки корҳоро оид ба шаҳрвандии Республикаи Ўзбекистон мебаранд, инҳоянд:**

- комиссия оид ба масъалаҳои шаҳрвандӣ дар назди Президенти Республикаи Ўзбекистон;
- Вазорати корҳои дохилии Ўзбекистон;
- Вазорати корҳои хориҷии Республикаи Ўзбекистон.
- қарорро оид ба қабул ба шаҳрвандӣ Президенти Республикаи Ўзбекистон қабул мекунад.

*Барои соҳиб шудан ба шаҳрвандӣ чӣ асос шуда метавонад?*



**Дар ёд доред!**

- |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Шаҳрвандии<br/>Ўзбекистон дода<br/>мешавад:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ аснои таваллуд;</li> <li>→ дар натиҷаи қабул ба шаҳрвандии Республикаи Ўзбекистон;</li> <li>→ бар асоси шартномаҳои байналхалқие, ки Ўзбекистон онҳоро дар мадди назар дошта бошад;</li> <li>→ бар асоси дигар қонунҳо.</li> </ul> |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Конуни Республикаи Ўзбекистон «Дар бораи шаҳрвандӣ»,  
моддаи 12-ум.**

### 3. ПАСПОРТИ БИОМЕТРӢ ВА ХОРИЧИИ ШАҲРВАНДИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН

Паспорти биометрӣ хуччатест, ки шаҳрвандии Республикаи Ўзбекистон ва шахсияти соҳиби онро исбот мекунад, маълумотҳои электронии (чип) ва ҷиҳатҳои шахсии тарҷимаи ҳолӣ ва биометрии дорандай он паспортро дар бар мегирад.

Аз 1-уми январи соли 2019 стикер, яъне барои ба хорича баромадан «виза» бекор шуд ва паспорти хориҷии муддаташ 10-сола дода мешавад. Паспорти хориҷӣ ба андозаҳои байналмилалӣ мувоғиқ аст. Шаҳрвандони аз 15 то 18-сола агар розигии дар нотариус тасдиқшуда дошта бошанд, бе ҳамроҳии калонсолон, парасторон мустақилона ба хориҷа рафта метавонанд.

Паспорт аз рӯи намунаи тасдиқшуда дода мешавад ва ба забонҳои ўзбекӣ ва англисӣ пур мегардад, аммо барои Республикаи Қароқалпоқистон ба забонҳои қароқалпоқӣ, ўзбекӣ ва англисӣ навишта мешавад.



## Супории 2

1. Агар ба шумо ҳуқуқи ба шаҳрвандии мамлакататон қабул намудани одамонро дижанд, шумо киро рад мекардед ва чаро?

## Қонуни асосӣ муқаррар мекунад

Дар Республикаи Ўзбекистон барои тамоми ҳудуди республика шаҳрвандии ягона ҷорӣ карда мешавад.

## Конституцияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 21-ум.

Ба шаҳрвандии Республикаи Ўзбекистон мушарраф гардидан, аз нав барқарор кардани шаҳрвандӣ ва аз шаҳрвандӣ баромадан ё даст кашидан тибқи Фармони Президенти Республикаи Ўзбекистон расмӣ гардонда мешаванд.

**Барои қатъ соҳтани шаҳрвандии  
Республикаи Ўзбекистон инҳо асос  
шуда метавонанд:**

- дар натиҷаи дохилшавӣ ба хизмати ҳарбӣ, ба органҳои хизмати амният, ба политсия, органҳои адлия ва дигар мақомоти ҳокимияти давлатии давлатҳои ҳориҷӣ;
- шахсоне, ки дар ҳориҷа доимӣ зиндагӣ карда, бе ягон сабаби асоснок дар муддати се моҳ дар қайди консулий наистода бошанд;
- агар шаҳрвандии Республикаи Ўзбекистон дар натиҷаи тақдим кардан маълумоти дурӯғ ё санадҳои қалбакӣ гирифта шуда бошад;
- агар шаҳрванд фаолияти ба манфиати давлати ҳориҷӣ бурда бошад ё бо роҳи содир кардан чиноятҳо бар зидди сулҳ ва бехатарӣ ба манфиатҳои ҷамъият ва давлат зиён расонида бошад;
- шаҳрванд ба шаҳрвандии кишвари ҳориҷӣ гузашта бошад.



**Супориии 3**

Вазъияти зеринро дида бароед ва ба саволҳо ҷавоб гардонед.

**Вазъияти I.**

На он қадар дур аз як беморхонаҳои пойтаҳт дар зери буттаи гул тифли навзодеро, ки дар парпеч печонда ва аз ҷониби қадоме партофта шудааст, ёфта гирифтанд. Доир ба пайдоиши тифл на ягон навиштаҷот ё ин ки ҳуҷҷате ҳам набуд.

Табиист, ки масъалаи қайди ў дар ҳуҷчатҳои ҳолати шаҳрвандӣ ба миён омад. Фамилияаш, номаш, номи падараш дар асоси шахсе, ки бачаро ёфта гирифтааст, бо ихтиёри шахсони мутасаддии ба рӯйхатгирии таваллуди фарзанд ҳаллу фасл гардид.

Зимни баррасӣ кардани масъалаи шаҳрвандии бача мушкилоте пайдо шуданд, бино ба набудани маълумот имконияти муайян кардани ҷои таваллуди тифл ба амал наомад.

*Ба фикри шумо, масъалаи шаҳрвандии кӯдакро чӣ гуна ҳаллу фасл кардан лозим аст?*

## **Вазъияти 2.**

Зану шавҳар У. ба мақомоти қайди далолатномаҳои ҳолати шаҳрвандӣ (ҚДҲШ) бо ариза оид ба рӯйхат гирифтани фарзандҳояшон муроҷиат карданд. Зимни баррасӣ намудани аризаи онҳо аз ҷониби ҳодимони ҚДҲШ маълум гардид, ки зану шавҳар У. шахсони бидуни шаҳрвандӣ будаанд ва бачаро дар бораи ба рӯйхат гирифтани ўрад карданд. Ҷавоби радди худро онҳо бо он эзоҳ медоданд, ки кӯдак низ мисли падару модараш шаҳрванди кишваре нест ва ў шахси бидуни шаҳрвандӣ ҳисоб мегардад, бинобар ҳамин ҳам ўро ба сифати шаҳрванди Ўзбекистон мумкин нест, ки ба рӯйхат дароваранд.

*Ба фикри шумо, ҳодимони ҚДҲШ оё ҳақ ҳастанд? Оё ба муносибати муроҷиати зану шавҳар У. ба ҚДҲШ доир ба масъалаи ба вуҷуд омада аз қадом қоидаҳо, саҳеҳтар бигӯем, аз қадом қоидаҳои Қонун «Дар бораи шаҳрвандии Республикаи Ўзбекистон» ҷавоб ёфтани мумкин аст?*



### **Хуҷчати нормативӣ!**

#### **Оё ба шумо маълум аст:**

- шаҳодатномаи таваллуд, паспорте (шиносномае), ки дар сурати синни 16-ро пур кардани шахс ба ў дода мешавад, ҳуҷчатҳои тасдиқунандаи шаҳрвандӣ ба шумор мераванд;
- дар сурати тағирии шаҳрвандӣ кардани яке аз ҳамсарон он ба дигаршавии шаҳрвандии ҳамсари дигар оварда намерасонад;
- дар сурати акди никоҳ бастан бо мард ва ё зани ҳориҷӣ ба дигаркунии шаҳрвандии ҳамсарон маҷбурий нест;
- фарзанди шахсоне, ки мақоми шаҳрвандӣ надоранд, дар аснои таваллуд дар ҳудуди Ўзбекистон шаҳрванди Республикаи Ўзбекистон ба ҳисоб меравад;
- дар сурати ба фарзандӣ пазируфтани бачаи шаҳрванди ҳориҷӣ

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях

ё шахсе ки мақоми шаҳрвандӣ надорад, дар он сурат он кӯдак ба шаҳрванди Республикаи Ўзбекистон табдил меёбад;

– наврасоне, ки синни аз 14 то 18-ро доранд, дар сурати дигар шудани шаҳрвандии волидайнашон, инчунин дар ҳолати ба фарзандӣ пазируфта шуданашон танҳо бо розигии худашон тағйиротеро мумкин аст анҷом бидиҳанд;

– агар дар доираи шартномаҳои байналхалқии Республикаи Ўзбекистон ба Қонуни «Дар бораи шаҳрвандии Преспубликаи Ўзбекистон» қоидаҳои фарқкунанда чорӣ бигардад, дар он сурат қоидаҳои шартномаҳои байналхалқӣ мавриди истифода қарор мегирад.



## Хуносабандӣ мекунем

### Шаҳрвандии Республикаи Ўзбекистон

- ▶ алоқаҳои ҳукуқии инсон бо давлат, муҳофизати инсон ва шаҳрвандон аз ҷониби давлат;
- ▶ вазифаи риояи қонунҳо аз ҷониби шаҳрвандон;
- ▶ шаҳсони бидуни шаҳрвандӣ: ба мақомоти ҳокимияти давлатӣ интихоб намешаванд, дар интихобот иштирок намекунанд, дар армия хизмат намекунанд, ба ҳизбҳои сиёсӣ аъзо намешаванд;
- ▶ паспорт аз 16-солагӣ; шаҳрванд шудан:
  - фавран аснои таваллуд;
  - аз рӯи ариза пиromуни пазируфттан ба шаҳрвандӣ;
- ▶ Қонун «Дар бораи шаҳрвандии Республикаи Ўзбекистон»



## Худатонро санҷед!

1. Шаҳрвандӣ чист? Дар таърихи инсоният институти шаҳрвандӣ оё ҳамеша мавҷуд буд?
2. Ба фикри шумо, барои татбиқи ҳукуқҳои шаҳрвандон шароити лозимаро кӣ бояд таъмин намояд?
3. Дар мисъни шаҳрванд ва давлат кадом робитаи байнҳудӣ ба вучуд меояд?
4. Шаҳрванди давлати демократии ҳозиразамон дар паноҳи ҳимояи кадом нормаҳо қарор мегирад?
5. Барои гирифтани шаҳрвандии Ўзбекистон кадом асосҳои қонунӣ дар мадди назар гирифта шудааст?
6. Дар ҷомеаи демократӣ муносибати байнҳудии шаҳрванд ва давлат ба кадом принсипҳо асос меёбад?
7. Шаҳрвандони аҷнабӣ ва шаҳсоне, ки мақоми шаҳрвандиро надоранд, бо шаҳрвандони давлати конкрет ба ҳукуқҳои якхела доранд?

## § 11. КАФОЛАТХОИ ОЗОДИХО ВА ҲУҚУҚИ ИНСОН

## **Дар натичаи кор оид ба мавзӯй дониста мегиред:**

- оид ба кафолатҳои конститутсионии ҳуқуқу озодиҳои инсон;
  - оид ба механизми ҳимояи ҳуқуки инсон;
  - барои ҳимояи ҳуқуқҳои худ ба кучо бояд муроҷиат кард.
  - 1. Барои ҳимояи ҳуқуқҳои худ ба кучо бояд муроҷиат кард?**
  - 2. Кафолатҳои озодӣ ва ҳуқуки инсон.**
  - 3. Институтҳои миллӣ доир ба ҳимояи ҳуқуқҳои инсон.**

## **1. БАРОИ ҲИМОЯИ ҲУҶУҚҲОИ ХУД БА КУЧО МЕБОЯД МУРОЦИАТ КАРД?**

Мутаассифона, инсон дар тўли ҳаёташ дар баъзе ҳолатҳо батахқир ва хориву зорӣ дучор мегардад. Дар чунин мавридҳо инсон меҳоҳад аз ҳуқуқи худ ҳимоя намояд ва ба чунин ҳимоя ниёзмандии худро эҳсос мекунад.



## *Конуни ассоций мұқаррар месозад*

Имрүз худи давлат ана ҳамин нақши ҳимоягарро тавассути қонунхо, бо суд ва органҳои ҳифзи ҳуқук ба мавқеи ичро мерасонад.

Ба ҳар як шахс ҳимояи судии ҳуқуку озодиҳо, ҳуқуқи шикоят ба суд оид ба рафтори файриқонунии органҳои давлатӣ, шахсони мансабдор, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ кафолат дода мешавад.

Конституцияи Республикаи Ӯзбекистон, моддаи 44-ум.

Дар сурате, ки ҳар як шахс дар аснои ниёзмандӣ ба кӯмаки юридикӣ ба адвокат муроҷиат мекунад, ўз чунин ёрдам истифода ба амал меоварад. Дар ягон вазъият ҳатто дар сурати ба рафтори чиной айбдор намудан низ инсон наметавонад аз чунин ёрдам сар бипечад ва касе низ ҳақ надорад, ин хуқуқи ўро рад намояд. Дар давлати мо шахсони ноболиғ, шахсони ғайри қобили кор ва одамони пиронсол алоҳида дар паноҳи ҳимоя қарор доранд.



## *Конуни ассоций мұқаррар месозад*

Хуқуқи шахсони ноболиг, шахсони корношоям ва пиронсолони танҳомонда таҳти ҳимояи давлат қарор гирифтааст.

**Конституцияи Республикаи Ӯзбекистон, моддаи 45-ум.**

## 2. КАФОЛАТҲОИ ОЗОДИҲО ВА ҲУҚУҚҲОИ ИНСОН

Дар давлати ҳуқуқбунёд усулҳои зиёде мавҷуданд, ки риояи ҳуқуқҳои инсонро кафолат медиҳанд. Дар байни онҳо ба ҳимояи судӣ мавқеи алоҳида чудо карда шудааст. Аз ин шакли ҳимоя ҳар як инсон метавонад истифода барад. Барои ин ба суд ҷиҳати муҳокама бо аризai даъво муроziат кардан кифоя аст.

Дар давлати ҳуқуқбунёд суд бинобар дастгоҳи одилонаи мурофиа ва мустақил будани худ, ҳар қадом аз баҳсҳоро судя дар такя кардан ба қонун ҳал карда метавонад. Судя фақат ба қонун итоат меқунад.

Судя дар аснои фаъолияти корӣ бояд ҳолис бошад, яъне тамоюл (симпатия)-и шахсии худро ва танаффур (антиспатия)-и худро канор гузорад, набояд ба пораву ришва худро бифурӯшад. Ҳеч кас, аз ҷумла, дастгоҳи ҳокимиият ва мақомоти олии идоракунанда ба даҳолат намудан ба фаъолияти суд ҳақ надоранд.



Мувофиқи Қонун «Дар бораи муроziатҳои шахсони ҷисмонӣ ва юридикӣ» ба шахсони ҷисмонӣ ва юридикӣ ба органҳои давлатӣ, ташкилотҳо ва ба шахсони мансабдори онҳо ба таври якка ё ҷамоа шуда муроziат кардан кафолат дода мешавад.

## 3. ИНСТИТУТҲО ДОИР БА ҲИМОЯИ ҲУҚУҚҲОИ ИНСОН

Дар солҳои пешрафти мустақилонаи Ўзбекистон доир ба ҳимояи ҳуқуқҳои инсон институтҳои нави миллӣ ташкил гардидаанд. Ба ҷумлаи онҳо инҳо дохиланд:

- институти намояндаи Олий Мажлис доир ба ҳуқуқҳои инсон – Омбудсман;
- Маркази миллии Республикаи Ўзбекистон доир ба ҳуқуқи инсон.

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях

Институти намоянда доир ба ҳуқуки инсон (Омбудсман) дар соли 1995 дар назди Олий Мажлиси Республикаи Ӯзбекистон ташкил карда шуд, он судкунанда ба ҳисоб намеравад. Он назорати парламентиро аз болои риояи ҳуқуқӣ аз ҷониби мақомоти давлатӣ ба амал мебарорад.

Ҳуқуқҳои Омбудсман:

- шикоятҳоро дида баромадан;
- барои ҳимояи ҳуқуқҳо, озодиҳо ва манфиатҳои қонунии аризадиҳандა восита ва роҳҳои истифодаашон имконпазирро нишон додан;
- аризай шикоятиро ба ташкилот ё шахси мансабдори барои ҳаллаш ваколатдор расонидан;
- аризадиҳандаро бо хуччатҳо, қарорҳо ва дигар материалҳои ба ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии вай шинос кардан;
- сабабҳои рад карданро ба таври машбурий нишон дода дида баромадани шикоятро рад намудан;
- дигар чораҳои хилоғи қонунҳо набударо кор фармудан.



Дар ҳузури Омбудсман оид ба риояи озодиҳо ва ҳуқуки конститутсионӣ комиссия ташкил ёфтааст. Ин комиссия пешниҳодот ва аризаву шикоятҳои аз ҷониби шаҳрвандон ва созмонҳо ба Омбудсман омадаро мавриди баррасӣ қарор медиҳад.

Ҳар як инсон баробари шикоят оиди шикастани ҳуқуқҳои қонуниаш (шаҳрванди республика, шаҳрванди аҷнабӣ ё шахси бетабаа, шаҳрвандӣ надошта) дар асоси натиҷаи тафтиши шикоят ба Омбудсман корҳои зеринро бояд иҷро намояд:

- Ба аризачӣ оиди натиҷаҳои баррасии муроциаташ маълум кардан;
- ба ташкилот ё шахси мансабдори фаъолият мекарда ё намекарда оиди аз тарафи вай вайрон кардани ҳуқуқҳо, озодиҳо ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон бо тавсияҳо оиди барқарор намудани ҳуқуқҳои вайроншудаи он хулоса фиристодан. Ташкилот ё шахс хулосаи намояндаро гирифта, онро дида баромада ва як моҳ нагузашта ҷавоби асоснок бояд фиристад.

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях

Дар хулоаси вакил тавсияҳои зерин буданаш мумкин: аз тарафи ташкилот ё шахси мансабдор кор то охир бояд расонида шавад; қарори ташкилот ё шахси мансабдор бояд дигар ё бекор шуданаш лозим; ташкилот ё шахси мансабдор қарорашро асоснок бояд кунад; ташкилот ё шахси мансабдор қарори иловагӣ бояд қабул намояд.

## **МАРКАЗИ МИЛЛИИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН ОИД БА ҲУҚУҚҲОИ ИНСОН**

Маркази миллии Республикаи Ўзбекистон доир ба ҳуқуқи инсон 31-уми октябри соли 1996 дар таркиби низоми ҳокимияти ичроия ташкил гардидааст. Он аз рӯи фаъолияти худ ташкилоти давлатӣ мебошад ва дар мамлакат ба ташкили ҳимояи ҳуқуқ машғул мешавад.

### **Вазифаҳои асосии Маркази миллӣ доир ба ҳуқуқҳои инсон:**

- кўмак расонидан ба фаъолияти органҳои давлатӣ дар бобати пурсамар амалӣ намудани сиёсати давлат дар соҳаи ҳуқуқҳои инсон, ичрои ҳудадориҳои байналмилалии Республикаи Ўзбекистон дар ин соҳа;
- омӯхтани ҳолати риоя кардан ба ҳуқуқу озодиҳои инсон, таҳлил ва ҷамъбаст намудан, оид ба ҳимояи ҳуқуқҳои инсон мониторинги ичрои тавсияҳои соҳторҳои байналмилалӣ ва минтақавиро дар амал татбиқ кардан;
- тайёр кардани маърӯзаҳои миллӣ оид ба риоя ва ҳимоя кардан ба ҳуқуқҳои инсон дар Республикаи Ўзбекистон;
- таҳия намудани барномаҳои ҳаракатҳои миллӣ аз рӯи татбиқи амалии тавсияҳои соҳторҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ доир ба ҳимоя кардани ҳуқуқҳои инсон;
- такмил додани ҳуччатҳои нормативиу ҳуқуқии оиди ҳуқуқҳои инсон, тайёр намудани пешниҳодҳо ба ҳуччатҳои қонунии миллӣ доир ба таъмини истифодай шартномаҳои байналмилалии оиди ҳуқуқҳои инсони Республикаи Ўзбекистон ба ҳуччатҳои қонун дар соҳаи ҳуқуқҳои инсон;
- расонидани ёрии амалӣ барои ҳимояи ҳуқуқҳои инсон ва татбиқи амалии ҳуқуқҳои инсон ба органҳои давлатӣ, институтҳои ҷамъияти шаҳрвандӣ ва дигар ташкилотҳо;
- татбиқи корҳои тарғиботи ҳуқуқӣ дар байни аҳолӣ оид ба соҳаи ҳуқуқҳои инсон;

ташкил кардан ва гузаронидани тадқиқотҳо оиди масъалаҳои риоя ба ҳуқуқҳои инсон, амалӣ намудани корҳои ноширий;

ҳамкорӣ кардан бо ташкилотҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ дар соҳаи ҳуқуқҳои инсон.



## Супории 1

Тасаввур кунед, шумо дар шаҳре истиқомат мекунед, ки дар он комбинати кимё чойгир шудааст. Корхонаи мазкур дар давоми якчанд сол кор мекунад. Дар ин солҳо дар миёни аҳолӣ бемориҳои шуш ва рагу дил зиёд шуд. Дар натиҷаи санчиши аҳволи саломатии аҳолӣ маълум гардид, ки афзоиши ин хастагӣ бевосита ба ифлосшавии муҳити атроф вобастагӣ доштааст. Маъмурияти корхона ваъдаҳои худро дар бобати васл гардондани дастгоҳҳои соғкунӣ иҷро накарда меояд.

*Аҳли ҷамъият чӣ тавр бояд ин муамморо ҳаллу фасл намояд?  
Дар чунин ҳол қадом ҳаракатҳо самарабаҳи ҳоҳанд буд?*



## Супории 2

*Дар вазъиятҳои зерин аз қадом механизмҳои ҳимояи ҳуқуқи инсон истифода бурдан мумкин аст?*

1. Шуморо таъқиб менамоянд, ба шумо меҳоҳанд бо зўру таҳдид ҷазо диҳанд, паси ҳам ба шумо занг мезананд, ҳақорату дашном медиҳанд. Чӣ бояд кард?
2. Шуморо дар содир намудани ҷиноят айбор мешуморанд. Дар чунин сурат шумо ба ҳимояи қадом ташкилот умед карда метавонед? Дар чунин вазъият чӣ тавр рафтор бояд кард?
3. Шумо бовар доред, ки беадолатона ҷабр дидед, шуморо меранҷонанд, ҳақорату дашном медиҳанд. Дар ин сурат чӣ бояд кард?
4. Шомгоҳон бо рафиқатон аз машғулот бармагардед. Шуморо милитсионер боздошт карда, ба шӯъбаи милитсия бурданист.

*Дар чунин вазъият шумо худро чӣ гуна бояд нигоҳ доред?*



## Хулоسابандӣ мекунем

- механизми ҳимояи ҳуқуқҳои инсон: судҳо, прокуратура, милитсия, адвокатура;
- мониторинги татбиқи ҳуқуқҳои инсон;
- Қонун «Дар бораи муроҷиатҳои шаҳсони ҷисмонӣ ва юридикӣ»;
- Омбудсман;
- соли 1996 – таъсиси Маркази миллии Республикаи Ўзбекистон доир ба ҳуқуқҳои инсон;



## Худатонро санҷед!

1. Вақте ки «кафолатҳои конститутсионӣ» мегӯед, чиро дар назар доред?
2. Дар Ўзбекистон қадом механизмҳои миллии иловагӣ ба хукуқҳои инсон оғарида шудаанд? Онҳо қадом вазифаҳоро ба ҷо меоранд?
3. Чаро барои инсон дар баробари донишҳои қасбӣ донишҳои хукуқӣ заруранд?



## Хуччати нормативӣ

### ҚОНУНИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН «ДАР БОРАИ МУРОЧИАТҲОИ ШАҲСОНИ ЧИСМОНИЙ ВА ЮРИДИКӢ» (Иқтибос)

#### Моддаи 6-ум. Талабҳо нисбат ба муроҷиатҳо

Дар муроҷиати шаҳсони чисмонӣ фамилияи шаҳси чисмонӣ (номаш, номи падараш), маълумот оиди ҷои истиқомати вай бояд нишон дода шавад.

Дар муроҷиати шаҳси юридикий номи пурраи шаҳси юридикий, маълумот оиди манзили ҷойгиршуудааш (адреси почта) бояд нишон дода шавад.

Дар муроҷиати шаҳси чисмонӣ ва юридикий номи аниқи органи давлатӣ, ташкилот, мансаб ё фамилияи шаҳси мансабдор (ном, номи падараш) нишон дода, инчунин моҳияти муроҷиат бояд баён карда шавад.

Дар муроҷиатҳо адреси почтаи электронии муроҷиатқунанда, шумораи телефонҳои алоқа ва факсҳоро нишон додан мумкин.

Муроҷиатҳоро ба забони давлатӣ ё ба дигар забонҳо додан мумкин.

Муроҷиати хаттӣ бо имзои шаҳси чисмонии муроҷиатқунанда ё бо имзои шаҳси ваколатдори шаҳси юридикии муроҷиатқунанда тасдиқ бояд шавад. Агар имкони бо имзо тасдиқ кардани муроҷиати хатти шаҳси чисмонӣ набошад, ин муроҷиат бо имзои шаҳси навиштадода тасдиқ шуда, фамилияи вай (ном, номи падар) низ ба таври илова бояд навишта шавад.

Ба муроҷиатҳои ба воситаи вакилон муроҷиатқунанда хуччатҳое, ки ваколати онҳоро тасдиқ менамоянд, ба муроҷиат илова бояд карда шаванд.

## §12. ЎХДАДОРИҲОИ КОНСТИТУТСИОНИИ ШАҲРВАНДОНИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОНІ

**Дар натиҷаи кор оид ба мавзӯъ дониста мегиред:**

- ўҳдадориҳои конститутсионии шаҳрвандон чӣ маънно дорад?;
- дар бораи ҷавобгарии шаҳрвандони ноболиг барои вайрон карданӣ қонунҳои Республикаи Ўзбекистон;
- дар бораи ягонагии ҷудонопазири ҳуқуқу ӯҳдадориҳо.

**1. ЯГОНАГИИ ҲУҚУҚҲО ВА ВАЗИФАҲО**

**2. Дар назди қонун ҳама баробаранд**

**3. Ҷавобгарӣ барои риоя накардан ба ўҳдадории конститутсионӣ.**

### **1. ЯГОНАГИИ ҲУҚУҚҲО ВА ЎҲДАДОРИҲО**

Дар Конститутсиияи Республикаи Ўзбекистон нафақат ҳуқуқҳои асосии шаҳрвандони Республикаи Ўзбекистон, балки вазифаҳои онҳо низ дарҷ ёфтаанд.

**Конститутсиияи Республикаи Ўзбекистон (боби II) ўҳдадориҳои зерини шаҳрвандонро дар мадди назар мегирад:**

**Ўҳдадориҳои шаҳрвандони  
Республикаи Ўзбекистон:**

- Конститутсиия ва қонунҳоро риоя кардан (моддаи 48-ум);
- мероси фарҳангиву маънавӣ ва таърихии ҳалқи Ўзбекистонро ҳифз намудан (моддаи 49);
- муносабати эҳтиёткорона ба муҳити табиии атроф (моддаи 50-ум);
- пардоҳти андозу хироҷ ва боҷҳои маҳаллӣ, ки бо қонун пешбинӣ гардидаанд (моддаи 51-ум);
- ҳимоягари мамлакати ҳуд будан, хизмати ҳарбӣ ва ё хизмати муқобилро, ки қонун пешбинӣ намудааст, сипарӣ намудан (моддаи 52-юм).

Ҳақиқате ҳаст, ки барои аксарият маълум мебошад:

**«Мисли он, ки ўҳдадориҳо бе ҳуқуқҳо намешаванд,  
ҳуқуқҳои беўҳдадорӣ низ наҳоҳанд буд»**

Инро худи ҳаёт тасдиқ меқунад. Дар ҷамъият зиндагонӣ карда, бо зайлҳои худ муомила намуда, инсон наметавонад мутлақ озод буда бошад ва ё илоҷ ҳам надорад, ки одамони атрофро ба инобат нагирад.

Ин принсип ба ҳар як шаҳрванд тааллук дорад, он дар Конститутсияи мамлакат сабт ёфтааст. Ва ҳеч кас ҳақ надорад, аз ўҳдадориҳои ба зимма гирифтааш сар бипечад

Дар айни замон дар Конститутсия зарурияти эҳтиром гузоштани шаҳрвандон ба ҳуқуқу озодиҳо ва обрӯю арзиши одамони дигар ба таври алоҳида таъкид ёфтааст (моддаи 48). Дар сурати ичро нагардидани қонунҳо ва вазифаҳои конститутсионӣ аз ҷониби шаҳрвандон ҷавобгарии маъмуриву шаҳрвандӣ ва ё ҷиной эътибор пайдо меқунад.



## Супории

*Тасаввур кунед, ки синфи шумо як ҷамъияти начандон қалон аст. Ба фикри шумо, агар шаҳрвандони ин ҷамъият ҳамаи ҳуқуқу озодиҳоро дошта бошанду лекин ягон ўҳдадорӣ надошта бошанд?*

## 2. ДАР НАЗДИ ҚОНУН ҲАМА БАРОБАРАНД

Дар назди қонун принсипи баробар будани ҳамагон сарфи назар аз мавқеи иҷтимоӣ, мансабу лавозим ва ҳоказо ба тамоми шаҳрвандони давлат татбиқ карда мешавад. Ягон шаҳрванд мувофиқи конститутсия набояд аз вазифа сарпечӣ, аз он озод шавад.

Риояи конститутсия ва қонунҳо вазифаи асоситарини шаҳрвандони давлат ба шумор меояд.



## Қонуни асосӣ муқаррар месозад

Тамоми шаҳрвандон вазифаҳоидар Конститутсия муқарраршу-  
даро ичро меқунанд.

**Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 47-ум.**

### Ғамхорӣ оид ба ҳифзи мероси таърихио фарҳангӣ

Ҷадориҳои таъриҳӣ, фарҳангӣ ва мадании ҳалқҳои муқими Ҷумҳурии Ӯзбекистон боигарии миллии тамоми ҳалқ ҳисоб мегарданд. Ин боигарии миллӣ дар давоми асрҳо оварида шудааст ва ҳар яке аз мо ўҳдадорем, ки мероси фарҳангӣ ва таърихии аҷдодамонро нигаҳдошт ва ҳифз намоем.

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях

## Муносибати эҳтиёткорона ба муҳити табиии атроф

Зарурати муносибати эҳтиёткорона доштан ба муҳити табиии атроф дар Конститутсия (моддаи 50-ум) ва Қонуни Республикаи Ўзбекистон «Дар бораи муҳофизати табиат» инъикос гардидааст, онҳо ба зиммаи шаҳрвандон вазифаҳои зеринро мегузоранд:

- ба таври оқилона истифода аз захираҳои табиат;
- ҳифзу нигаҳдошти оқилонаи боигариҳои табиат;
- ҳифзи мероси фарҳангии вобаста ба мавзеъҳои табиат;

Имрӯз барои инсоният аз хавфи нобуд шудани табиат, ифлос гардондани обу ҳаво ва замин дида хавфи бузурге нест. Мо табиатро начот дода, ҳудамонро аз вартаи ҳалокат мераҳонем.



### Қонуни асосӣ муқаррар месозад

Шаҳрвандон маҷбуранд мероси таъриҳӣ, маънавию мадании ҳалқи Ўзбекистонро эҳтиёт намоянд.

Ёдгориҳои фарҳангӣ таҳти муҳофизати давлат қарор гирифтааст.

### Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 49-ум.

#### Ҳимояи Ватан

Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон ҳимояи Ватанро ба дўши ҳар як шаҳрванди мамлакат ба сифати вазифа voguzor кардааст (моддаи 52-ум). Мувофиқи Қонун «Дар бораи ўҳдадории умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» ҳимоя кардани Ватани худ вазифаи шаҳрвандон аст, ки онҳо онро бо роҳи адой хизмати ҳарбӣ ё алтернативӣ ба сомон мерасонанд.

Хизмати муқобил (алтернатив) одатан ичрои кори ғайрималакавиро дар корхонаҳои хоҷагии ҳалқ пешбинӣ менамояд. Занон



\*Книга представлена исключительно в образовательных целях

дар даврони осоишта ба хизмати ҳарбӣ даъват карда намешаванд. Шахсоне, ки ба таври доимӣ дар Ўзбекистон муқиманду ба шаҳрвандии дигар давлатҳо мансубанд, ҳамчунон шахсоне, ки мақоми шаҳрвандӣ надоранд, хизмати ҳарбиро адо намекунанд ва дар муассисаҳои таълимии мамлакат аз фанни тайёри ҳарбӣ озоданд. Ба хизмати ҳарбии муддатнок мардони 18-сола, ки дар рӯзи даъват ин синро пур кардаанд ва аз рӯи вазъи саломатӣ ба хизмати ҳарбӣ коршоям дониста шудаанд, даъват карда мешаванд. 14-уми соли 1993 дар давлати мо Рӯзи муҳофизони Ватан эълон карда шудааст.



## **Қонуни асосӣ муқаррар месозад**

Ҳимоя кардани Республикаи Ўзбекистон қарзи ҳар як шаҳрванди Республикаи Ўзбекистон ба шумор меравад. шаҳрвандон маҷбуранд мувофиқи назардошти қонун хизмати ҳарбиро адо намоянд.

### **Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 52-юм.**

#### **Гирифтани таълим–вазифаи асосии шаҳрвандони ноболиг**

Яке аз вазифаҳои асосии шаҳрвандони ноболиги мамлакат гирифтани таълими базавии онҳо ба шумор меравад. Баъд аз таълими синфи нӯҳ, донишомӯзон дар синфҳои 10—11 дар литеҳӣ, ё баъди хатми синфи 11 ба коллечҳо ё муассисаи таҳсилоти олий таълимро давом медиҳанд.

Мувофиқи Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон (моддаи 41-ум) ҳар кас ҳуқуки гирифтани таълимро дорад ва ба ҳар кас таълими умумии бепул кафолат дода шудааст.

Дар ҳоли ҳозир дар республика муассисаҳои таҳсилоти олий, муассисаҳои миёнаи маҳсус, касбию хунарӣ, мактабҳои таълими умумии миёна фаъолият нишон медиҳанд. Тамоми қудрати онҳо онҳо ба он нигаронда шудааст, ки таълими гирандагон баъд аз хатми ин мактабҳо ба шаҳсҳои эҷодкор, дорони савияи маданияти баланд ва ҳарҷониба камолёфта табдил ёбанд.



\*Книга представлена исключительно в образовательных целях

### 3. ЧАВОБГАРЙ БАРОИ РИОЯ НАКАРДАН БА ЎХДАДОРИҲОИ КОНСТИТУТСИОНӢ

Мувофиқи Кодекси Республикаи Ўзбекистон дар бораи ҷавобгарии маъмурӣ онене ба ҷавобгарӣ қашида мешаванд, ки агар ҳангоми содир кардани ҷиноят синни 16-ро пур карда бошанд.

Инчунин, наврасоне, ки синни 13-ро гузаштаанд ва дар вазъиятҳои вазнин бо айбмонии қасдан одамкушӣ, аз синни 14 солагӣ бо гуноҳҳои қасдан одамкушӣ, қасдан ҷароҳати басо вазнин ва ё сабук расондан, азобу шиканча додан, ба номус расидан, одам дуздидан, толону тороҷ кардан, дуздӣ, воситаҳои нақлиётро ронда рабудан ва дигар қонуншиканҳои басо вазнин ба ҷавобгарии ҷиноӣ қашида мешаванд.

**Нисбат ба қонуншиканҳои ноболиг ҷазоҳои зерин ба кор бурда мешаванд:**

- бартараф сохтани зиёни расонидашударо ба зимма voguzor кардан;
- ҷарима андохтан;
- аз озодӣ маҳрум кардан..

Қонуншиканҳои ноболиг дар колонияҳои гузаштани ҷазо барои ноболигон ё муассисаҳои маҳсус пӯшидаи таълимию тарбиявӣ мӯҳлати ҷазояшонро мегузаронанд.



#### Хулосабандӣ мекунем

##### Ўҳдадориҳои шаҳрванд

- дар назди қонун ҳама баробаранд;
- ғайр аз ҳуқуқ, инсон ўҳдадорӣ низ дорад;
- ба Конститутсия ва қонунҳо риоя кардан;
- эҳтиром гузоштан ба ҳуқуку озодиҳо ва шаъну обрӯи шахсони дигар;
- ғамхорӣ дар бораи ҳифзи ёдгориҳои таърихио маданий;
- ҳифз намудани ёдгориҳои таъриҳӣ ва ёдгориҳои маданият;
- пардоҳти андозҳое, ки мувофиқи қонун;
- хизмати ҳарбӣ ва ё муқобилро адо кардан;
- муносабати эҳтиёткорона доштан нисбат ба муҳити табиии атроф.



#### Худатонро санҷед!

1. Ба фикри шумо, шаҳрвандони мамлакат барои татбиқи ҳуқуку озодиҳояшон фақат ба ҳуқуку вазифаҳояшон, ки дар Конститутсия сабт ёфтааст, такя кунанд, кифоя аст?

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях

2. Он вазифаҳоеро, ки барои шаҳрвандони мамлакат дар Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон дар назар дошта шудааст, шуморед.
3. Ба фикри шумо чаро ҳуқуқҳо бе ўҳдадориҳо намешаванд?
4. Барои риоя накардан Конститутсия ва қонунҳои мамлакат ба ноболиғон қадом ҷавобгарии маъмуриву чиной мӯқаррар карда шудааст?



## Ҳуҷҷати нормативӣ

### НИЗОМ ДАР БОРАИ КОМИССИЯҲОИ БАЙНИИДОРДАВӢ ОИД БА КОРҲОИ НОБОЛИҒОН (Иқтибос)

#### **Боби 9. Чораҳои таъсир ва тартиби истифодаи онҳо**

21. Комиссияҳои ноҳия (шаҳр) дар ҳолатҳои дар банди 20-уми ин Низом қайдшуда ба сифати гузаронидани таъсир ба ноболиғон:

- додани тақдимнома ба суди ноҳия (шаҳр) оиди бор кардани маҷбурият ба шахси ноболиғ барои пурсидани узр аз ҷабрдида;
- даровардани огоҳӣ намудан;

- додани тақдимнома ба суди ноҳия (шаҳр) агар миқдори зиёни расида аз миқдори музди кории ҳаддалакал зиёд набошад, ба шахси ноболиғи 15-сола маҷбурияти баровардани қусури заари моддӣ ё бартараф намудани онро бор кардан ё зиёни моддии аз миқдори музди кори ҳаддалақал камро маҷбурияти бо меҳнати худ бартараф намудан;

- ба шахси ноболиғи ба синни 16 даромада ва мустақил пул кор ме-карда бо назардошли ҳолатҳои дар Кодекси Республикаи Ўзбекистон дар бораи ҷавобгарии маъмурӣ қайдшуда ҷарима андохтан;

- шахси ноболиғро ба таҳти назорати падару модар ё шахсо-ни ҷойгузини онҳо ё тарбиячиёни ҷамъиятӣ, инчунин бо розигии онҳо зери назорати ҷамоаи меҳнатӣ ё ташкилотҳои нодавлатию нотиҷоратӣ додани онҳо;

- шахси ноболиғро бо назардошли ҳолатҳои ҳуҷҷатҳои қонунӣ ва мувофиқи тартиб барои ҷойгир кардан дар муассисаи ихтисосии таълиму тарбия тавсиянома доданаш мумкин.

(Иқтибос)

### **Моддаи 43-ум. Сохтори ҷазо**

Нисбат ба шахсоне, ки онҳо дар содир кардани чиноя айборд шумурда шудаанд, ҷазоҳои асосии зеринро истифода бурдан мумкин: а) ҷарима; б) маҳрум кардан аз ҳуқуқи муайян; б<sup>1</sup>) корҳои ҷамъиятии маҷбурий; в) корҳои ислоҳи ахлоқ; г) аз хизмат барканор кардан; д<sup>1</sup>) маҳдуд кардани озодӣ; е) фиристодан ба қисми интизомӣ; ж) аз озодӣ маҳрум кардан; з) умрбод аз озодӣ маҳрум намудан.

Ба маҳкумон ғайр аз ҷазоҳои асосӣ ба таври маҳрум намудан аз унвони ҳарбӣ ё дигар унвонҳои маҳсус ҷазои иловагӣ низ истифода бурдан мумкин. Ҷазоҳои барканор кардан аз хизмат ё ба қисми интизомӣ фиристодан фақат нисбат ба хизматчиёни ҳарбӣ истифода мешавад. Маҳрум намудан аз ҳуқуқҳои муайян фақат на ба сифати ҷазои асосӣ, балки ба сифати ҷазои иловагӣ низ истифода шуданаш мумкин.

### **Моддаи 82-юм. Ҷарима.**

Ҷарима дар ҳудуди аз ду то бист ҳаҷми музди кории ҳаддалақал муқаррар карда мешавад. Дар ҳолати сарпечии маҳкумшуда аз супурдани ҷарима дар тӯли шаш моҳ, суд ҷазои ҷаримаи супурданашуда ба ислоҳи меҳнатӣ аз ҳисоби ҳар як моҳ барои суммаи ҷарима баробари ду ҳаҷми музди кории ҳаддалақал иваз мекунад.

### **Моддаи 83-юм. Корҳои ислоҳи ахлоқӣ**

Корҳои ислоҳи ахлоқӣ танҳо ба ноболигони коршоям аз рӯи ҷои кор истифода мешавад, агар айборд кор накунад, дар дигар ҷой, аз тарафи органҳои ҷазоро назораткунанда дар ҳудуди зисти он аз як моҳ то яксол муқаррар карда мешавад.

### **Моддаи 85-ум. Аз озодӣ маҳрум кардан**

Аз озодӣ маҳрум кардан барои ноболигон ба муддати аз шаш моҳ то даҳ сол муқаррар карда мешавад.

Шахсоне, чиноя тро дар синни аз сездаҳсолагӣ то шонздаҳсолгӣ содир кардаанд, аз озодӣ маҳрум кардан таъин карда мешавад: б) барои чинояти саҳт—то шаш сол; в) барои чинояти маҳсусан саҳт— то даҳ сол.

## САВОЛҲО БАРОИ НАЗОРАТИ МОБАЙНӢ

*Ҳангоми мушкилӣ ба саҳифаҳои китоби дарсӣ, ки дар дохили  
қавс нишон дода шудаанд, муроҷиат намоед*

1. Ҳокимият чист? (с.33)
2. Манбаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ дар Республикаи Ўзбекистон чист? (с.33)
3. Шахсе, ки мансубияташро ба ягон давлати муайян исбот карда намедиҳад, чӣ гуна номида мешавад? (с.37)
4. Фасли дуюми Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон ба қадом масъалаҳо бахшида шудааст? (с.34)
5. Ҳукуқ ва озодиҳоеро, ки дар Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон мустаҳкам карда шудаанд, номбар кунед. (с.35)
6. Ҳукуқҳои сиёсиро, ки дар Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон мустаҳкам карда шудаанд, номбар кунед. (с. 35)
7. Ҳукуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва маданиро, ки дар Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон мустаҳкам карда шудаанд, номбар кунед. (с.35-36)
8. Алоқаи барқарори шахс бо давлати аниқ чӣ гуна номида мешавад? (с.36)
9. Шахси шаҳрвандӣ надошта (бетабаа) аз қадом ҳукуқҳо маҳрум мешавад. (с.62)
10. Дискриминатсия чист? (с.62)
11. Дар Республикаи Ўзбекистон оиди корҳои шаҳрвандӣ қадом ташкилотҳои давлатӣ машғул мешаванд? (с.63)
12. Шаҳрвандии Ўзбекистонро чӣ гуна гирифтан мумкин аст?
13. Барои қатъ намудани шаҳрвандии Республикаи Ўзбекистон қадом сабабҳо асос шуданашон мумкин? (с.65)
14. Шаҳрвандии ягон давлатро қадом ҳуҷҷат тасдиқ мекунад? (с.63,66)
15. Хусусиятҳои паспорти биометриро номбар кунед. (с.63)
16. Қонун “Дар бораи бекор кардани ҷазои қатл дар Республикаи Ўзбекистон” кай қабул шудааст? (с. 41)
17. Намудҳои муроҷиатҳои шаҳрвандонро ба органҳои ҳокимияти давлатӣ номбар кунед. (с.58)
18. Ҳукуқҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии шаҳрванди Республикаи Ўзбекистонро номбар кунед. (с.58)
19. Маъмурияти корхона аз чандсолагӣ ба кор қабул карда метавонад? (с.48)
20. Шахси ноболиг мувофиқи қадом шартҳо ба кор қабул карда шуданаш мумкин аст. (с.51)
21. Ҳукуқҳои Намояндаи (вакили) оид ба ҳукуқҳои инсон—Омбудсманро номбар кунед. (с.70)
22. Вазифаҳои Маркази миллии Республикаи Ўзбекистон оид ба ҳукуқҳои инсонро номбар кунед. (с.71)
23. Вазифа ва ўҳдадориҳои шаҳрвандони мамлакатро, ки дар Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон қайд шудаанд, номбар кунед.)

## Фасли III

# ЧАМЬИЯТ ВА ШАХСИЯТ



Татбиқи хуқуқу озодиҳои шаҳрвандон дар амал ба манфиатҳо, хуқуқу озодиҳои қонунии дигар шахсон, давлат ва чамъиятро набояд халалдор кунад.

**Конститутсияи Республикаи  
Ўзбекистон, моддаи 20-ум.**

### **§ 13. ФАҶОЛИЯТИ ИТТИҲОДИЯҲОИ ЧАМЬИЯТӢ ВА ВОСИТАҲОИ АҲБОРИ ОММАВӢ**

**Дар натиҷаи кор оид ба мавзӯъ дониста мегиред:**

- дар бораи гуногуни мафкуравию сиёсиии нуқтаи назарҳо дар давлати демократӣ;
- дар бораи фаҷолияти иттиҳодияҳои чамъиятӣ ҳамчун қисми таркибии демократия;
- дар бораи принципҳои фаҷолияти воситаҳои аҳбори оммавӣ.

- 1. Иттиҳодияҳои чамъиятӣ барои чӣ даркоранд?**
- 2. Принципҳои ташкилшавӣ ва фаҷолияти иттиҳодияҳои чамъиятӣ.**
- 3. Воситаҳои аҳбори оммавӣ.**

#### **1. ИТТИҲОДИЯҲОИ ЧАМЬИЯТӢ ЧАРО ДАРКОРАНД?**

**Иттиҳодияҳои чамъиятӣ** зуҳуроти амалии хуқуқи аҳолии мамлакат барои иштирок дар ҳаёти чамъият бо роҳи муттаҳид шудан ба гурӯҳҳои мухталиф, вобаста ба манфиату хошишҳои шахсӣ, имконияти зоҳир намудани лаёқат ва истеъодод мебошанд.

*Ба фикри шумо, иттиҳодияҳои чамоавӣ ва воситаҳои аҳбори оммавӣ чаро ба чамъият даркоранд? Иштироки гурӯҳҳои мухталифи одамон, ҳизбҳо ва ҳаракатҳои оммавӣ дар ҳаёти чамъиятӣ то қадом андоза мухиманд?*

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях



## Супориши 1

Дар бораи фаъолияти кадом иттиҳодияи ҷамъиятиро дар Республикаи Ўзбекистон, ки худи шумо дар фаъолияти он эҳтимол иштирок кардаед, шунидаед, дар рӯзномаҳо ҳондаед, ба ёд оред?

**Иттиҳодияи ҷамъияти** ташкилоте мебошад, ки дар натиҷаи ихтиёран муттаҳид шудани шаҳрвандон дар асоси манфиатҳои умумӣ пайдо шудаанд.

Иттиҳодияҳои ҷамъияти дар шаклҳои зерин вучуд доранд: иттиҳодияҳои ҷамъияти, ҳаракатҳои ҷамъияти, фондҳои ҷамъияти ва дигар муассисаҳои ғайрихукуматӣ.

Дар Республикаи Ўзбекистон чунин ташкилотҳои ҷамъияти мавҷуданд: Кумитаи занони Ўзбекистон, Фонди байналмилалии «Соғлом авлод учун», Иттифоқи ҷавонон, Фонди иҷтимоии бачагони республика «Сен ёлғиз эмассан», Шӯрои ветеранҳои «Нуроний», фонди «Маҳалла» ва монанди инҳо.



## Супориши 2

Чадвалро пур кунед.

Иттиҳодияҳои ҷамъияти	Номаш
Иттифоқҳои қасаба	
Ҳизбҳои (партияҳо) сиёсӣ	
Ташкилотҳои ногиронҳо	
Иттиҳодияҳои эҷодӣ	
Фондҳои ҷамъиятии ҳайрия	
Ташкилотҳои занон, ҷавонон, бачагон	



## Қонуни асосӣ муқаррар месозад

Шаҳрвандони Республикаи Ўзбекистон ҳукуқи муттаҳид шуданро ба иттиҳодияҳои қасабавӣ, ҳизбҳои сиёсӣ ва дигар иттиҳодияҳои ҷамоавӣ, иштирок дар ҳаракатҳои оммавиро доранд.

**Конституцияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 34-ум.**



## Қонуни асосӣ муқаррар месозад


Дар Республикаи Ўзбекистон иттиҳодияҳои касабавӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, анҷуманҳои олимон, созмонҳои занону бонувон, собиқадорон ва ҷавонон, иттиҳодияҳои эҷодӣ, ҳаракатҳову ҷунбишҳои оммавӣ ва дигар иттиҳодияҳои ҷамоавии шаҳрвандон, ки мувоғиқи қонуни пешбинишуда аз рӯйхат гузаронида шудаанд, ба сифати иттиҳодияҳои ҷамоавӣ эътироф меёбанд.

**Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 56-ум.**

## 2. ПРИНСИПҲОИ ТАШКИЛ КАРДАН ВА ФАҶОЛИЯТИ ИТТИҲОДИЯҲОИ ҶАМЬИЯТӢ

Имрӯз дар мамлакати мо иттилоқҳои касаба оммавитарин иттиҳодияни ҷамъиятӣ аст, ки онҳо дар қатори ташкилотҳои давлатӣ ҳуқуқи аҳолии меҳнатиро ҳимоя мекунанд. Имрӯз созмонҳои иттиҳодияҳои касабавӣ аз мақомоти идоракунандай давлат мустақил мебошанд ва фақат ба фоидай манфаатҳои ҳодимон ва ҷомеа кор мебаранд.

### ПРИНСИПҲОИ ТАШКИЛ КАРДАН ВА ФАҶОЛИЯТИ ИТТИҲОДИЯҲОИ ҶАМЬИЯТӢ



## Қонуни асосӣ муқаррар месозад

Иттиҳодияҳои касабавӣ манфиатҳо ва ҳуқуқҳои иҷтимоиву иқтисодии ҳодимонро ифода мекунанд ва ҳимоя менамоянд. Аъзо шудан ба созмонҳои касабавӣ ихтиёрист.

**Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 59.**

Тамоми иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ дар асоси оинномаҳои худ ва қонуни дар амал будаи Республикаи Ўзбекистон кор мебаранд.



## Қонуни асосӣ муқаррар месозад

Ташкилу фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ, инчунин иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ки мақсад доранд бо роҳи зўру қувва сохтори конститутсиониро тағйир диҳанд, ба якпорчагиву соҳибиҳтиёрии республика ва амнияти он таҳдид мекунанд, ба ҳуқуқу озодиҳои конститутсионии шаҳрвандон зид ҳастанд, ҷангро, адовати иҷтимоиву миллӣ, најодиву диниро тарғиб менамоянд, ба саломатии ҳалқ ва маънавиёти он таҷовуз мекунанд, инчунин иттиҳодияҳои ҳарбишуда, ҳизбҳои сиёсӣ аз рӯи нишонаҳои миллӣ ва динӣ манъ карда мешаванд.

Ташкил додани ҷамъият ва иттиҳодияҳои маҳфӣ манъ карда мешавад.

### Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 57-ум.

Пароканда намудани иттиҳодияи ҷамъиятӣ, фаъолияти онҳоро манъ кардан ё маҳдуд соҳтан фақат дар асоси қарори суд амалӣ карда мешавад.

### Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 62-юм.

## 3. ВОСИТАҲОИ АХБОРИ ОММАВӢ

Мувофиқи Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон (моддаи 67-ум) ва Қонун «Дар бораи воситаҳои ахбори оммавӣ» ҳар як шаҳрванд ба ҳуқуқи озодии сухан доро аст: ҳуқуқи баромад ба воситаи радио, матбуот, телевизион ва дигар воситаҳои ахбори оммавӣ дорад, фикру эътиқоди худро ошкоро баён намояд ва эътиқоди худро ҳимоя намояд.



## Қонуни асосӣ муқаррар месозад

Воситаҳои ахбори оммавӣ озоданд ва мувофиқи қонун кор мекунанд. Онҳо ба ҳаққонияти ахбори худ мувофиқи тартиби муқарраршуда ҷавобгаранд.

Ба сензура роҳ дода намешавад.

### Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 67-ум.

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях



## Дар ёд доред!

Сензура – пеш аз чоп шудан дида баромадани рўзномаҳо, маҷаллаҳо ва дигар маҳсулоти чопийй бо мақсади манъи интишори материалҳое, ки аз нигоҳи мафкуравӣ зарарнок ба шумор мераванд.

Дар бораи ҳар як кас бидуни розигии ўғун карданни маълумоту ахбор, нигаҳдошт ва истифодаи он маълумот манъ карда мешавад. Фақат ба тавре ки қонун пешбинӣ мекунад, баъзе ҳолатҳо аз ин қоида мустасно ҳастанд. Дар сурате ки тавассути воситаҳои ахбори оммавӣ маълумоти нодуруст ва ё маълумоти қадру қиммат ва обрӯву шарафи инсонро таҳқиркунанда эълон карда шуда бошад, он шахс ҳақ дорад тавассути нашре, ки он маълумотҳоро чоп кардааст, ба он маълумотҳо раддия дихад.



### Супории 3

*Ба фикри шумо, одамон оё дорои имконияти эълони ҳамаи чизҳои дилҳоҳи худ ҳастанд? Рӯйхати чизҳоеро тартиб дихед, ки тавассути воситаҳои ахбори оммавӣ эълон гардидани онҳо лозим аст.*

Ҳукумат нашри баъзе аз рўзномаҳоро, ки ба рафтори одамон зид будааст, ба муддати маълум боз медорад.

*Ба фикри шумо, оё ин маънои ба ҳуқуқҳои инсон зиён расонданро намедиҳад?*

Бо ахбор фаро гирифтани ҳар як инсон ва чомеа – гарави пешрафти иқтисодию маънавӣ аст. Аммо барои шакл нагирифтани фикри сохтаи чамоавӣ паҳши ахбор набояд зери монополияи давлат ё ки як турӯҳ шахсон қарор гиранд.

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях

Яке аз шартҳои асосии барпо намудани давлати ҳуқуқбунёди демократӣ—озодии матбуоту ахборот аст. Аммо озодии сухану матбуот наметавонад мутлақ буда бошад. Зоро хабаре, ки аз экранни телевизор ва ё тавассути рӯзнома эълон мегардад, ки миллионҳо одамон онро мешунаванд, меҳонанд. Агар дар бораи касе ва ё корхона, ё соҳаи истеҳсолот маълумоти шубҳанок гуфта шавад ва бо ҳамин ба нуфузи онҳо футур расонад, пас ҳуқуқҳои онҳо халалдор мешавад. Воситаҳои ахбори оммавие, ки маълумотҳои бўхтонангезро пахш намуда, ба кирдору ҳаракатҳои зўроварӣ даъват менамоянд, мувофиқи қонун ба чавобгарии суд бояд кашида шаванд.



## Супории 4

*Оё матбуот мустақил мавҷуд буда метавонад? Кадоме аз рӯзномаҳоро мунтазам мутолаа мекунед?*

*Барои он ки таваҷҷӯҳи шуморо ҷалб карда тавонад ва шумо онро мунтазам мутолаа бикунед, рӯзнома ба фикри шумо чӣ тавр бояд бошад?*

**Мувофиқи қонун дар ҳолатҳои зерин истифода аз воситаҳои ахбори оммавӣ роҳ дода намешавад:**

- даъват бо мақсади тағйир додани низоми мавҷуда бо роҳи зўрӣ, раҳна андохтан ба якпорчагии ҳудудии Республикаи Ўзбекистон;
- бо мақсади даъват ба ҷангу зўроварӣ, ташвиқи адовати милливу нажодӣ ва динӣ;
- ошкор соҳтани сири давлат ё дигар маълумотҳои сирнок, ки бо роҳи қонун ҳифз карда мешаванд;
- паҳн намудани адovati миллӣ, нажодӣ, этникӣ ё диниро барангезанд;
- ба истифода аз воситаҳои ахбор оммавӣ паҳн карданни ахбороте, ки ба шаън, қадру қимат ё обрӯи фаъилияти кории шаҳрвандон футур мерасонад, ба ҳаёти шахсии онҳо даҳолат намудан.

Ба ҳамин тариқ, бидуни рухсати мақомоти истинтоқиву прокуратура материали пешакии истинтоқиро эълон намудан низ манъ карда мешавад.



- мақсад – ҳаллу фасли муаммоҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва иҷтимоию сиёсӣ;
- иттиҳодияҳои чамоавӣ, ҳизбҳои сиёсӣ;
- бунёдҳои (фондҳои) хайрия;
- иттиҳодияҳои касаба;
- аз қайду рӯйхат гузаштан маҷбурӣ аст;
- ихтиёрӣ будан;
- плурализми сиёсӣ;
- дар ОАВ – ба сензура роҳ дода намешавад;
- барои бўхтон – ҷавобгарии судӣ;
- гирифтани ахбор – гарави пешравӣ;
- қонун «Дар бораи воситаҳои ахбори оммавӣ»,

**Худатонро санҷед!**

1. Фарқи асосии иттиҳодияҳои чамъиятиро аз мақомоти давлатӣ гўед.
2. Дар Республикаи Ўзбекистон кадом намудҳои иттиҳодияҳои чамъиятӣ мавҷуданд? Онҳоро номбар кунед.
3. Иттиҳодияҳои чамъиятӣ дар асоси кадом принсипҳо ташкил ёфта, фаъолият мебаранд?
4. Алоқаҳои байни давлат ва иттиҳодияҳои чамъиятӣ чӣ гуна амалӣ мешаванд?
5. Дар Республикаи Ўзбекистон ташкил кардани кадом ҳизбҳо ва иттиҳодияҳои чамъиятӣ манъ шудаанд?
6. Озодии сухан ва матбуот чӣ тавр ба чамъият таъсири манғӣ расонданаш мумкин аст?
7. Кадом воситаҳои ахборро мустақил ҳисобидан мумкин?
8. Ҷумларо давом диҳед: «ман рӯзномаҳоро намехонам, зеро...».

## § 14. ФАҶОЛИЯТИ ҲИЗБХОИ(ПАРТИЯХОИ) СИЁСӢ

**Дар натиҷаи кор оид ба мавзӯъ дониста мегиред:**

- дар бораи аҳамияти фаъолияти ҳизбҳо (партияҳо) дар давлати ҳуқуқии демократӣ;
- оид ба фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ дар Республикаи Ўзбекистон ва барномаҳои онҳо.

**1. Иштироки шаҳрвандон дар идоракунии давлат**

**2. Шаклёбии соҳтори бисёрхизбии Республикаи Ўзбекистон.**

### 1. ИШТИРОКИ ШАҲРВАНДОН ДАР ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТ

Дар ҳаёти одамон муаммоҳои мухталиф пайдо мешаванд. Баъзе аз ин муаммоҳоро худи инсонҳо ҳал менамоянд, баъзеашонро фақат бо кўмаки дигарон. Масалан, муаммоҳои вобаста ба ривоҷи тадбиркорӣ: барои ҳимоя кардани манфиатҳои тадбиркорон, кредит – вом гирифтани, андоз ситонидан, масъалаҳои баромадан ба бозори берунаро бо таъсиси иттиҳодияни тадбиркорон ҳал кардан мумкин аст. Ҳамчунон, гурӯҳҳои дигар: нафақаҳӯрон, маъюбон, ногиронҳо, ҷавонон, муаллимон, шифокорон ва дигар табақаҳо низ муаммоҳои худро тавассути иттиҳодияҳои худ ҳал мекунанд ва бо ҳамин мақсад муттаҳид мешаванд.

#### Супории 1

*Ба чаҳор гурӯҳ тақсим шавед.*

*Саъю кўшиши намоед, ки гурӯҳи шумо аз ҳама гурӯҳҳо муташаккилтар ва аҳлу тифоқтар бошад, бинобар ҳамин вакилони он дар байни депутатҳои органи қонунбарор бояд аксариятро ташкил намоянд. Ба исботи ин фикр саъю кўшиши намоед.*

Инак, дар дастгоҳу мақомоти ҳокимияти давлат, дар ҷомеаи демократӣ гувоҳи он шудед, ки дар ҷамъият як гурӯҳ наметавонад ба сари худ вучуд дошта бошад. Манфиатҳои ҳар яке аз ин гурӯҳҳоро чӣ тавр метавон ифода намуд ва чӣ тарз метавон ҳимоя қард?

#### Супории 2

*Ба шаши гурӯҳ тақсим шавед: ду гурӯҳ ҳизбҳои сиёсӣ, гурӯҳҳои дигар вакилони нафақаҳӯрон, ҷавонон, фермерҳо ва занонро ифода мекунанд.*

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях

**Намояндагони ҳизбҳои сиёсӣ** дастурҳо месозанд. Дар онҳо манфиатҳои гурӯҳҳои фавқулзиккро ба инобат гирифта мақсаду вазифаҳояшонро муқаррар месозанд, инчунин, барои расидан ба он мақсад, ҳизбҳо (партияҳо) дар байни гурӯҳҳо корҳои тарғиботиро ба аньом мерасонанд.

**Нафақаҳӯрон, ҷавонон, фермерҳо ва гурӯҳҳои занон** дар доираи муаммоҳои худ ҳарф мезананд.

Дар давоми корҳои тарғиботӣ аз ҳамин ҳизбҳо кадоме афзалтар аст, онро муайян кунед.

## **2. ТАШАККУЛЁБИИ СОХТОРИ БИСЁРҲИЗБӢ ДАР РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН**

Таъсиси ҳизбҳои (партияҳо) сиёсӣ ва иштирок дар кори онҳо яке аз ҳуқуқҳои муҳимтарини сиёсии шаҳрвандон ба шумор меравад. Хуб, ҳизби сиёсӣ чист?



**Дар ёд доред!**

**Ҳизби сиёсӣ** – иттиҳодияи ихтиёрии шаҳрвандони Республикаи Ўзбекистон ҳастанд, ки дар асоси муштаракоти нуқтаи назарҳо, манфиатҳо ва мақсадҳо ташкил ёфта, дар ташаккули мақомоти давлатии ҳокимијат ва дар фаъолияти он ба воситаи намояндагони худ иштирок намуданро дар назди худ мақсад гузоштааст.

**Қонуни Республикаи Ўзбекистон«Дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ», моддаи 1-ум.**

Дар тӯли таъриҳ одамон фаҳмиданд, ки сохтори яккаҳизбӣ дар чунин ҳолат ҳатман дар давлат диктатура ҳукмронӣ мекардааст. Низоми бисёрҳизбӣ ба шаҳрвандон имконияти интихоби номзадҳоро аз ҳизбҳои гуногун ва ё имконияти афзалият додан ба ин ё он дастури рушду ривоҷи чомеаро фароҳам месозад.



## Қонуни асосӣ муқаррар месозад

Ҳизбҳои сиёсӣ иродай гурӯҳҳои сиёсӣ ва табақаҳои мухталифро ифода мекунанд ва ба воситаи вакилони худ, ки бо роҳи демократӣ интихоб шудаанд, дар ташкили ҳокимияти давлатӣ иштирок мекунанд.

### Конституцияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 60-ум.

Дар давлати хуқуқии демократӣ аз ду ҳизб(партия) кам набошад, то ки ҳар як шаҳрванд номзади ҳамон партияро, ки бинобар фикри вай манфиатҳояшро ифода мекунад, ба инкишофи мамлакат кӯмак мерасонад, интихоб карда тавонад.

Холо дар Палатаи қонунгузории Олий Мажлис панҷ партии сиёсӣ доранд, ки ба ташаккули ҷараёни қонун эҷодкунӣ ва татбиқи сиёсати давлат дар соҳаи иқтисодӣёт, маданият ва соҳаи иҷтимоӣ таъсири калон расонда метавонанд.



Номи ҳизб(партия)	Соли ба қайд гирифтган	Мақсад
Ҳизби халқио демократии Ўзбекистон (ҲҲДҮ)	соли 1991	Таъмини адолати ичтимоӣ, прогресс ва эҳёи маънавии мамлакат
Ҳизби сотсиал- демократии «Адолат»	соли 1995	Барпо кардани давлати ҳукуқии демократӣ, ҷорикуни адолати ичтимоӣ.
Ҳизби демократии «Миллий тикланиш» («Эҳёи миллӣ»)	соли 1995	Эҳёи миллии давлат дар асоси арзишҳои умумиинсонӣ
Ҳаракати тадбиркорон ва доираҳои корчаллон – ҳизби либералию демократии Ўзбекистон (ЎзЛиДеП)	соли 2003	Ҳимояи манфиати синфи миёна, намояндагони бизнеси ҳурд, одамони корчаллон, мутахассисони баландмалакаи истеҳсолот ва идоракунӣ
Партияи экологиии Ўзбекистон	соли 2019	Ҳамаҷониба фаъол кардани ахли ҷамъият дар кори оид ба ҳифзи муҳити атроф.



## Хулосабандӣ мекунем

### Фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ

- мақсад – ҳаллу фасли муаммоҳои ичтимоиву сиёсӣ;
- гуногунии фикрҳои сиёсӣ ва мафкуравӣ;
- бисёрҳизбӣ – нуқтаи назарҳои ҳархела;
- ҳизбҳои сиёсӣ ҳокимияти давлатиро ташакқул, ба воситаи вакилони худ давлатро идора мекунанд;
- Конун «Дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ»;
- Конуни конститутсионӣ «Дар бораи пурзӯр кардани роли ҳизбҳои сиёсӣ дар азnavsозӣ ва минбаъд ҳам демократиунонии идораи давлатӣ ва модернизатсияи мамлакат».



## Худатонро санҷед!

- Одамон бо кадом мақсадҳо дар ҳизбҳои сиёсӣ ва ҳаракатҳо муттаҳид мешаванд?
- Мавҷудияти бисёрхизбӣ ба равнақи демократии мамлакат то кадом андоза таъсири эҷобӣ мерасонад?
- Мувофиқи Конститутсия ва қонунҳои давлат дар Республикаи Ўзбекистон ташкил додани кадом ҳизбҳо манъ гардидаанд?
- Имрӯз дар Республикаи Ўзбекистон кадом ҳизбҳои сиёсӣ фаъолият нишон медиҳанд, онҳоро номбар кунед.

### ҚОНУНИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН ДАР БОРАИ ҲИЗБҲОИ СИЁСӢ

(иқтибос)

#### **Моддаи 2. Асосҳои ҳуқуқии фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ**

Ҳизбҳои сиёсӣ фаъолияти худро дар асоси Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон, ин қонун, дигар санадҳои қонунӣ, инчунин Оинномаҳои худ ба амал мебароранд.

#### **Моддаи 3. Принципҳои ташкил кардани фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ**

Ҳизбҳои сиёсӣ бо мақсадҳои татбиқи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон дар асоси изҳори озоди иродаашон, ихтиёран ба ҳизб аъзо шудан ва баромадан, баробарҳуқуқии ҳамаи аъзоён, худидоракунӣ, қонуният ва ошкорӣ ташкил мешаванд ва фаъолият мебаранд.

Дар ҳолатҳои зерин ташкил додан ва фаъолият бурдани партияҳои сиёсӣ:

мақсадашон соҳти Конститутсиявро бо зўрӣ дигар кардан бошад; ҷанг, адовати иҷтимоӣ, миллӣ, нажодӣ ва диниро тарғиб намоянд; ба саломатӣ ва маънавияти ҳалқ тачовуз мекарда бошанд; партияҳои рухияташон миллӣ ва динӣ буда манъ карда мешавад.

#### **Моддаи 4. Узвият дар ҳизбҳои сиёсӣ**

Ба ҳизбҳои сиёсӣ аъзо шуда наметавонанд:

судяҳо;

прокурорҳо ва муфаттишони прокуратура;

ходимони органҳои корҳои дохилӣ, Хизмати бехатарии давлатӣ;

хизматчиёни ҳарбӣ;

шахрвандони давлатҳои хориҷӣ ва шахсони бетабаа.

## § 15. ОИЛА ҲАМЧУН АСОСИ ҶАМЬЯТИ ИМРЎЗА ВА ОЯНДА

**Дар натиҷаи кор оид ба мавзўъ дониста мегиред:**

- дар бораи асосҳои ҳуқуқҳо ва ўхдадориҳои оила дар назди чамъият ва чамъият дар назди оила;
- дар бораи шартҳои дохил шудан ба никоҳ;
- дар бораи ҳуқуқи фарзандон.

**1. Оила ва чамъият.**

**2. Оила дар муҳофазати давлат.**

**3. Шартҳои акди никоҳ.**

**4. Ҳуқуқи фарзандон.**

### 1. ОИЛА ВА ЧАМЪИЯТ

Нақши оила дар чамъият ончунон боаҳамият аст, ки он бо тарзи боадолат ба сифати пояи ҳар қадом чомеа арзёй мегардад. Зеро оила соҳаи алоҳидаи ҳаёти иҷтимоиро дар худ мучассам намуда, ъараёнҳои тарзи дар чомеа зиндагонӣ кардан ва табдил ёфтани ба шаҳрванди давлат, инчунин ба дунё овардани шахс, ба по мондан ва шакл додани онҳо маҳз дар оила сурат мегирад.

Аҳволи чомеа низ дар навбати худ ба тарбия гирифтани инсон дар оила ва то чи андоза дар қалби худ ҳазм карда тавонистани эътиқоди ахлоқӣ, ба мақбул будани шарту шароити зарурӣ баҳри ба камолрасии шахс вобаста мегардад. Аз ин боис, ба ҷиҳати мувофиқии оила дар чамъияти дилҳоҳ, дар ҳар қадом давлат эътибори алоҳида дода мешавад.



#### Қонуни асосӣ муқаррар месозад

Оила пайванди асосии чомеа аст ва он ба муҳофизати чамъият ва давлат ҳақ дорад.

**Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 63-юм.**

Дар давлати мо муҳофизати Конститутсиявии оила, модарон ва бачаҳо ба ҳуҷҷатҳои байналмилалии оиди ҳуқуқҳои инсон мувофиқ аст.

Муҳофизати манғиатҳои модарон ва бачагон бо роҳи конун таъмин мешавад.

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях

**Принципҳои конституционни соҳаи муносибатҳои оидавӣ:**

- баробархуқуқии мардону занон;
- ба озодии никоҳ; озодии интихоби ҳамсар;
- баробархуқуқии шахсони никоҳбаста;
- қатъи назар аз баромади падару модар ва мавқеи шаҳрвандии онҳо баробархуқуқии фарзандон дар назди қонун;
- кафолат ёфтани парвариши бачагони ятиммонда ва аз васояти падару модар маҳрум гардида, тарбия намудани онҳо ва кафолати таълимгирии онҳо;
- муҳофизати модариву кӯдакӣ.

**Давлат ўҳдадориҳои зеринро ба зиммаи худ мегирад:**

- муҳофизати оила;
- парвариши ятимон ва аз васигиипадару модарон маҳрумшудагон, тарбия намудан ва таъмин намудани таълимгирии онҳо;
- нисбат ба бачагони аз васояти падару модар маҳрум гардида ва ятиммонда фаъолияти хайрияро рағбатнок намудан.

**Қонуни асосӣ муқаррар месозад**

Падару модарон ўҳдадоранд, ки фарзандони худро то синни балоғат парвариш намоянд ва тарбия кунанд.

Давлат ва ҷамъият нигоҳ доштан, тарбия ва таълимгирии бачагони ятим ва аз васояти падару модар маҳрумгаштаро таъмин менамояд, фаъолияти хайрияро нисбат ба онҳо рағбатнок мекунад.

**Конституцияи Республика Ўзбекистон, моддаи 64-ум.**

## 2. ОИЛА ДАР МУХОФИЗАТИ ДАВЛАТ

Мухофизати оила дар давлат ба воситаи қабул кардани қонунҳои мухталиф, инчунин, аз ҷониби ташкилотҳо ва бунёдҳои ҷамъияти дастгириву пуштибонии моддиву маънавӣ расондан, ба амал бароварда мешавад. Бинобар ин, дар солҳои истиқлол дар Республикаи мо фондҳои (бунёдҳои) ҷамъиятие, аз қабили “Бунёди бачагон”, «Маҳалла» «Ҷамъияти Ҳилоли аҳмар»-и миллӣ ташкил дода шудаанд, ки максади онҳо кўмаки моддӣ расондан ба оилаҳои серфарзанд ва камбизоат, ба бачагон, ба пирони танҳомонда ба шумор меравад.

Мувофиқи Фармони Президенти Республикаи Ўзбекистон дар қишивари мо аз 7-уми маи соли 1993 ордени нахустини «Соғлом авлод учин» таъсис гардид.

Дар мухофизат намудани модариву фарзандӣ, ҷиҳати ба камол расондани авлоди солим дар таъмини муҳити маънавӣ ва шароити моддӣ ба шахсони хизматнишондода ордени «Барои авлоди солим» дода мешавад.



### 3. ШАРТҲОИ АҚДИ НИКОҲ

Барои ақди никоҳ розигии ихтиёрии арӯсу домод зарур аст, инчунин, шарт аст, ки онҳо ба синну соли муайян расида бошанд. (дуҳтарон ва ҷавонон – аз 18 солагӣ).

Ҳангоми ҳал гардидани масъалаи ихтиёрии ақди никоҳ тазиёки шахси сеюм набояд вуҷуд дошта бошад. Садди роҳи ақди никоҳ шудан аз ҷониби шахсони сеюм, аз ҷумла падару модарон ба никоҳи ҷавонон метавонад ба ҳаракати ҷиной табдил ёбад ва оқибати он бо ҷазо тамом мешавад. Мумкин аст ҳешу табор маслиҳату тавсияҳое дижанд, онҳо метавонанд ба барпо намудани тӯйи никоҳ кўмаки ҳудро расонда, аз ҷиҳати моддиву маънавӣ онҳоро дастгириву пуштибонӣ намоянд.

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях



## Супории 1

*Ба фикри шумо, чаро никоҳи маҷбурий дар давлати мо ҳамчун чиноят қонунан қазо дода мешавад? Ҷавобатонро асоснок намоед.*

### Дар ҳолатҳои зерин ақди никоҳ манъ карда мешавад:

– агар яке аз тарафҳо дар рӯйхат бо дигар кас дар никоҳ бошад; байни шахсоне, ки бинобар бемории руҳӣ ё ноқисулақлӣ аз тарафи суд белаёқат дониста шуда бошад; агар никоҳшавандагон аз рӯи шаҳараи наслу наслаб хешу табори наздик бошанд.

Зану шавҳар барои тарбияи бачагони ноболиги худ, кору рафтори онҳо ҷавобгар дониста мешаванд. Дар навбати худ фарзандон низ бояд ба падару модарони худ ғамхор бошанд ва лозим аст ба онҳо ёрдам расонанд ва дастгирӣ намоянд. То ба синни балоғат расидан ин ўҳдадорӣ ҳукми маънавӣ пайдо қунад, баъд аз он ки бачагон ба синни 18 мерасанд, ба қувваи юридикӣ соҳиб мегардад.

## 4. ҲУҚУҚҲОИ ФАРЗАНДОН

Ҳуқуқҳои фарзандон дар санади байналмилалии «Конвенсия (қарордоди) доир ба ҳуқуки бачагон» (с.1989) ва Қонуни Республикаи Ўзбекистон «Дар бораи кафолатҳои ҳуқуки кӯдак» (с.2008) сабт гардидаанд. Мувофиқи ин ҳуҷҷатҳо кӯдак аз рӯзи таваллуд то синни 18 бача ҳисобида мешавад.



**Хўкукхон бачагон:**

- зиндагонӣ намояд, ақлан ва ҷисмонан ривоҷ ёбад;
- ба ном ва мақоми шаҳрвандӣ;
- дар оила тарбият ёбад;
- ба озодии фикр, вичдон, эътиқоди динӣ;
- ба таълим гирифтани;
- ба зиндагии безӯроварӣ, эҳтиром қадру киммати шахсӣ ва ҳоказо.

**Саволҳо барои мулоҳиза:**

**1.** Ба фикри шумо, ҳангоме, ки олими Юнони қадим Арасту «Афлотун дўсти ман аст, аммо ҳакиқат бароям қимматтар аст» гуфта буд, чиро дар назар дошт?

*Чунин нуқтаи назарро дар қадом ҳолатҳои муносибатҳои меҳнатӣ гуфтан мумкин аст?*

**2.** Шоир ва арбоби давлатӣ Алишери Навоӣ гуфта буд: «агар ту инсон бошӣ, онеро ғами мардумро намехӯрад, инсонаш машумор».

*Бо ин гуфтаҳо шумо розӣ ҳастед? Ҷавобатонро асоснок кунед.*

**3.** Файласуфи Рими қадим Сенека гуфта буд: «ҳамаи ғалабаҳо аз пирӯзихо бар худ –аз болои ҳокимиияти баландтарин сар мешаванд, ғуломи нафси худ будан ғуломии мудҳиштарин аст». Кӯшиш кунед, ин гуфтаҳоро нисбат ба муносибати худ ба меҳнат, таҳсил ё дигар машғулият мавриди истифода намоед.

*Шумо би ин гуфтаҳо розӣ ҳастед? Агар розӣ бошед, ҷаро?*

**4.** Зарбулмасали ўзбекӣ мегӯяд: «меҳнат қалиди ғалаба, шӯҳрат ва сарват аст». Шумо ба ин таъкид розӣ ҳастед?

*Шумо дигар қадом роҳи қонунии машҳур вабой шуданро пешниҳод карда метавонед?*

**5.** Дар асари худ «Тузукот» Амир Темур навишта буд: «Агар давлат ба қонунҳо такя накунад, он бузургӣ ва шаҳомати худро дер дошта наметавонад».

*Шумо ба ин фикр розӣ мешавед? Агар розӣ ҳастед, ҷаро?*

6. Олими бузурги мутафаккир Абуалӣ ибни Сино навишта буд: «Бекорӣ ва маишатпарастӣ на фақат беодобиро ба вучуд меорад, балки сабаби беморӣ ҳам мешавад».

*Маънои ин гуфтаҳоро эзоҳ дижед.*



## Супории 2

1. *Ба фикри шумо, оё давлат муносибатҳои оиласириро ба тартиб дарорад? Шояд ин кори шахсии ҳар касесст?*
2. *Ҳангоми чудо шудани зану шавхар, аз назари шумо фарзанди ноболиги онҳо бо кӣ бояд монад: бо модараши ва ё бо падараши?*
3. *Дар оила дар муносибатҳои волидайну фарзандон одатан қадом муаммоҳои якхела ба вучуд меоянд? Чаро чунин ҳол рӯй медиҳад?*



## Холосабандӣ мекунем

Оила – асоси ҷамъият

- камолоти шахс – дар оила;
- баробархуқуқии занону мардон;
- химояи оила аз тарафи давлат;
- ордени «Соғлом авлод учун»;
- никоҳ: духтарон–писарон аз 18-солагӣ
- озодии никоҳ;
- дар бобати тарбияи фарзандон ҷавобгарии баробари зану шавхар;
- с.1989 – Конвенсия дар бораи ба ҳуқуқи бачагон;
- с.2008 – Қонун «Дар бораи кафолати ҳуқуқҳои кӯдак».



## Худатонро санҷед!

1. Чаро дар нормаҳои ҳуқуқии конституционӣ оила ҳамчун асоси ҷомеа эътироф мегардад?
2. Дар муносибатҳои оила- никоҳ қадом асосҳои ҳуқуқӣ мавҷуданд?
3. Ҳуқуқу ўҳдадориҳои волидайну бачагонро баршуморед.
4. Дар қадом ҳолатҳо мумкин аст никоҳ ба қайд гирифта нашавад?

## § 16. СОХТИ МАЪМУРИЮ ҲУДУДӢ ВА ДАВЛАТИИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН

**Дар натиҷаи кор оид ба мавзӯй дониста мегиред:**

- дар бораи шаклҳои мавҷудаи сохти давлатӣ, афзалиятҳо ва камбудиҳои онҳо;
- оид ба сохти маъмуриси ҳудудии Республикаи Ўзбекистон ва Республикаи Қароқалпоқистон.

**1. ШАКЛҲОИ СОХТИ ДАВЛАТИ**

**2. Сохти маъмуриси ҳудудии Республикаи Ўзбекистон**

**3. Сохти давлатии Республикаи Қароқалпоқистон.**

### **1. ШАКЛҲОИ СОХТИ ДАВЛАТИ**

Аломати асосии ҳар кадом давлат ин мавҷудияти он ҳудудест, ки дар он аҳолии он давлат зиндагӣ мекунад. Қонунҳои давлат барои ҳар як кас татбиқ карда мешавад ва ҷиҳатҳои бисёре аз ҳаёти инсонро ба тартиб дароварда меистад. Аммо дар ҳар як қисми ҳудуди давлат—дар деҳот, шаҳрҳо, дар ноҳияву дигар қисматҳо чунин муаммоҳои ҳаррӯзае ба вучуд меоянд, ки мақомоти ҳокимияти марказӣ дар ҳаллу фасли онҳо мушкилӣ мекашанд. Бинобар ин ҳам қисми муайяни ваколатҳои ҳокимияти давлатиро аз органҳои ҳокимияти марказӣ гирифта ба мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ медиҳанд.

**Шакли сохти давлат** – ташкили ҳокимияти сиёсӣ ва ҳудудӣ, ки муносибатҳои байни ҳокимияти марказиро бо ҳокимияти маҳаллӣ ифода мекунад.

**Шакли сохтори давлатӣ зеринро нишон медиҳад:**

- ҳудуди давлат ба чанд қисм ва бо кадом роҳ тақсим шудааст;
- муносибатҳои байни ҳокимияти марказӣ ва маҳаллӣ бо кадом роҳ ба амал бароварда мешавад;

– манфиатҳои ҳар як миллате, ки дар ҳудуди ҳамин давлат истиқомат мекунанд то кадом андоза муҳофизат карда мешавад.

Аксари мамлакатҳои ҷаҳон аз рӯи сохти давлатии худ шакли **унитарро** соҳибанд. Дар чунин ҳолат ҳудуди давлат ба ҳудудҳои

маъмурӣ (вилоятҳо, ноҳияҳо, ва ҳоказоҳо), яъне ба давлатдориҳо тақсим нашуда, балки чиҳати созгор будани идора ба қисмҳои мавҷуд тақсим мешавад.

Британияи Кабир, Франсия, Италия, Норвегия, Шветсия, Испания, Португалия, Юнон, Япония, Финландия, Миср, Ўзбекистон ва дигар давлатҳо ба чумлаи давлатҳои унитарӣ мансубанд.



**Дар ёд доред!**

**Давлати унитарӣ** – давлати ягона буда, воҳидҳои маъмурию ҳудудии алоҳидаи он ба ҳукуқҳои якхела соҳибанд, дар саросари давлат Конститутсияи ягона, ҳукумати ягона ва қонуни ягона амал мекунад.

Шакли дигари соҳтори давлатӣ **федератсия** аст. Субъектҳои федератсия ба Конститутсияи худ, ба мақоми қонунбарори олии худ, ба мақомоти иҷроия ва суд соҳибанд. Барои тамоми федератсия ҳокимияти ягона ва мақомоти олии идорақунанда таъсис дода мешавад. Бинобар он, ШМА, Канада, Бразилия, Мексика, Австрия, Белгия, Швейцария, Хиндустон, Аргентина, Россия ва дигар давлатҳои федеративӣ мебошанд.



**Дар ёд доред!**

**Федератсия** – давлатҳои ҳамиттифоқе мебошанд, ки дар онҳо иттиҳоди якчанд республика, штат, музофот, давлат ва монанди инҳо субъекти федератсия ба шумор мераванд.

Боз як шакли дигари соҳтори давлатӣ – **конфедератсия** низ мавҷуд аст. Дар чунин якшавӣ ҳар кадом давлат соҳибхтиёрии

худро, мустақилии худро нигоҳ медорад. Дар конфедератсия, ҳудуди ягона, шаҳрвандии ягона наҳоҳад шуд, ҳар як давлат равобити байналмилалии худро ба сари худ мустақил ба роҳ мемонад. Ҳоло Иттифоқи Европа мисоли конфедератсия шуда метавонад. Гарчанде ин ҳолат қонунан мустаҳкам нашудааст.



## Дар ёд доред!

**Конфедератсия** – барои ба амал бароварданӣ мақсадҳои муайян (мудофиаи якҷояи мамлакат, корҳои муштараки боҷхона, ташкили тиҷорати беруна ва ҳоказо) иттифоқи муваққати давлатҳои соҳибихтиёри якшуда мебошад. Дар айни замон ҳар як давлат соҳибихтиёрии худро нигоҳ медорад.



## Супориии 1

*Ба се гурӯҳ тақсим шуда афзалиятҳо ва ноқисиҳои шаклҳои соҳтори давлатиро нишон дихед.*

## 2. СОХТИ МАЪМУРИЮ ҲУДУДИИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН

Мувофиқи Конститутсия (моддаи 68) Республикаи Ўзбекистон аз Республикаи Қароқалпоқистон, аз вилоятҳо, ноҳияҳо, шаҳрҳо, шаҳракҳо, деҳаҳо ва овулҳо ташкил ёфтааст. Ба худ хос будани соҳтори маъмурию ҳудудии Республикаи Ўзбекистон дар таркиби он мавҷуд будани Республикаи соҳибихтиёри Қароқалпоқистон мебошад, ки аз ноҳияҳо, шаҳрҳо, шаҳракҳо ва овулҳо ташкил ёфтааст.

Соҳтори маъмурию ҳудудии давлати мо барои боз ҳам беҳтар идора кардани мамлакат, самаранок ҳал намудани муаммоҳои иқтисодиву иҷтимоие, ки ба миён меоянд, имкон медиҳад.



## Супориии 2

*Бо моддаҳои 1-6-уми Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон шинос шуда, аломатҳоеро, ки соҳибихтиёри давлатии Республикаи Ўзбекистонро ниишон медиҳанд, муайян кунед.*

### 3. СОХТИ ДАВЛАТИИ РЕСПУБЛИКАИ ҚАРОҚАЛПОҚИСТОН

Республикаи Қароқалпоқистон низ таърихи шаклёбии давлатдорӣ ва тараққиёти худро дорад.

**9 апрели соли 1993** Республикаи Қароқалпоқистон Конститутсияи худро қабул кард, ки он бартарияти Конститутсияи Республикаи Ўзбекистонро эътироф мекунад. Дере нагузашта рамзҳои давлат – герб, байрақ ва гимн қабул гардиданд.

Шаҳрвандони Қароқалпоқистон дар айни замон шаҳрвандони Республикаи Ўзбекистон ба ҳисоб мераванд ва таҳти муҳофизати он қарор мегиранд. Республикаи Қароқалпоқистон масъалаҳои сохтори маъмурию ҳудудии худро мустақил ҳал мекунад.

Республикаи Қароқалпоқистон Конститутсияи худро дорад, ки матлабҳои он ба Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон зид намебошанд. Қонунҳои Ўзбекистон барои истифода дар ҳудуди Қароқалпоқистон низ ҳатмӣ мебошанд.



#### Қонуни асосӣ муқаррар месозад

Муносибатҳои байниякдигарии Республикаи Ўзбекистон ва Республикаи Қароқалпоқистон дар асоси шартномаҳо ва қарордоҳое ки дар доираи Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон байни Республикаи Ўзбекистон ва Республикаи Қароқалпоқистон баста шудаанд, ба тартиб дароварда мешаванд.

Баҳсҳое, ки байни Республикаи Ўзбекистон ва Республикаи Қароқалпоқистон ба миён меоянд, бо роҳи тартиби ба муросооваранда ҳаллу фасл мегарданд.

#### Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 75-ум.

Ба Республикаи Ўзбекистон дар баробари мавҷудияти сохтори давлати унитарӣ **баъзе аз унсурҳои сохтори федеративӣ** низ хосанд:

– дар таркиби Республикаи Ўзбекистон мавҷуд будани Республикаи соҳибихтиёри Қароқалпоқистон;

\*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях

- мавчуд будани ду Конститутсия – Конститутсияҳои Республикаи Ўзбекистон ва Республикаи Қароқалпоқистон;
- мавҷудияти мақомоти давлатии алоҳида шудаи Республикаи Қароқалпоқистон: парламент (Чўқорғи Кенгес), мақомоти олии суд, мақомоти ҳокимияти иҷроия ва ҳоказо;
- мавчуд будани рамзҳои давлатӣ дар Республикаи Қароқалпоқистон: герб, байрақ, гимн;
- мустақил ҳал кардани масъалаҳои соҳти маъмурию ҳудудӣ аз ҷониби Республикаи Қароқалпоқистон;
- ҳуқуқи аз таркиби Республикаи Ўзбекистон баромадани Республикаи Қароқалпоқистон.



### Супориии 3

Шумо хеле ҳуб медонед, ки ҳудуди ҳар қадом давлат бо сарҳадҳо поён меёбанд ва он сарҳадҳо бо манзилгоҳҳои гумруқӣ таъминанд, ки онҳо ба ин ҳудуд овардан ва ё аз он ҳудуд бурдани молу чизҳоро, валютаро (пули милливи хориҷӣ) ва ҳоказоро назорат мекунанд.

*Муносабати ҳудро нисбат ба чунин масканҳои бочу хироҷ (гумрукхона) муайян кунед. («маъқул мешуморам» ё ки «муқобилам»).*



### Хулосабандӣ мекунем

**Шаклҳои идорақунии давлат:**

- унитар;
- федератсия;
- конфедератсия.



### Ҳудатонро санҷед!

1. Аломатҳои давлати соҳибхтиёр қадомҳоянд? Аломатҳои давлати соҳибхтиёро чӣ гуна арзёбӣ мекунед ва муҳимтарини онҳо қадомҳоянд?
2. Ин ва ё он шакли соҳтори давлатӣ ба чӣ вобаста аст?
3. Соҳтори унитарии давлат аз соҳти федеративии он чӣ фарқ дорад?
4. Аломатҳои суворенитети (соҳибхтиёрии) Республикаи Қароқалпоқистонро баршуморед.

## Фасли IV

# МАҚОМОТИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТ

### § 17. ТАШКИЛ ГАРДИДАНИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТӢ ДАР РЕСПУБЛИКАИ ӮЗБЕКИСТОН

**Дар натиҷаи кор оид ба мавзӯъ дониста мегиред:**

- оид ба системаи ҳокимияти давлатии Республикаи Ӯзбекистон;
- дар бораи ваколатҳои органҳои ҳокимияти давлатии Ӯзбекистон;
- оид ба принсипи тақсими ҳокимият ба қонунгузор, ичроия ва судӣ.

1. Чамъияте, ки ҳокимият надорад – оё илочи он ҳаст?
2. Сохтори ҳокимияти давлатӣ дар Республикаи Ӯзбекистон
3. Принсиби тақсими ҳокимият.

#### 1. ЧАМЪИЯТЕ, КИ ҲОКИМИЯТ НАДОРАД – ОЁ ИЛОЧИ ОН ҲАСТ?

Тасаввур кардани чамъияте, ки ҳокимият надошта бошад, душвор аст. Агар аз таърихи тараққиёти ҷомеа мисолҳои алоҳидаро гирем (Рими қадим, империяи Карли Кабир ва ҳоказо) дар сурати ҳокимият надоштани чамъият чунин ҳолро мушоҳида мекунем, ки дар натиҷаи зиддиятҳои дохилӣ ва муборизаҳо барои ба даст даровардани ҳокимият чамъият несту нобуд мегаштааст.

**Принципҳои азнавозӣ ва тараққиёти Ӯзбекистон:**

- садоқат ба арзишҳои умумииинсонӣ;
- мустаҳкам намудан ва пеш бурданӣ мероси маънавии халқамон;
- инсон имкониятҳои ҳудро озодона намоён карда битавонад;
- ватанпарварӣ.

Дар давоми асрҳо фарзандони беҳтарини инсоният барои барпо намудани давлати идеалий «формулаи бахту саодат»-ро беҳуда чустучӯй намуданд.

Яке аз мутафаккирони асримиёнагии шарқ Абунасири Форобӣ ба

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях

мафҳумҳои давлат, шаклҳои идоракунии давлат, давлатдорӣ, вазифаҳои давлат таъриф додааст.

Абуалӣ ибни Сино дар навбати худ он давлатеро идеалӣ ҳисобидааст, ки дар он адолати иҷтимоӣ ва тартибот дар симои ҳукмдори одил ҳукмронӣ мекунанд. Дар баробари он ў чунин мешуморад, ки ҳар як шаҳрванди давлат бояд бо меҳнати фоиданок машғул бошад.

Дар баробари эълон гардиданни истиқлол дар Ўзбекистон имконияти интихоби роҳи тараққиёт ва азнавсозии ҷамъият пайдо гарди.

Дар ҳар қадом ҷамъият қудрате зарур аст, ки муносабатҳои байни одамон ва ҷамъиятро ба тартиб оварад. Дар ҳоли ҳозир ҳамин нерӯ ҳокимиюти легитимӣ (қонунӣ) ҳаст, ки манфиати мухталифи гурӯҳҳо ва табақаҳои гуногуни аҳолиро бо ҳамдигар ҳамоҳанг месозад.

## Супориии 1

1. Вақте ки шумо қалимаи «ҳокимиюти»ро мешунавед, дар ин вақт дар пешини ҷашмони шумо рафттору кирдори таҷовузкоронаи вакiloni ҳокимиюти пайдо мегарданд ва ё ҳаракатҳои онҳо барои ҳимояи манфиатҳои шаҳрвандон пешин назари шумо намоён мешаванд?

2. Аломатҳои тавсифкунандай мағҳуми ҳокимиюти баршуморед. Ҷумларо давом дижед: Ҳокимиюти – ин...

3. Ҷумларо давом дижед: дар сурате, ки ман ҳокимиюти номаҳдудро зери даст кунам...

4. Таҳти таъсирӣ қадом як қарори ҳуқумат шумо ҳаракат ва рафттору кирдори ҳудатон ва волидайнатонро ба ёд меоваред.

5. Ҳамин қарорҳо минбаъд ба тақдирӣ шумо ва оилаатон чӣ гуна таъсир расонд?

## 2. СОХТОРИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТӢ ДАР РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН

Дар ҷамъияти демократӣ ҳокимиюти дар заминаи қонун кор мебарад ва аз ин обрӯи вай баланд шуда, одамон на аз таҳлукai ҷазои ин ҳокимиюти, балки ба туфайли маъқул донистани ҳаракати он ба вай итоат мекунанд.

Ҳокимиюти – имкониятест, ки ба рафттори одамон, ба ҳаракатҳои онон ва одатҳояшон таъсир мегузаронад. Ҳокимиюти метавонад табииати конструктивӣ, бунёдкорӣ дошта, бар манфиати аксарияти аҳолии мамлакат кор барад, ё баръакси он табииати вайронкунанда дошта бошад.

## Супориии 2

Аз таърихи давлатҳо мисолҳо оред, ки дар онҳо фаъолияти ҳукмдорон ба оқибатҳои мусбӣ ё манғӣ оварда расондааст.

### 3. ПРИНСИПИ ТАҚСИМИ ҲОКИМИЯТ

Мувофиқи Конститутсия дар Республикаи Ўзбекистон ҳокимияти давлатиро Олий Мажлис, Президент, Девони Вазирон, органҳои ҳокимияти судӣ ба амал мебароранд.

Органҳои ҳокимияти давлатӣ ба ҳамдигар ҳамкорӣ намуда, ба якдигар таъсир мерасонанд, дар ҷамъият тартиботро таъмин менамоянд ва ғояҳоеро, ки одамонро муттаҳид мекунанд, татбиқ месозанд.

Ваколатҳои ҳар қадом органи ҳокимият барои он аниқ нишон дода мешавад, ки имконияту пеши роҳи сувиштеъмол аз ҳокимият ва даҳолат намудан ба соҳаи фаъолияти дигар органҳои ҳокимияти давлатӣ гирифта шавад.

Дар фаъолияти органҳои ҳокимияти давлатӣ аз ҳама муҳимтар ин имконияти татбиқи **принсиҳи тақсими ҳокимият** аст, ки дар моддаи 11-уми Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон зикр шудааст. Яъне ҳокимияти қонунгузорӣ, ичроия ва суд фаъолияти худро мустақилона мебарад, ба кори якдигар ҳалал намерасонад.

#### Супориии 3

*Аз рӯи масъалаи муносабати шаҳрвандон ба мақомоти ҳокимияти давлатӣ нуқтаи назаратонро аниқ кунед.*

**Рафттору кирдори ахолӣ ба инҳо асос меёбад:**

- ба боварӣ ба ҳаракатҳои қонунигу адолатноки он;
- ба одати итоат ба мақомоти ҳокимият;
- ба тарсу ҳарос дар назди ҳокимият.

#### Хулосабандӣ мекунем


#### Ҳокимияти давлатӣ

- ▶ ҳокимияти давлатӣ – қудрате, ки муносабатҳои одамон ва ҷамъиятро ба тартиб медарорад;
- ▶ ҳокимият – рафттори ободгарона ё вайронгарона;
- ▶ Олий Мажлис – Палатаи қонунгузорӣ ва Сенат;
- ▶ тақсими ҳокимиятҳо ба қонунгузорӣ, ичроия ва судӣ.



## Худатонро санчед!

- Чаро ҳангоми барпо намудани давлати ҳуқуқии демократий принсипи тақсими ҳокимиятро истифода бурдан мумкин?
- Дар Республикаи Ўзбекистон принсипи тақсими ҳокимият чӣ тавр татбиқ карда шуд?
- Субъектҳоеро номбаркунед, ки ташаббуси қонунгузорӣ дошта метавонанд.



## Дар натиҷаи кор оид ба мавзӯй дониста мегиред:

- Одар бораи ваколатҳои Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон;
- оид ба ваколатҳои мутлақи Палатаи қонунгузорӣ ва Сенати Олий Мажлис.

1. Тартиби ташаккулёбии Олий Мажлис ва ҳайъати он.
2. Ваколатҳои мутлақи Палатаи қонунгузории Олий Мажлис.
3. Ваколатҳои мутлақи Сенати Олий Мажлис.

## 1. ТАРТИБИ ТАШАККУЛЁБИИ ОЛИЙ МАЖЛИС ВА ҲАЙЪАТИ ОН

Олий Мажлис дар айни замон ҳокимияти қонунбарор ва мақоми намояндагӣ ҳисоб меёбад, яъне, депутатҳо ва сенаторҳо манфиатҳои халқро, ки онҳоро интихоб намудаанд, ифода мекунанд.



### Қонуни асосӣ муқаррар месозад

Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон органи ваколатдори олии давлат буда, ҳокимияти қонунбарорро ба амал мебарорад.

Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон аз ду палата иборат аст: Палатаи қонунгузорӣ (палатаи поёнӣ) ва Сенат (палатаи болоӣ).

Муддати ваколати Палатаи қонунгузорӣ ва Сенати Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон панҷ сол аст.

### Конституцияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 76.

Палатаи қонунгузории (палатаи поёни) Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон аз 150 нафар депутат иборат буда, онҳо бар асоси бисёрхизбият аз ҳавзаҳои интихоботии минтақавӣ интихоб карда мешаванд. Палатаи қонунгузорӣ дар заминаи фаъолияти касбии доимии ҳамаи депутатҳо кори худро мебарад.

Палатаи Сенати (палатаи болоии) Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон палатаи вакилии худудиест, ки аз 100 нафар намояндагон (сенаторҳо) иборат аст. Сенаторҳо шашнафарӣ аз Республикаи Қароқалпоқистон, вилоятҳо ва шаҳри Тошканд интихоб мешаванд. шонздаҳ нафар аъзои Сенати Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон


\*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях



аз миёни шаҳрвандони обрўманди шоиставу арзандае, ки дар соҳаҳои илму фан, хунару адабиёт ва истеҳсолот, ҳамчунин соҳаҳои дигари фаъолияти давлатӣ ва ҷамъиятӣ дорои таҷрибаи амалӣ мебошанд, аз ҷониби Президенти Республикаи Ўзбекистон таъин карда мешаванд.

Шаҳрванди Республикаи Ўзбекистон, ки дар рӯзи интихобот синни бисту панҷро пур карда ва ҳадди ақал панҷ сол дар қаламрави Республикаи Ўзбекистон муқим зиндагонӣ ба сар бурда бошад, мумкин аст депутати Палатаи қонунгузории Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон, ҳамчунин узви Сенати Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон интихоб гардад. Айнан як шахс дар як вақт ба сифати депутати Палатаи қонунгузорӣ ва узви Сенати Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон интихоб намегардад.

## ОЛИЙ МАЖЛИСИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН



**Мувофиқи моддаи 78-уми Конститутсияи Республикаи  
Ўзбекистон ваколатҳои якҷояи Палатаи қонунгузорӣ ва Сенати  
Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон чунинанд:**

**Қонунгузорӣ**

- қабули Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон, дохил кардани тафйирот ва иловаҳо ба он;
- қабули қонунҳои конститутсионӣ, қонунҳои Республикаи Ўзбекистон, дохил кардани тафйирот ва иловаҳо ба онҳо;
- қабули қарор дар бораи гузаронидани референдуми Республикаи Ўзбекистон ва таъин намудани рӯзи гузаронидани интихоби намояндаи Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон оид ба ҳукуқҳои инсон ва муовинҳои он;
- бо роҳи қонун ба тартиб даровардани корҳои боч (гумрук), валюта ва кредит;
- ташкили Комиссияи марказии интихоботи Республикаи Ўзбекистон;

**Сиёсати дохиӣ**

- муайян кардани самтҳои асосии сиёсати дохилий ва хориҷии Республикаи Ўзбекистон ва қабули барномаи стратегии давлатӣ;
- муайян намудани система ва ваколатҳои органҳои ҳокимияти қонунгузорӣ, ичроия ва судии Республикаи Ўзбекистон;
- бино ба тақдими Девони Вазирони Республикаи Ўзбекистон қабул кардани Бучети давлатии Республикаи Ўзбекистон ва назорати ичрои он;
- муқаррар кардани андозҳо ва дигар пардохтҳои маҷбурий;
- дода баромадани ҳисботи Палатаи ҳисоби Республикаи Ўзбекистон.

### Тағйироти хукукӣ

- ба таркиби Республикаи Ўзбекистон қабул намудани соҳторҳои нави давлатӣ ва тасдиқ қардани қарорҳо оиди баромадан аз таркиби Республикаи Ўзбекистон;
- қонунан ба тартиб даровардани масъалаҳои соҳти маъмурию ҳудудӣ, дигар кардани сарҳади Республикаи Ўзбекистон;
- ташкил кардан, бекор намудан ва дигар намудани номи ноҳияҳо, шаҳрҳо, вилоятҳо ва тағйир додани сарҳади онҳо.

### Органҳои идоракунни давлатӣ

- тасдиқи фармонҳои Президенти Республикаи Ўзбекистон дар бораи ташкилу барҳам додани вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ, дигар мақомоти идораи давлатӣ;
- бино ба пешниҳоди Президенти Республикаи Ўзбекистон муҳокима ва тасдиқи номзади Сарвазири Республикаи Ўзбекистон, инчунин шунидан ва муҳокима намудани ҳисоботи Сарвазир оид ба масъалаҳои муҳимтарини тараққиёти иҷтимоию иқтисодии мамлакат;

### Tashqi siyosat:

- тасдиқ кардани фармонҳои Президенти Республикаи Ўзбекистон оид ба эълони вазъияти ҷанг дар ҳолати ҳуҷум ба Республикаи Ўзбекистон ё дар ҳолати зарурати иҷрои маҷбуриятҳои шартномавии мудофиаи якҷоя аз таҷовуз;
- тасдиқ кардани фармонҳои Президенти Республикаи Ўзбекистон дар бораи эълони сафарбарии умумӣ ва қисман, дар бораи ҷорӣ, дароз намудан ва қатъ соҳтани эътибори вазъияти фавқулодда;
- ратификатсия ва денонсатсияи шартномаҳои байналмилалӣ.

### Мукофотонидан

Таъсиси мукофотҳо ва унвонҳои давлатӣ.

## **2. ВАКОЛАТҲОИ МУТЛАҚИ ПАЛАТАИ ҚОНУНГУЗОРИИ ОЛИЙ МАЖЛИС**

**Мувофиқи моддаи 79-уми Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон ба ваколатҳои мутлақи Палатаи қонунгузории Олий Мажлис мансуб ҳастанд:**

1) интихоб намудани Спикери Палатаи қонунгузорӣ ва муовинони вай, раисони кумитаҳо ва муовинони онҳо;

2) ҳал намудани масъалаҳои аз ҳуқуки даҳлнапазирӣ маҳрум кардани депутати Палатаи қонунгузорӣ бино ба тақдимномаи Прокурори генералии Республикаи Ўзбекистон;

3) қабул кардани регламент ва дигар қарорҳо оид ба масъалаҳои ташкили фаъолияти палата ва тартибу қоидаҳои дохилии он;

4) қабул кардани қарорҳо оид ба ин ё он масъалаи соҳаи ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоиву иқтисодӣ, дигар масъалаҳои сиёсати дохиливу хориҷии давлат дохил мешавад.



## **3. ВАКОЛАТҲОИ МУТЛАҚИ СЕНАТИ Олий Мажлис**

**Мувофиқи моддаи 80-уми Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон ба ваколатҳои мутлақи Сенат :**

1) Интихоби Раиси Сенати Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон ва муовинони ў, раисони кумитаҳо ва муовинони онҳо;

2) бино ба тавсияи Президенти Республикаи Ўзбекистон интихоби Суди конститутсионии Республикаи Ўзбекистон;

3) бино ба тавсияи Президенти Республикаи Ўзбекистон интихоби Суди олии Республикаи Ўзбекистон;

4) бино ба тавсияи Президенти Республикаи Ўзбекистон интихоби раиси Шӯрои олии Судяҳои Республикаи Ўзбекистон;

5) бино ба тавсияи Сарвазири Республикаи Ўзбекистон таъин кардан ва озод намудани раиси Кумитаи давлатии Республикаи Ўзбекистон оид ба муҳофизати табиат;

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях

6) тасдиқ намудани фармонҳои Президенти Республикаи Ўзбекистон дар бораи таъин ва аз вазифа озод кардани Прокурори генералии Республикаи Ўзбекистон ва раиси Палатаи ҳисоб;

7) тасдиқ намудани фармони Президенти Республикаи Ўзбекистон дар бораи таъин ё озод намудани раиси Хизмати амнияти давлатии Республикаи Ўзбекистон;

8) бино ба тавсияи Президенти Республикаи Ўзбекистон таъин кардан ё озод намудани дипломатҳо ва дигар намояндагони Республикаи Ўзбекистон ба давлатҳои хориҷӣ;

9) бино ба тавсияи Президенти Республикаи Ўзбекистон таъин ё аз вазифа озод намудани раиси раёсати Банки марказии Республикаи Ўзбекистон;

10) бино ба тавсияи Президенти Республикаи Ўзбекистон қабул кардани ҳуччатҳо дар бораи амнистия;

11) бино ба тавсияи Прокурори генералии Республикаи Ўзбекистон ҳал намудани масъалаи аз ҳукуқи дахлнозазирӣ маҳрум кардани аъзои Сенати Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон;

12) шунидани ҳисботи Прокурори генералии Республикаи Ўзбекистон, раиси раёсати Банки марказии Республикаи Ўзбекистон;

13) қабул кардани қарорҳо оиди ташкили фаъолияти худ ва масъалаҳои вобаста ба тартибу қоидаҳои дохилии палата;

14) қабул намудани қарорҳо оиди масъалаҳои соҳаи ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ, оиди ин ё масъалаи сиёсати дохилӣ ва хориҷии давлат дохил мешавад.



## Хулосабандӣ мекунем

Олий  
Мажлиси  
Респуб-  
ликанӣ  
Ўзбе-  
кистон

- Мажлис–Палатаи қонунгузорӣ ва Сенат;
- ваколати Палатаи қонунгузории Олий Мажлис;
- ваколати Сенати Олий Мажлис;



## Худатонро санҷед!

1. Олий Мажлис чӣ гуна сохтор дорад? Дар хайъати он чанд нафар депутатҳо ва сенаторҳо дохиланд?
2. Ваколатҳои мутлаки Палатаи қонунгузорӣ ва Сенати Олий Мажлисро номбар кунед.

## ЛОИҲАИ ҚОНУНРО ҚАБУЛ МЕКУНЕМ

**Дар натиҷаи кор оид ба мавзӯй дониста мегиред:**

– дар бораи чӣ будани ташаббуси қонунгузорӣ ва дар амалиёт татбиқ намудани он;

– оид ба марҳилаҳои ҷараёни қонунгузорӣ.

**1. Ҳуқуки ташаббуси қонунгузорӣ.**

**2. Марҳилаҳои ъараёни қонунгузорӣ.**

Дар ин дарс гӯё дар муҳокимаи лоиҳаи қонун дар Олий Мажлис «иштирок мекунем». Барои дидани тайёри иштирок дар муҳокима оид ба он муаммоҳое, ки шиносҳо ва ҳамсинфони шуморо бештар ба ташвиш оварда истодаанд, фикр кунед. Барои ҳалли ин муаммоҳо дар бораи чӣ гуна қонунҳо қабул намудан низ мулоҳиза ронед.

Масалан, ин қонунро, инчунин яке аз қоидаҳои (бобҳои) онро чӣ гуна ном гузоштанро фикр кунед ва ба дафтаратон нависед. Ба саволҳои зерин ҷавоб дода, барои оиди қабули қонуни мазкур «Маъқул мешуморам» ва «Зид ҳастам» гуфта овоз додан исботу далелҳо оваред:

1. Ин қонун чаро қабул карда мешавад?
2. Қабули қонун ба чӣ гуна оқибатҳои мусбӣ ва манғӣ меоварад?
3. Ин қонун барои кӣ зарур аст?
4. Кадом гурӯҳи аҳолӣ бар зиддин ин қонун эътиroz изҳор карданаш мумкин? Чаро?
5. Барои амал намудани қонун чӣ бояд кард?
6. Барои амалӣ намудани қонун чӣ қадар маблағ зарур аст? Онро аз кучо пайдо кардан мумкин?

**Зимнан аз Дастан оиди меъёроҳои мақбули қонун истифода баред.**

1. Қонун ба ҳуқуқ ва ахлоқу маънавият бояд мувофиқ ояд.
2. Қонун ба Конституцияи Республикаи Ўзбекистон ва қонунҳо бояд мувофиқ ояд.
3. Қонун бояд ба забони oddī ва фаҳмо навишта шавад.
4. Ичрои моддаҳои қонун бояд реал (воқеӣ) бошад.

## 1. ҲУҚУҚИ ТАШАББУСИ ҚОНУНГУЗОРЙ

Дар давлати ҳуқуқбунёди демоқратӣ зарурати танзими қонунгузорӣ оид ба муносибатҳои байниҳамдигарии одам дар ҷамъият мавҷуд аст. Аз ин сабаб дар қонунгузории мо матлабе ҳаст, ки мувофиқи он ҳар як инсон ҳақ дорад дар тайёр кардани лоиҳаҳои қонун, инчунин, тағйир додани қонунҳои мавҷуда ва пурра сохтани он иштирок кунад. Дар тафовут аз депутатҳо шаҳрвандон, на ба Олий Мажлис, балки ба депутатҳои Олий Мажлис, ки аз ҷониби онҳо интихоб гардидаанд, бо таклифҳо муроҷиат мекунанд.



**Дар ёд доред!**

**Ташаббуси қонунгузорӣ** – бо тартиби пешбинишуда ба органи қонунбарор расман даровардани лоиҳаи қонун аст. Ташаббуси қонунгузорӣ – марҳалаи нахустини раванди қонунгузорӣ ба шумор меравад.

**Бино ба Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон ташаббуси қонунгузорӣ тааллук дорад:**

- ба Президенти Республикаи Ўзбекистон;
- дар симои органи олии намояндагии ҳокимияти давлатӣ ба Республикаи Қароқалпоқистон;
- ба депутатҳои Палатаи қонунгузории Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон;
- ба Девони Вазирони Республикаи Ўзбекистон;
- ба Суди конститутсионӣ, Суди олӣ;
- ба Прокурори генералии Республикаи Ўзбекистон.

Барои истифода аз ҳуқуқи мазкур, лоиҳаҳои қонун барои дарҳосту пешниҳод даровардан дар маҷлиси Палатаи қонунгузории Олий Мажлис бояд мавриди баррасӣ қарор гиранд ва кафолати он ҳатмист, инчунин, бо аксари овози депутатҳо, дар сурати маъқул донистани он пешниҳодҳо қарорҳои зерин қабул карда мешаванд:

- дар бораи таҳияи лоиҳаи нави қонун;
- оид ба фиристодани лоиҳаи пешниҳодшуда барои такмил додан.

## 2. МАРҲИЛАҲОИ ҶАРАЁНИ ҚОНУНГУЗОРӢ

Ҷараёни қонунгузорӣ шакли фаъолияти давлатии депутатҳо ва сенаторҳои Олий Мажлис аст. Он марҳилаҳои зеринро дар бар мегирад:

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях

**Мархилаи I:**

ташаббуси қонунгузорй – лоиҳаи қонун ба Палатаи қонунгузорй мерасад;

**Мархилаи II:**

қабули лоиҳаи қонун аз тарафи Палатаи қонунгузорй барои муҳокима;

Пешакӣ дида баромадани приҳаи қонун дар яке аз кумитаҳои Палатаи қонунгузорй;

хулосаи Палатаи қонунгузорй оиди имконпазирии қабули лоиҳаи қонун барои муҳокима;

муҳокима лоиҳаи қонун аз тарафи Палатаи қонунгузорй ва тайёр намудан барои қироати якум (аз рӯи қоида лоиҳаи қонун се маротиба қироат карда мешавад);

қабули қонун аз тарафи Палатаи қонунгузорй ва ба Сенат фиристодани он;

**Мархилаи III:**

Муҳокимаи қонун дар Сенат ва фиристодани он барои имзо ба Президенти Республикаи Ўзбекистон;

хангоме,ки қонун аз тарафи Сенат рад шавад, ё онро Президент баргардонад, қонун дар тӯли як моҳ аз нав муҳокима мешавад;

**Мархилаи IV:**

барои имзо ба Президент фиристодан ва дар матбуот эълон шудани қонун.

Дар воситаҳои ахбори оммавӣ эълон шудани қонун яке аз шартҳои иҷрои ҳатмии он аст. Қонунҳо ва қарорҳои Олий Мажлис баъд аз имзо шудан дар тӯли як ҳафта бояд эълон шаванд. Агар дар қонун дигар сана нишон дода нашуда бошад, он баробари эълон шудан баъди 10 рӯз чун ҳуҷҷати меъёрий (нормативӣ) эътибор пайдо мекунад.

***Супории***

*Тасаввур кунед, Шумо ба депутатии Палатаи қонунгузории Олий Мажлис интихоб шудед. Дар бораи шартҳои таълими донишомӯзон дар мактабҳои таълими умумии миёна оид ба шартҳои таълими донишомӯзон лоиҳаи қонун пешниҳод кунед*

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях

**САВОЛҲО БАРОИ НАЗОРАТИ МОБАЙНӢ**

*Ҳангоми мушкилӣ ба саҳифаҳои китоби дарсӣ, ки дар дохили қавс ниион дода шудаанд, муроҷиат намоед.*

1. Иттиҳодияҳои чамъиятӣ ба қадом мақсадҳо ташкил карда мешаванд? (с.82)
2. Ба ибораи “Иттиҳодияи чамъиятӣ” таъриф дихед. (с.83)
3. Дар Республикаи Ўзбекистон қадом иттиҳодияҳои чамъиятӣ мавҷуданд?
4. Дар мамлакати мо иттиҳодияҳои чамъиятӣ дар асоси қадом принцип ташкил карда мешаванд? (с.84)
5. Дар мамлакатамон иттиҳоқҳои касаба ба қадом мақсад ташкил карда шудаанд? (с. 84)
6. Дар Республикаи Ўзбекистон ташкили қадом ҳизбҳои сиёсӣ ва иттиҳодияҳои чамъиятӣ манъ карда мешавад? (с. 85)
7. Сензура чист? (с.86)
8. Дар қадом ҳолатҳо аз воситаҳои аҳбори оммавӣ истифода бурдан мумкин нест? (с.87)
9. Озодии сухан ва матбуот чӣ гуна ба чамъият таъсири манғӣ расониданаш мумкин? (с.87)
10. Ба ибораи “Ҳизби сиёсӣ” таъриф дихед.
11. Он ҳизбҳои сиёсие, ки имрӯз дар Республикаи Ўзбекистон фаъолият доранд, номбар кунед. (с.92)
12. Принципҳоеро, оиди муносибатҳои оилавӣ дар Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон зикр шудаанд, номбар кунед. (с.95)
13. Дар давлати мо муҳофизати оила чӣ гуна амалӣ мешавад? (с.95)
14. Шартҳои зарурии акди никоҳро номбар кунед. (с.96)
15. Мувофиқи Қонуни Республикаи Ўзбекистон “Дар бораи кафолатҳои хуқуқҳои бачагон” шаҳрванди ба воя нарасида қадом хуқуқҳоро дорад? (с. 98)
16. Ибораи “Давлати унитарӣ”-ро таъриф дихед. (с. 97).
17. Ба ибораи “Давлати федеративӣ” таъриф дихед. (с.101)
18. Ба истилоҳи “Конфедератсия” эзоҳ дихед.(с.102)
19. Шакли унитарии соҳти давлатӣ аз шакли федеративӣ чӣ гуна фарқ дорад? (с.101)
20. Аломатҳои соҳибхтиёрии Республикаи Қароқалпоқистонро номбар кунед. (с.103)
21. Дар Республикаи Ўзбекистон тақсимоти ҳокимият чӣ гуна амалӣ мешавад? (с. 107)
22. Олий Мажлис чӣ гуна ташкил шудааст? Ба таркиби он ҷанд нафар депутат ва сенатор дохил шудааст? (с.109)
23. Ваколатҳои мутлақи Сенати Олий Мажлисро номбар кунед. (с.113)
24. Ваколатҳои мутлақи Палатаи қонунгузории Олий Мажлисро номбар кунед. (с.113)
25. Талабҳоро нисбат ба қонун номбар кунед (с.115)
26. Қадом органҳои ҳокимият мувофиқи Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон хукуки ташбабуси қонунгузориро доранд? (с. 116)
27. Марҳилаҳои ҷараёни қонунгузориро номбар кунед. (с.117)

## § 20. ПРЕЗИДЕНТИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН

### Дар натиҷаи кор оид ба мавзӯъ дониста мегиред:

- дар бораи ваколатҳои Президент ҳамчун сарвари давлат;
- оид ба тартиби интихоби Президент ва ба поён расидани ваколатҳои

#### 1. Президент – сарвари давлат

#### 2. Ваколатҳои Президенти Республикаи Ўзбекистон

#### 3. Тартиби интихоби Президенти Республикаи Ўзбекистон ва ба поён расидани ваколатҳои он.

### 1. ПРЕЗИДЕНТ – САРВАРИ ДАВЛАТ

Калимаи «президент» дар тарҷума аз лотинӣ маънои «дар пеш нишинанд», яъне маънои сардори давлатро медиҳад. Дар аксари мамлакатҳои дунё шакли идоракунии президентӣ мавҷуд аст, ки он аз мавқеи лавозими президент далолат медиҳад. Дар Ўзбекистон лавозими президент дар 24-уми марта соли 1990 ҷорӣ гардида буд.



#### Қонуни асосӣ муқаррар месозад

Президенти Республикаи Ўзбекистон сарвари давлат дар Республикаи Ўзбекистон мебошад ва ў бомаслиҳат амал кардан ва ҳамкорӣ намудани органҳои ҳокимиияти давлатиро таъмин менамояд.

#### Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 89.



#### Супории

Ваколатҳои Президенти Республикаи Ўзбекистонро омӯхта, ваколатҳои Сарвари давлатро ба соҳаҳои зерини фаъолияти чудо намоед.

Ваколатҳои Президент вобаста ба фаъолияти Олий Мажлис	Ваколатҳои Президент вобаста ба фаъолияти Девони Вазирон	Ваколатҳои Президент дар соҳаи Мудофиа ва муносабатҳои байналмилаӣ	Ваколатҳои Президент вобаста ба мувофиқнамоии фаъолияти органҳои суд, прокуратура ва Хизмати амнияти давлатӣ

## **2. ВАКОЛАТҲОИ ПРЕЗИДЕНТИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН**

Вазифаи асосии сарвари давлат–бо роҳи мувофиқгардонии фаъолияти тамоми соҳаҳои ҳокимият таъмин гардондани ривоҷи барқарории сабитқадамонаи мамлакат мебошад. Мавқеи алоҳидаи Президенти Ўзбекистон дар соҳтори мақомоти ҳокимияти давлатӣ низ бо ҳамин эзоҳ меёбад. Президенти Республикаи Ўзбекистон раҳбари давлат ба ҳисоб меравад.

### **Мувофиқи моддаи 93 –уми Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон Президент:**

1) кафили риояи озодиҳо ва ҳуқуқҳои шаҳрвандон, Конститутсия ва қонунҳои Республикаи Ўзбекистон мебошад;

2) оид ба ҳимояи соҳибиҳтиёй, амният ва якпорчагии ҳудудии Республикаи Ўзбекистон, татбиқи қарорҳои доир ба масъалаҳои соҳти миллию давлатӣ чораҳои зарурӣ мебарад;

3) дар дохили мамлакат ва дар муносибатҳои байналхалқӣ аз номи Республикаи Ўзбекистон кор мебарад;

4) музокираҳо мебарад ва қарордоду шартномаҳои Республикаи Ўзбекистонро имзо мегузорад, риоя шудани қарордоду шартномаҳоро, ки аз ҷониби республикаи танзим гардидаанд, ўҳдадориҳоро таъмин менамояд;

5) эътиборномаҳо ва даъватномаҳои намояндагони дипломатӣ ва дигар намояндагиҳоро, ки дар ҳузури он аз аккредитатсия гузаштаанд, қабул мекунад;

6) ба Сенати Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон номзадҳоро барои таъин шудани намояндагони дипломатӣ ва дигар намояндагони Республикаи Ўзбекистон дар давлатҳои хориҷӣ тавсия мекунад;

7) ҳақ дорад ба Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон оид ба масъалаҳои мухими татбиқи сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ муроҷиат кунад;

8) фаъолияти байниҳамдигарии мақомоти олии ҳокимият ва идоракуни республикаро таъмин менамоянд; бо тавсияи Девони Вазирони Республикаи Ўзбекистон вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва дигар мақомоти идораҳои давлатиро ташкил ва барҳам медиҳад, бо фармонҳоро оид ба ин масъалаҳои тасдиқи онҳо ба палатаҳои Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон мерасонад;

9) ба Сенати Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон номзадро барои интихоби Раиси Сенат тавсия мекунад;



10) номзади Сарвазири Республикаи Ўзбекистонро барои муҳокима ва тасдиқ дар палатаҳои Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон тавсия медиҳад ва агар дар ҳолати истеъфо, ифодаи вотуми бовар накардан ба Сарвазир, палатаҳои Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон қабул мекунад, ё дигар ҳолатҳое, ки қонун пешбинӣ кардааст, аз вазифа озод менамояд;

11) бино ба тавсияи Сарвазири Республикаи Ўзбекистон аъзоёни Девони Вазирони Республикаи Ўзбекистонро тасдиқ мекунад ва аз вазифа озод менамояд;

12) Прокурори генералии Республикаи Ўзбекистон ва раиси Палатаи ҳисобро бо тасдиқи минбаъдаи онҳо дар Сенати Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон таъин мекунад ва аз вазифа озод менамояд;

13) ба Сенати Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон номзадҳоро ба вазифаи таркиби Суди конститутсионӣ, Суди олии Республикаи Ўзбекистон, инчунин раиси Шўрои олии Судяҳои Республикаи Ўзбекистон, раиси Раёсати Банки марказии Республикаи Ўзбекистон тавсия медиҳад;

14) бино ба тавсияи Шўрои олии судяҳои Республикаи Ўзбекистон раисон ва муовинони судҳои вилоятҳо ва шаҳри Тошканд, раиси Суди ҳарбии Республикаи Ўзбекистонро таъин мекунад ва аз вазифа озод менамояд; аъзоёни Шўрои олии судяҳои Республикаи Ўзбекистонро мувофиқи қонун тасдиқ менамояд;

15) бино ба тавсияи Сарвазири Республикаи Ўзбекистон мувофиқи қонун ҳокимони вилоят ва шаҳри Тошкандро таъин мекунад ва озод менамояд. Президент ҳақ дорад, ки бо қарори худ ҳокими ноҳияҳо ва шаҳрҳоро агар онҳо Конститутсияро, қонунҳоро вайрон кунанд ё барои содир кардани кирдоре, ки шаън ва эътибори ҳокимро поймол менамояд, аз вазифа озод намояд;

16) санадҳои органҳои идораи давлатии республика ва ҳокимонро дар ҳолати номувофиқӣ ба меъёрҳои қонунгузорӣ қатъ мекунад, бекор менамояд; ҳақ дорад ба маҷlisҳои Девони Вазирони Республикаи Ўзбекистон раисӣ кунад;

17) қонунҳои Республикаи Ўзбекистонро имзо мекунад ва эълон менамояд; ҳақ дорад қонунро бо эътиrozҳояш ба Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон барои муҳокима ва овоздиҳии тақрорӣ баргардонад;

18) дар ҳолати хучум ба Республикаи Ўзбекистон ё дар ҳолати зарурати ичрои ўҳдадориҳои шартномавӣ оид ба мудофиаи тарафайн аз таҷовуз ҳолати ҷанг эълон мекунад ва дар тӯли се шабонарӯз қарори қабулкардаро барои тасдиқ ба палатаи Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон тақдим мекунад;

19) дар ҳолатҳои фавқулодда (таҳдиҳи ҳаққонии беруна, беназмии ҷамъияти, фалокатҳои қалонмиқёс, оғатҳои табий, эпидемия) барои таъмини бехатарии шаҳрвандон дар ҳудуди Республикаи Ўзбекистон ё қисми алоҳидаи он вазъияти фавқулодда ҷорӣ мекунад ва дар давоми се шабонарӯз қарори қабулшударо ба тасдиқи палатаҳои Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон пешкаш мекунад. Шароит ва тартиби ҷорӣ кардани вазъияти фавқулодда бо қонун ба тартиб дароварда мешавад;

20) Сарқумондони Олии Қувваҳои Мусаллаҳи Республикаи Ўзбекистон ба ҳисоб меравад, қумондонҳои олии Қувваҳои Мусаллаҳро таъин ва озод менамояд, унвонҳои олии ҳарбӣ медиҳад;

21) бо орденҳо, медалҳо ва ифтихорномаҳои Республикаи Ўзбекистон мукофотонида, бо унвонҳои дараҷанок ва фахрии Республикаи Ўзбекистон тақдир мекунад:

22) масъалаҳои шаҳрвандии Республикаи Ўзбекистон ва додани паноҳгоҳи сиёсиро ҳал менамояд;

23) ба Сенати Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон дар бораи қабул кардани хучҷати амнистия тақдимнома пешкаш мекунад ва авфи шахсони дар судҳои Республикаи Ўзбекистон маҳкумшударо ба амал мебарорад;

24) Раиси Хизмати амнияти давлатирио таъин мекунад ва аз лавозим озод менамояд, баъд барои тасдиқ фармонҳоро оиди ин масъалаҳо ба Сенати Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон тақдим мекунад.

25) дигар ваколатҳоеро, ки дар ин Конститутсия ва қонунҳои Республикаи Ўзбекистон дар назар дошта шудаанд, ба амал мебарорад.

### 3. ТАРТИБИ ИНТИХОБИ ПРЕЗИДЕНТИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН ВА БА ПОЁНРАСИИ ВАКОЛАТҲОИ ОН

Дар тафовут аз республикаи парламентӣ, ки сарвари давлат аз ҷониби депутатҳои парламент интихоб мешавад, дар шакли идорақунии президентӣ сарвари давлат аз ҷониби ҳалқ ва ё вакилони интихобкунандагон интихоб мешавад ва на аз гурӯҳи хурди депутатҳо, балки аз қиширҳои васеъи аҳолӣ ваколатҳо мегирад.

Интихоботи Президент дар асоси Конститутсия ва қонун «Дар бораи интихоботи Президенти Республикаи Ўзбекистон» дар заминаи ҳуқуқи озодонаи баробар, интихоби рӯйрост ва ҳамагонӣ бо роҳи овоздиҳии пинҳонӣ ба амал бароварда мешавад. Дар айни замон ба номзади президентӣ талабҳои алоҳида гузашта мешавад.



#### *Қонуни асосӣ муқаррар мекунад*

Президенти Республикаи Ўзбекистон шаҳрванди республикаи Ўзбекистон, ки синну солаш аз сию панҷ хурд нест нест, забони давлатиро нағз медонад, дар ҳудуди Республикаи Ўзбекистон бевосита пеш аз интихобот камаш 10 сол истиқомат кардааст, интихоб шуданаш мумкин. Айнан як шахс беш аз ду муддат Президенти Республикаи Ўзбекистон шуда наметавонад.

Президенти Республикаи Ўзбекистон аз тарафи шаҳрвандони Республикаи Ўзбекистон дар асоси ҳуқуқи умумӣ, баробар ва интихоботи рӯйрост бо роҳи овоздиҳии пинҳонӣ ба муддати панҷ сол интихоб мешавад. Тартиби интихоби Президент бо қонуни Республикаи Ўзбекистон муқаррар карда мешавад.

**Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 90-ум.**





## Қонуни асосӣ муқаррар месозад

Ба муносибати ба поён расидани ваколатҳояш Президент ба истеъло баромада, умрбод лавозими аъзои Сенатро ишғол меқунад.

**Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 97.**



## Хуносабандӣ меқунем

- сарвари давлат;
- Президент аз лаҳзаҳои хўрдани савганд дар маҷлиси Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон ба лавозим дохилшуда ба ҳисоб меравад;
- кафили озодиҳо ва ҳуқуқи шаҳрвандон, кафили Конститутсия ва қонунҳо;
- бомаслиҳат амал кардан ва кори алоқамандонаи органҳои ҳокимияти давлатиро таъмин меқунад;
- Республикаи Ўзбекистонро дар дохири мамлакат ва дар муносибатҳои байналмилалий намояндагӣ меқунад;
- шахсияти Президент даҳолатноразир буда, аз тарафи қонун ҳимоя карда мешавад;
- Сарқумондони Олии Қувваҳои Мусаллаҳи мамлакат;
- баъди ба поёнрасии ваколат – сенатор.



## Худатонро санҷед!

1. Вазифаҳои асосии Президенти Республикаи Ўзбекистонро ҳамчун сарвари давлат номбар кунед.
2. Ба фикри шумо, Президент ҳангоми ичрои вазифаҳояш бояд кадом душвориҳоро паси сар намояд?
3. Ба фикри шумо, чаро дар Конститутсияи Ўзбекистон қоидае дохил карда шудааст, ки мувофиқи он Президент ҳақ надорад ваколаташро ба органҳои давлатӣ ё шахси мансабдор дода наметавонад?
4. Кий Президенти давлати мо интихоб шуда метавонад?
5. Президент аъзои ҳизби сиёсӣ шуда метавонад?

## § 21. МАҚОМОТИ ҲОКИМИЯТИ ИЧРОИЯ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН

**Дар натиҷаи кор оид ба мавзўъ дониста мегиред:**

- оид ба сохтори мақомоти (органҳои) ҳокимияти ичроия;
- дар бораи ваколатҳои асосии Девони Вазирони Республикаи Ўзбекистон.

1. Девони Вазирон – ҳукумати мамлакат.
2. Ваколатҳои асосии Девони Вазирон.

### **1. ДЕВОНИ ВАЗИРОН – ҲУКУМАТИ МАМЛАКАТ, МАҚОМОТИ ИЧРОИЯ**


Асосҳои ташкил ва фаъолияти Девони Вазирон моддаи 98-уми Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон ва қонун «Дар бораи Девони Вазирони Республикаи Ўзбекистон» аст. Девони Вазирон ҳукумати Республикаи Ўзбекистон аст ва мақомоти ичроияи давлати мост, ки раҳбарии иқтисодиёт, фаъолияти пурсамари соҳаи иҷтимоӣ ва маънавиро, ичрои қонунҳои Республикаи Ўзбекистон, қарорҳои Олий Мажлис, фармонҳо, қарорҳо ва фармоишҳои Президентро таъмин менамояд.

### **2. ВАКОЛАТҲОИ АСОСИИ ДЕВОНИ ВАЗИРОН**

Девони Вазирон системаи органҳои идоракуни давлатӣ ва органҳои идоракуни хоҷагиро, ки онҳо ташкил кардаанд, раҳбарӣ мекунад, фаъолияти ҳамоҳангонаи онҳоро таъмин месозад. Девони Вазирон дар фаъолияти худ дар назди Олий Мажлис ва Президенти Республикаи Ўзбекистон ҷавобгар аст.

Ҳангоми дида баромадани лоиҳаҳои қонун ва тайёр намудани дигар ҳуччатҳо дар палатаҳои Олий Мажлис барои таъмини ҳамкории наздик маъмурияти Девони Вазирон, шӯъбаҳои органҳои идоракуни маҳаллии давлатӣ ва хоҷагӣ, мақомоти ҳокимияти ичроия дар ҷойҳо дар Олий Мажлис лавозими Намояндаи Девони Вазирони Республикаи Ўзбекистон таъсис дода шудааст.

## Схемаи 12.



Дар шабакаи Интернети назди Девони Вазирон Портали маълумотҳои кушоди Республикаи Ўзбекистон кушодааст ([data.gov.uz](http://data.gov.uz)).

### Мувофиқи маддаи 98-уми Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон Девони Вазирон дар дӯйраи ваколатҳояни:

- барои татбиқи сиёсати самарабахши иқтисодӣ, иҷтимоӣ, молиявӣ, пулу кредит, таҳияю татбиқи барномаҳои инкишоф додани илм, фарҳанг, маориф, ҳифзи саломатӣ ва дигар соҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ҷавобгар аст;
- оид ба ҳимояи ҳимояи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва дигар ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон ҷораву тадбирҳоро амалӣ мегардонад;
- кори органҳои идорақунии давлатӣ ва ҳочагиро мувоғиқ месозад ва сафарбар менамояд, назорати фаъолияти онҳоро мувоғиқи тартиби қонун назорат менамояд;
- ичрои қонунҳои Республикаи Ўзбекистон, қарорҳои Олий Мажлиси, фармон, қарорҳо ва фармоишҳои Президенти Республикаи Ўзбекистонро таъмин мекунад;
- ба Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон ҳама сол маърӯзаро оид ба масъалаҳои муҳими ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии мамлакат тақдим мекунад;
- дигар ваколатҳоеро, ки ин Конститутсия ва қонунҳои Республикаи Ўзбекистон муқаррар кардааст, дар амал татбиқ мекунад.

Мувофиқи Конститутсия ва қонун «Дар бораи Девони Вазирони Республикаи Ўзбекистон» Девони Вазирон дар фаъолияти худ бо назардошти манфиатҳои ҳамаи миллат ва ҳалқиятҳои маскуни республика принципҳои коллегиалий, демократия ва қонуниятро ба раҳбарӣ мегирад.



## Супориии 1

Бо вазоратҳои Республикаи Ўзбекистон, ки дар нақша оварда шудаанд, шинос шавед ва соҳаҳои фаъолияти кории онҳоро нишон дихед.



## Супориии 2

Худатонро дар нақши вазири ягон соҳаи маълум (аз қабили таълими ҳалқ, корҳои дохила, тандурустӣ, корҳои хориҷа) тасаввур кунед. Дастури кориатонро доир ба ҳаллу фасли муаммоҳои соҳаи интихоб кардаатон тартиб дихед.



## Хулосабандӣ мекунем

Девони Вазирон – хукумати

- Девони Вазирон – хукумати мамлакат;
- кумитаҳои давлатӣ ва вазоратҳо;
- таъмини самараноки тараққиёти иқтисодиёт, соҳаҳои иҷтимоӣ ва маънавӣ;
- ичрои қонунҳо, қарорҳои Олий Мажлис, фармонҳо, қарорҳо ва фармоишҳои Президентро таъмин мекунад;
- Президент номзади Сарвазирр тавсия медиҳад. Олий Мажлис тасдиқ мекунад;
- дар назди Олий Мажлис ва Президент ҷавобгар аст;
- қонун «Дар бораи Девони Вазирони Республикаи Ўзбекистон» .



## Худатонро санҷед!

1. Шумо қадом органҳои ҳокимияти икроияро дар Республикаи Ўзбекистон медонед?
2. Девони Вазирон чӣ тавр ташкил карда мешавад?
3. Ваколатҳои асосии хукумати республикаро номбар кунед.
4. Робитаи байниҳамдигарии Девони Вазирон ва Олий Мажлис чӣ тавр ба роҳ монда шудааст?
5. Вазифаи асосии органҳои (мақомоти) ҳокимияти икроияро гӯед.



## ҚОНУНИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН ДАР БОРАИ ДЕВОНИ ВАЗИРОНИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН

(иқтибос)

### Моддаи 1-ум. Девони Вазирони Республикаи Ўзбекистон

Девони Вазирон – Ҳукумати Республикаи Ўзбекистон–органи ичроияи Республикаи Ўзбекистон аст.

Девони Вазирони Республикаи Ўзбекистон (минбâд дар матн Девони Вазирон гуфта мешавад):

1) барои татбики сиёсати самарабахши иқтисодӣ, иҷтимоӣ, молиявӣ, пулу кредит, таҳияю татбики амалии барномаҳои инкишоф додани илм, фарҳанг, маориф, хифзи саломатӣ ва дигар соҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ҷавобгар аст;

2) оид ба ҳимояи ҳимояи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва дигар ҳукуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон ҷораву тадбирҳоро амалӣ мегардонад;

3) кори органҳои идоракунии давлатӣ ва ҳочагиро мувофиқ месозад ва сафарбар менамояд, назорати фаъолияти онҳоро мувофиқи тартиби қонун назорат менамояд;

4) иҷрои қонунҳои Республикаи Ўзбекистон, қарорҳои Олий Мажлиси, фармон, қарорҳо ва фармоишҳои Президенти Республикаи Ўзбекистонро таъмин мекунад;

5) ба Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон ҳама сол маърӯзаро оид ба масъалаҳои муҳими ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии мамлакат тақдим мекунад;

6) дигар ваколатҳоеро, ки ин Конститутсия ва қонунҳои Республикаи Ўзбекистон муқаррар қардааст, дар амал татбиқ мекунад.

Девони Вазирон ба сохтори органҳои идоракунии давлатӣ ва ба сохтори органҳои идоракунии ҳоъагии худаш ташкил карда раҳбарӣ менамояд, фаъолияти ҳамҷиҳати онҳоро таъмин мекунад.

Девони Вазирон дар фаъолияти худ дар назди Олий Мажлис ва Президенти Республикаи Ўзбекистон ҷавобгар аст.

### Моддаи 4-ум. Таркиби Девони Вазирон ва тартиби ташкилдиҳии он.

Ба таркиби Девони Вазирон Сарвазири Республикаи Ўзбекистон (минбâд Сарвазир гуфта мешавад), муовинони вай, вазирон, раисони кумитаҳои давлатӣ дохил мешаванд. Сарвари ҳукумати Республикаи Қароқалпокистон аз рӯи лавозимаш ба таркиби Девони Вазирон дохил мешавад.

## § 22. ОРГАНҲОИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТӢ ДАР МАҲАЛҲО

**Дар натиҷаи кор оид ба мавзӯъ дониста мегиред:**

- оид ба самтҳои асосии фаъолияти органҳои (мақомоти) ҳокимияти давлатӣ дар маҳалҳо;
  - дар бораи ваколатҳо ва самтҳои фаъолияти ҳокимон;
  - дар бораи фаъолияти Шўроҳои депутатҳои халқӣ..
1. **Шўроҳои депутатҳои халқӣ.**
  2. **Фаъолияти ҳокимони вилоятҳо, нохияҳо ва шаҳрҳо.**

### 1. ШЎРОҲОИ ДЕПУТАТҲОИ ХАЛҚӢ

Дар тафовут аз мақомоти ҳокимияти марказӣ мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ дар дараҷаи минтақа муаммоҳои иҷтимоиро ҳал мекунанд. Онҳо қонунҳо ва хучҷатҳои меъёрии ҳокимияти иҷрои яро бевосита, муаммоҳои соҳаи гуногуни ҳаёти ҷамъиятро ҳал намуда, ба иҷро мерасонанд. Органҳои ҳокимияти маҳаллӣ дар бобати таъмини некӯаҳволии ҳалқ ва таъмини дигар масъалаҳои муҳиме, ки дар назди давлат ҳаст, мақоми асосӣ ишғол мекунанд.

Шўроҳои депутатҳои халқӣ дар вилоятҳо, нохияҳо ва шаҳрҳо мақомоти ваколатдори ҳокимият ҳисоб мешаванд. Фаъолияти онҳо ба ҳаллу фасли муаммоҳо ва вазифаҳои ҳархелаи даҳлдор, ки ба ҳаёти аҳолии минтақа вобаста аст, нигаронида шудааст. Ба ҳокимияти иҷроиа ва ваколатдор дар ҳудуди шаҳр, нохия ва вилоят ҳоким раҳбарӣ мекунад. Ҳокимони вилоятҳо ва ҳокими шаҳри Тошканд ба Президент ва Шўроҳои даҳлдори депутатҳои халқӣ ҳисбот медиҳанд.



#### Қонуни асосӣ муқаррар месозад

Намояндагони мақомоти ҳокимият дар вилоятҳо, нохияҳо ва шаҳрҳо (ба истиснои нохияҳои тобеи шаҳр, инчунин нохияҳои, ки ба таркиби шаҳр медароянӣ) шўроҳои депутатҳои халқӣ буда, онҳоро ҳокимон сарварӣ мекунанд, онҳо манфиатҳои давлат ва шаҳрвандонро ба назар гирифта, масъалаҳои ба ваколатҳояшон тааллук доштаро ҳал менамоянд.

**Конституцияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 99.**

## 2. ФАҶОЛИЯТИ ҲОКИМОНИ ВИЛОЯТХО, НОҲИЯХО ВА ШАҲРХО

Фаъолияти ҳоким бар асоси принсиби раҳбари якка ва ҷавобгарии шахсий барои қарорҳои қабулшуда ва натиҷаҳои фаъолияти шӯъбаҳои он сарвариқунанда ба роҳ монда мешавад. Мувофиқи моддаи 93-юми Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон Президент ҳақ дорад бо қарори худ ҳокимони ноҳияҳо ва шаҳрҳоро дар ҳолати вайронкуни Конститутсия, қонунҳо аз тарафи онҳо ё кирдоре, ки шаън ва эътибори ҳокимро паст мезананд, бо қарори худ аз вазифа озод намояд.

### Супории

Тасаввур кунед, шумо директори мактаб ҳастед ва ба қабули ҳокими шаҳр (ноҳия) ҳозир шудед. Шумо меҳоҳед, ки дар мактабатон таъмир анҷом ёбад ва барои сафари аълоҳонҳои мактабатон ба яке аз мамлакати ҳориҷӣ ёрии моддӣ менурсед. Дар бобати асоснок кардани дархостатон шумо қадом далелу бурҷонро оварданиед?

#### Ҳокими вилоят, ноҳия, шаҳр:

- ичрои қонунҳо ва ҳуччатҳои палатаҳои Олий Мажлис, Президенти Республикаи Ўзбекистон, Девони Вазирон, қарорҳои мақомоти болой ва Шўроҳои депутатҳои ҳалқии дахлдорро ташкил мекунад;
- оид ба риоя намудан ба тартиботи ҷамоавӣ, муборизаи зидди ҷинояткорӣ, дар сурати рух додани оғатҳои табииӣ, эпидемияҳо ва дигар ҳолатҳои фавқулодда барои таъмини бехатарии шаҳрвандон ҷораҳо меандешад;
- самтҳои асосии пешрафти иҷтимоиву иқтисодии вилоят, ноҳия ва шаҳрро, ҷиҳатҳои асосии бучети вилоят, ноҳия ва шаҳрро ва ҳисоботи ичрои онро ба тасдиқи Шўрои депутатҳои ҳалқӣ тақдим мекунад;
- дар республика ва дар ҳориҷа вилоят, ноҳия ва шаҳрро расман намояндагӣ мекунад;
- қабули аҳолиро ташкил мекунад, шикоят, ариза ва пешниҳоди шаҳрвандонро дида мебарояд ва ҳоказо.

Ҳокими вилоят, ноҳия ва шаҳр ба Шўрои депутатҳои халқӣ ҳисоботро оид ба масъалаҳои муҳими пешрафти иҷтимоиву иқтисодии вилоят, ноҳия ва шаҳрро тақдим менамояд. Аз рӯи онҳо Шўроҳо қарори дахлдор қабул мекунанд.



## Қонуни асосӣ муқаррар месозад

Ҳокими вилоят, ноҳия ва шаҳр ваколати худро дар асоси принципҳои яккасардорӣ ба амал мебарорад ва барои қарорҳо ва рафтори органҳои вай раҳбарликунанда шахсан ҷавобгар аст.

**Аз моддаи 103-юми Конституцияи Республикаи Ӯзбекистон.**

Яке аз самтҳои асосии фаъолияти органҳои ҳокимияти маҳаллӣ раҳбарӣ кардани хочагии коммуналӣ аст. Дар қонуни оид ба органҳои маҳаллии ҳокимият қайд шудааст, ҳокимон фаъолияти хизмати хочагии коммуналиро дар ҳудуди худ мутобиқ ва назорат мекунанд. Хизмати хочагии коммуналӣ аз тарафи шӯъбаҳои ҳокимият идора карда мешаванд. Раҳбарони онҳоро ҳоким таъин ва озод мекунад. Онро дар сессияси Шўрои маҳаллӣ тасдиқ мекунанд.

Шакли асосии кори ташкилию ҳукуқии шўрои маҳаллӣ сессия аст. Дар сессия масъалаҳои вобаста ба салоҳияти шўро (кенгаш) аст, муҳокима мешаванд, ҳисбот шунида қарорҳои иҷрояшон қатъист, қабул мегарданд. Сессияи шўроҳои депутатҳои халқии вилоят, ноҳия, шаҳр бино ба зарурият дар як сол на кам аз ду бор аз тарафи ҳокими дараҷаи дахлдор даъват карда мешавад.



## Хуносабандӣ мекунем

Макомоти  
ҳокимияти  
давлатӣ дар  
маҳалҳо

- Шўрои (кенгаши) депутатҳои халқӣ;
- ҳоким – дар маҳалҳо ҳокимияти намояндагӣ ва иҷрои-яро раҳбарӣ мекунад;
- ҳисбот додан ба Шўрои депутатҳои халқӣ;
- ҷавобгарии шахсии ҳоким барои қарорҳои қабулшаванда.



## Худатонро санчед!

1. Шўроҳои депутатҳои халқӣ кадом муаммоҳоро ҳал мекунанд?
2. Шўроҳои депутатҳои халқиро кӣ раҳбарӣ мекунад?
3. Бар асоси кадом принципҳо фаъолияти ҳоким амалӣ мегардад?
4. Ҳокимон шўроҳои депутатҳои халқиро раҳбарӣ намуда, кадом муаммоҳоро ҳал менамоянд?
5. Ҳокимони вилоятҳо, нохияҳо ва шаҳрҳо ба кадом мақомоти ҳокимиёт ҳисобот медиҳанд?



## Хуҷҷати нормативӣ

# ҚОНУНИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН ДАР БОРАИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТИИ МАҲАЛЛӢ

(иктибос)

### **Моддаи 1-ум. Ҳокимиёти намояндагии маҳаллӣ ва иҷроия**

Дар вилоятҳо, нохияҳо ва шаҳрҳо (ғайр аз шаҳрҳои тобеи нохияҳо) Шўроҳои депутатҳои халқие, ки ҳокимон сарварӣ мекунанд, органҳои намояндагии ҳокимиёти буда, онҳо бо назардошти манфиатҳои давлат ва шаҳрвандон масъалаҳои ба ваколаташон мансубро ҳал мекунанд.

Ҳокими вилоят, нохия, шаҳр шаҳсии олии мансабдори вилоят, нохия, шаҳр буда, дар айни вақт дар ҳудуди даҳлдор ҳокимиёти намояндагӣ ва иҷроияро раҳбарӣ менамояд. Ҳокими вилоят, ш. Тошканд ба Президенти Республикаи Ўзбекистон ва Шўрои даҳлдори депутатҳои халқӣ ҳисобот медиҳад. Ҳокими нохия, шаҳр ба ҳокими болоистода ва Шўрои даҳлдори депутатҳои халқӣ ҳисобот медиҳад.

### **Моддаи 2-ум. Таъин кардан ва озод намудани сарварони ҳокимиёти намояндагӣ ва иҷроияи маҳаллӣ**

Ҳокими вилоят ва шаҳри Тошкандро Президенти Республикаи Ўзбекистон ба лавозим таъин ва озод мекунад.

Ҳокими нохия, шаҳрҳоро ҳокими вилоят, шаҳри Тошканд ба лавозим таъин мекунад ва аз лавозим озод менамояд ва ва Шўрои даҳлдори депутатҳои халқӣ тасдиқ мекунад.

Ҳокими шаҳри тобеи нохия ба лавозим аз тарафи ҳокими нохия таъин ва озод карда, аз чониби Шўрои депутатҳои халқии нохия тасдиқ мешавад.

Ҳокими вилоят бо розигии Девони Вазирони Республикаи Ўзбекистон ҳак дорад ҳокими шаҳрро ба ҳокими нохия (нохияҳои ба таркиби шаҳр дохишуда мустасно) тобеъ карда, мақомоти идоракунии ягонаро бо тасдиқи минбаъда бо қарори қабулкарда Шўрои депутатҳои халқии вилоят ташкил намояд.

Муддати ваколати Шўрои депутатҳои халқӣ ва ҳокимон панҷ сол аст.

## § 23. МАҚОМОТИ ХУДИДОРАКУНИ ШАҲРВАНДОН

**Дар натиҷаи кор оид ба мавзӯй дониста мегиред:**

- дар бораи сохтор ва мақоми ҳуқуқии органҳои худидоракунӣ;
- оид ба ваколати органҳои худидоракунӣ;
- дар бораи фаъолияти комиссияҳо оид ба самтҳои асосии фаъолияти чамоати шаҳрвандон.

- 1. Органҳои худидоракунии шаҳрвандон ва мақоми ҳуқуқии онҳо.**
- 2. Самтҳои асосии фаъолияти мақомоти худидоракунии шаҳрвандон.**
- 3. Фаъолияти комиссияҳо дар назди мақомоти худидоракунии шаҳрвандон.**

### **1. ОРГАНҲОИ ХУДИДОРАКУНИ ШАҲРВАНДОН ВА МАҚОМИ ҲУҚУҚИИ ОНҲО**

Сохтор ва мақоми ҳуқуқии мақомоти худидоракунӣ, ки дар шаҳрҳо, деҳот ва авулҳо, инчунин дар маҳаллаҳои шаҳрҳо, деҳот ва авулҳо ташкил карда мешаванд, дар моддаи 105-уми Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон ва Қонун «Дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрвандон» муайян шудааст.

Худидоракунии шаҳрвандонро Конститутсия ва қонунҳои Республикаи Ўзбекистон кафолат додааст ва фаъолияти мустақилонаи шаҳрвандон оид ба ҳалли масъалаҳои аҳамияти маҳаллӣ бо назардошти манфиатҳо, ҳусусияти инкишофи таъриҳӣ, инчунин арзишҳои миллию маънавӣ, расму оинҳо ва урғу одатҳои миллӣ мебошад.

Органҳои худидоракунии дар шаҳракҳо, деҳот, авулҳо, инчунин дар маҳаллаҳои шаҳрҳо, деҳот ва авулҳо чамоати шаҳрвандон аст, ки барои се сол раис (оқсақол) ва мушовирони онро интихоб мекунанд.

Органҳои худидоракунии шаҳрвандон ба системаи мақомоти ҳокимияти давлатӣ дохил намешаванд ва ваколати худро дар асоси ҳуҷҷатҳои қонунӣ дар доираи ҳудуди худашон ба амал мебароранд. Чамоати шаҳрвандон манфиати аҳолиро ҳимоя мекунад ва дар ҳудуди даҳлдори худ аз номи он қарорҳо қабул мекунад.

Дар чамоати шаҳрвандон шахсоне, ки ҳаждаҳ солро пур кардаанд, ва доиман дар ҳамон ҳудуд иқомат доранд, иштирок мекунанд.

## 2. САМТҲОИ АСОСИИ ФАҶОЛИЯТИ МАҚОМОТИ ХУДИДОРАКУНИИ ШАҲРВАНДОН

Органҳои чамоати шаҳрвандон аз шўрои (кенгаши) чамоати шаҳрвандон, комиссияҳо оид ба самтҳои асосии фаъолияти чамоати шаҳрвандон ва комиссияи муфаттишон иборат аст. Органҳои худидоракунӣ ба аҳолии мамлакат имконияти татбики ҳуқуқи конститутсониро барои иштирок кардан дар идоракунии корҳои чамъият ва давлат медиҳад.



### *Қонуни асосӣ муқаррар мекунад*

Органҳои худидоракунии шаҳракҳо, деҳот, авулҳо, инчунин дар маҳаллаҳои шаҳрҳо, шаҳракҳо, деҳот ва авулҳо чамоати шаҳрвандон аст, ки раис (оқсақол)-ро интихоб мекунанд.

### **Аз моддаи 105-уми Конституцияи Республикаи Ўзбекистон.**

Бо кўмаки мақомоти худидоракунӣ ва саъю ҳаракатҳои яқҷои аҳолӣ дар ҳудуди муайян вазифаҳои маданиву иҷтимоӣ ҳал мегардад, дар ичрои қарору қонунҳое, ки ба беҳбуд бахшидан ба дараҷаи зиндагонии аҳолӣ нигаронида шудааст, ба мақомоти давлатӣ мадад дода мешавад.

Катъ соҳтани фаъолияти органҳои худидоракунӣ фақат тавассути қарори ҷамъомади шаҳрвандон ба амал бароварда мешавад. Муроҷиати шахсони мансабдори мақомоти худидоракунӣ ба органҳои ҳокимияти давлатӣ бо тартиби маҷбурӣ бояд дида баромада мешавад.

## 3. ФАҶОЛИЯТИ КОМИССИЯҲОИ НАЗДИ МАҚОМОТИ ХУДИДОРАКУНИИ ШАҲРВАНДОН

Мувофиқи моддаи 18-уми Қонун «Дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрвандон» дар ҷамоати шаҳрвандон оид ба самтҳои асосии фаъолияти онҳо комиссияҳои зерин ташкил карда мешаванд:

## Комиссияҳои назди органҳои худидоракунни шаҳрвандон:

- комиссияи муросою мадоро;
- комиссияи масъалаҳои маърифат ва маънавият;
- комиссияи масъалаҳои дастгирии иҷтимоӣ;
- комиссияи кор бо занон;
- комиссияи масъалаҳои ноболигон, ҷавонон ва варзиш
- комиссияи масъалаҳои инқишифӣ фаъолияти тадбиркорӣ ва бизнеси оиласӣ;
- комиссия экология ва муҳофизати табиат, ободонӣ ва қабудизоркунӣ;
- комиссияи назорати ҷамъиятӣ ва ҳимояи ҳуқуқи истеъмолгарон.



## **Хулосабандӣ мекунем**

### Мақомоти худидоракуни шаҳрвандон

- мақомоти худидоракунӣ – ҳалли муаммоҳои ҷои зист;
- ҷамъомади шаҳрвандон: раис (оқсақол) – 3 сол;
- Шӯрои ҷамоати шаҳрвандон;
- комиссияҳо оид ба самтҳои асосии фаъолияти ҷамоати шаҳрвандон.



## **Худатонро санҷед!**

1. Вазифаи асосии мақомоти худидоракуни шаҳрвандон аз чиҳо иборат аст?
2. Мақомоти худидоракуни шаҳрвандонро кӣ раҳбарӣ мекунад ва он барои ҷанд сол интихоб мешавад?
3. Дар назди мақомоти худидоракуни шаҳрвандон қадом комиссияҳо ташкил карда мешаванд?
4. Самтҳои асосии фаъолияти мақомоти худидоракуни шаҳрвандонро номбар кунед.

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях



## Хўҷати нормативӣ

# ҚОНУНИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН ДАР БОРАИ МАҚОМОТИ ХУДИДОРАКУНИИ ШАҲРВАНДОН

(иктибос)

## Моддаи 3-ум. Мағҳуми худидоракунии шаҳрвандон

Худидоракунии шаҳрвандон фаъолияти мустақили шаҳрвандон барои ҳал намудани масъалаҳои дорoi аҳамияти маҳаллӣ бо назардошти манфиатҳои худ, чиҳатҳои ба худ хоси тараққиёти таърихӣ, инчунин арзишҳои миллию маънавӣ аст, ки Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон ва қонунҳо кафолат додаанд.

## Моддаи 4-ум. Хуқуқи худидоракунии шаҳрвандон

Худидоракунии шаҳрвандон хуқуқи конститутсиявиашонро дар шаҳракҳо, дехот, авулҳо, инчунин дар ҷамоати маҳаллаҳои шаҳрҳо (ҷамъомади намояндагони шаҳрвандон) мувофиқи кафолатҳои хуқуқи интихоботӣ амалӣ менамоянд.

Сарфи назар аз ҷинс, нажод, миллат, забон, дин, баромади иҷтимоӣ, эътиқод, мавқеи шахсӣ ва иҷтимоӣ шаҳрвандон бевосита ё ба воситаи вакилони интихобшуда дар худидоракунӣ баробарҳуқуқанд.

## Моддаи 5-ум. Принципҳои асосии фаъолияти мақомоти худидоракунии шаҳрвандон

Принципҳои асосии фаъолияти мақомоти худидоракунии шаҳрвандон аз инобат гирифтани қонуният, хуқуқҳо ва озодиҳои инсон, ва устувории манфиатҳои қонуниаш, демократия, ошкорӣ, адолати иҷтимоӣ, ҳал намудани масъалаҳои дорoi аҳамияти маҳаллӣ, ҳамбастагии ҷамъиятий, шарикӣ иҷтимоӣ, урғу одат ва анъанаҳои маҳаллӣ иборат аст.

## Моддаи 8-ум. Мақомоти худидоракунии шаҳрвандон

Мақомоти худидоракунии шаҳрвандон ҷамоати шаҳрвандони шаҳракҳо, дехот ва авулҳо, инчунин маҳаллаҳои шаҳрҳо, шаҳракҳо, дехот ва авулҳо (минбаъд—ҷамоати шаҳрвандон) мебошанд.

Органҳои худидоракунии шаҳрвандон ба системаи мақомоти ҳокимиияти давлатӣ дохил намешаванд ва ваколати худро дар асоси хучҷатҳои қонунӣ дар доираи худуди худашон ба амал мебароранд.

Органҳои худидоракунии шаҳрвандон аз хуқуқҳои шахси юридикий истифода мебаранд, бо номашон мӯҳр доранд, инчунин тибқи тартиби муқарраркардаи Ҷевони Вазирони Республикаи Ўзбекистон ба рӯйхат гирифта мешаванд.

## § 24. СОХТОРИ СУД ДАР РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН

**Дар натиҷаи кор оид ба мавзўъ дониста мегиред:**

- дар бораи принсипҳои ташкил ва фаъолияти ҳокимияти судӣ дар Республикаи Ўзбекистон;
- оид ба ҳуқуқу вазифаҳои судяҳо, дар бораи талабот ба шахсияти судҳо ҳангоми таъин намудан ба мансаб.

**1. Ҳалқаи асосии ҳимояи ҳуқуқи инсон.**

**2. Сохтори судии Республикаи Ўзбекистон.**

### 1. ҲАЛҚАИ МУҲИМИ ҲИМОЯИ ҲУҚУҚИ ИНСОН

Ҳаёти ҳар як инсон ранг ба ранг буда, ба воқеъаҳои гуногун бой аст ва бинобар ҳамин ҳам мароқовар аст. Аммо инсон дар ҷамъият зиндагонӣ меқунад ва рафтору кирдори он аксаран бо ҳуқуқҳои дигар шахсон зид омаданаш мумкин.

Вазифаи асосии мақомоти давлатӣ ин муҳофизат намудани манфиатҳои давлат ва ҳар як инсон аст ва чунин мақомот барои он созмон мейбанд, ки дар байни одамон доварӣ намоянд.

Дар сурате ки органҳои қонунгузор қонунҳоро қабул меқунанд, органҳои суд дар асоси ана ҳамин қонунҳо мурофиаи одилонаро ба амал мебароранд.

**Вазифаҳои  
асосии сохтори  
суди Республикаи  
Ўзбекистон:**

дар суд ба амал баровардани ҳуқуқу озодиҳое, ки дар Конституцияи Республикаи Ўзбекистон ва санадҳои байнамилалӣ оиди ҳуқуқҳои инсон эълон шудаанд;

бо роҳи суд ҳимоя кардан ҳуқуқҳои корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳо ва манфиатҳои бо қонун муҳофизатшавандай онҳо;

таъмин намудани устувории қонун, адолати иҷтимоӣ, осудагиу тифоқии шаҳрвандон.



### Супорииши 1

*Рафткорҳои зеринро таҳлил карда, муайян кунед, ки қадом аз онҳо рафтори ношоям, қадомаи ҷиноят аст?*

1. Ҷавоне пеш аз поездӣ омада истода дуто болиштаки тормозиро болои релс гузошт

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях

2. Ду нафар чавон бозикунон ба тирезаи поезд гузашта истода санг партофтанд.
3. Чавоне аз либоскашак чизҳои шахсии ҳаммактабашро дуздид.
4. Мактабиён деворро бо ранги сурх касида ва оинаро шикастанд.
5. Шаҳрванд А., бо суръати баланд омада нафареро зад, ба вай қўмак нарасонда гурехт.
6. Ронандаи автобуси пур аз одамон аз гузаргоҳи роҳи оҳан гузаштаний шуд, аммо авария содир шуд. Баъзе мусофирон ҳалок шуданд, аксарият заҳмин гаштанд.
7. Ҳангоми сўхтор донишомӯзи синфи нуҳум аз хона баромада пинҳон шуд. Зимнан дар хонаи сўхтаистода кормандони сўхторхомӯшкунӣ ду бачаи хурдсолро начот доданд.
8. Донишомӯзи синфи болой ба духтаре шилқинӣ намуд, духтар ҳоҳиши кард, ўро ором гузорад, чавон вайро саҳт зад ва дағалона дашном кард

## **2. СОХТОРИ СУД ДАР РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН**

**Суд** – дар ба амал баровардани мурофиаи одилона ягона органи ҳақдори ҳокимиияти давлатист. Судяҳо қарорҳои ҳалқунандаро ва ҳукмҳоро аз номи давлат содир мекунанд. Ин маъни онро дорад, ки қарорҳои ҳалқунанда ва ҳукмҳо аз ҷониби ҳама, аз он чумла, аз ҷониби органҳои давлатӣ бечунучаро бояд ичро гарданд.

Ҳокимиияти судӣ дар Республикаи Ўзбекистон ба воситаи суди конститутсионӣ, маъмурӣ, шаҳрвандӣ, иқтисодӣ ва ҷинӣ ба амал бароварда мешавад. Чунин тақсимоти байни судҳо зерисуд, яъне муқаррар кардани суди муайянे, ки парванда (кор) дида мешавад, номида мешавад.

Президенти Узбекистон Шавкат Мирзиёев 6-уми апрели соли 2017 қонунро оиди дохил кардани тағиирот ва иловаҳо ба Конститутсияи мамлакат имзо кард, ки азnavsозии соҳтори судро пешбинӣ менамояд. Моддаҳои 80,81, 83, 93, 107, 110, 111 ва 111-уми Конститутсия тағиир ёфтанд. Суди олии ҳочагӣ ва Суди олий ба органи ягонаи олии ҳокимиияти судӣ дар соҳаи кори суди шаҳрвандӣ, ҷинӣ, маъмурӣ ва иқтисодӣ–Суди олии Республикаи Ўзбекистон табдил дода шуданд.

Институти нав – Шўрои олии судяҳои Республикаи Ўзбекистон таъсис дода шуд. Он мақомоти ҷамоати судяҳо буда, ба таъмини риояи принципҳои конститутсионии мустақилии ҳокимиияти судӣ дар Узбекистон мусоидат менамояд.

\*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях

**Дар Республикаи Ўзбекистон мувофики моддаи  
107-уми Конституцияи Республикаи Ўзбекистон  
ва Конуни Республикаи Ўзбекистон «Дар боран  
сұлхо» системасында суд дағылдырылған**

- Суди конституционии Республикаи Ўзбекистон;
- Суди олии Республикаи Ўзбекистон;
- Суди Республикаи Қароқалпоқистон оид ба корҳои шаҳрвандӣ, судҳои оиди корҳои шаҳрвандии вилоятҳо ва шаҳри Тошканд;
- Суди Республикаи Қароқалпоқистон оид ба корҳои чиной, судҳои оид ба корҳои чиноии вилоятҳо ва шаҳри Тошканд;
- Судҳои маъмурии Республикаи Қароқалпоқистон, вилоятҳо ва шаҳри Тошканд;
- Судҳои байниноҳиявӣ, ноҳиявӣ (шаҳрӣ) оид ба корҳои шаҳрвандӣ;
- Судҳои оид ба корҳои чиноии ноҳиявӣ (шаҳрӣ);
- Судҳои шаҳрвандии байниноҳиявӣ, ноҳиявӣ (шаҳрӣ) оид ба корҳои чиной;
- Судҳои иқтисодии байниноҳиявӣ, ноҳиявӣ (шаҳрӣ);
- судҳои маъмурии ноҳияҳо (шаҳрҳо).



Дар Ўзбекистон вобаста ба хусусияти кор судҳо ихтисосонида шуданашон мумкин. Ба ташкили судҳои фавқулодда роҳ дода намешавад.

Дар Республикаи Ўзбекистон мурофааи судӣ ба забонҳои ўзбекӣ қароқалпоқӣ ё забони ахолие, ки дар он ҷо аксариятро ташкил мекунад, бурда мешавад. Барои иштирокчие, ки забони судро намедонад, ба воситаи тарҷумон ошно соҳтан бо маводи суд, рафти он ва ба забони модарӣ иштирок намудани он таъмин мешавад.

### **Суди конституционии Республикаи Ўзбекистон:**

Суди конституционии Республикаи Ўзбекистон конституционӣ будани ҳуччатҳои ҳокимияти қонунгузор ва икроияро дида мебарояд. Суди конституциониро Сенати Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон бино ба тавсияи Президенти Республикаи Ўзбекистон аз чумлаи мутахассисони соҳаи сиёsat ва ҳуқуқ, ки Шӯрои олии судяҳои Республикаи Ўзбекистон тавсия намудааст, бо назардошти намоянда аз Республикаи Қароқалпоқистон интихоб мекунад.

### **Суди олии Республикаи Ўзбекистон:**

Мувофиқи моддаи 110-уми Конституцияи Республикаи Ўзбекистон Суди олии Республикаи Ўзбекистон дар бобати бурдани корҳои шаҳрвандӣ, ҷиной, иқтисодӣ ва маъмурӣ мақомоти олии ҳокимияти судӣ ҳисоб мешавад.

Санадҳои қабулнамудаи он дар саросати ҳудуди Республикаи Ўзбекистон қатъӣ ва икрояш ҳатмист. Суди олии Республикаи Ўзбекистон ҳуқуқи бурдани назорат бар фаъолияти судии судҳои поёниро дорад.

Суди олии Республикаи Ўзбекистон корҳоро ба сифати суди инстансияи аввал ва мисли назорат дида мебарояд. Корҳое, ки аз рӯи инстансияи якумӣ аз тарафи Суди олий муҳокима шудааст, бино ба ихтиёри шаҳсӣ барои апеллятсия ва шикояти кассатсионӣ ҳақдошта аз тарафи онҳо мувофиқи тартиби апеллятсия ё кассатсия муҳокима шуданаш мумкин. Корҳое, ки мувофиқи апеллятсия муҳокима шудаанд, мувофиқи тартиби кассатсия муҳокима намешаванд.

Суди Олии Республикаи Ўзбекистон назоратро аз тарафи судҳо ичро шудани эзоҳи Пленуми Суди олиро татбиқ мекунад, амалиёти судиро таҳлил намуда, такмили ихтисоси кадрҳои органҳои судро ба роҳ мемонад.

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях



Дар Пленуми Суди олии Республикаи Ўзбекистон Прокурори генералии Республикаи Ўзбекистон иштирок мекунад. Инчунин дар маҷлисҳои Пленуми Суди олии Республикаи Ўзбекистон Раиси Суди конституционии Республикаи Ўзбекистон, вазири адлия, судяҳо, аъзоёни Шўрои илмию маслиҳатии назди Суди олии Республикаи Ўзбекистон низ иштирок карданашон мумкин.

Мақсади асосии мақомоти суд ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон, барқарор будани қонун ва адолат дар ҷамъият мебошад. Муҳимияти фаъолияти кории мақомоти судӣ иборат аз он аст, ки онҳо дар асоси истифодаи қонунҳои давлат қабулнамуда низоъ ва мочароҳои байни одамонро бидуни истифодаи зўрӣ ҳал менамоянд.



### **Дар ёд доред!**

**Сохтори суд** – тамоми органҳои судиест, ки дорои мақсаду вазифаҳо ва ваколатҳои ба худ хоси давлатӣ аст.

Суди инстансияи якум судест, ки мувофиқи қонун дар маҷлиси суд аввалин шуда ҳолатҳои парвандаро (корро) аниқ карда, оид ба он қарор ё ҳукм мебарорад. Нисбати карори суди инстансияи якум ба суди болоистода кассатсия ва тибқи апеллатсия шикоят кардан мумкин.

Кассатсия шикояти тарафҳо ё аз рӯи протести прокурор ариза оид ба бекор кардани ҳукм аз тарафи Суди олий мебошад.



## Супориии 2

Дар аснои пур кардани ҷадвал муайян қунед, ки ҳар яке аз соҳаҳои ҳокимият ҳуқуқҳои инсонро бо қадом тарзу равиш ҳимоя мекунанд.

### ҲИМОЯ КАРДАНИ ҲУҚУҚҲОИ ИНСОН

Органҳои қонунгузори ҳокимият	Органҳои иҷроияи ҳокимият	Органҳои судии ҳокимият

### Соҳтори суд дар Республикаи Ўзбекистон

Номи судҳо	Вазифаҳо ва ваколатҳо
Суди конституционии Республикаи Ўзбекистон	Мувофиқати қонунҳои Республикаи Ўзбекистон ва қарорҳои палатаи Олий Мажлис, фармонҳои Президенти Республикаи Ўзбекистон, қарорҳои ҳукумат ва органҳои маҳалли идораи давлатӣ, шартномаҳои байнидавлатӣ ва дигар ўхдадориҳои Республикаи Ўзбекистонро ба Конституция аниқ мекунад.
Суди олии Республикаи Ўзбекистон	Органҳои олии ҳокимияти судӣ, дар соҳаи судҳои мурофиаи шаҳрвандиву чиной ва маъмурӣ.
Суди олии республикаи Қароқалпоқистон оид ба корҳои шаҳрвандӣ ва чиной	Органҳои суд доир ба ҳаллу фасли корҳои иқтисодии Республикаи Ўзбекистон ва Республикаи Қароқалпоқистон.
Судҳои иқтисодии Республикаи Ўзбекистон, Республикаи Қароқалпоқистон, вилоятҳо ва ш. Тошканд.	Корҳои доир ба ҳуқуқшиканиҳои маъмуриву шаҳрвандиро ва корҳои чиноиро дар дараҷаи аввал дида мебарояд (судҳои инстансияи аввал)
Судҳои вилоятҳо, суди шаҳри Тошканд, судҳои байниноҳиявӣ, ноҳиявӣ ва шаҳр.	



- судҳо – ҳалқаи муҳими ҳимояи ҳуқуқи инсон;
- суд – ягона органи ҳокимият аст, ки ҳуқуқи судиро амалӣ мегардонад;
- фақат суд чораи ҷазоро барои вайронкуни қонунҳо муайян менамояд;
- судяҳо – мустақил ва даҳолатнозизанд, фақат ба қонун итоат мекунанд;
- судҳои маъмурӣ, шаҳрвандӣ ва ҷиной, баробарии шаҳрвандон дар назди қонун;
- Суди конституционӣ;
- судҳои умумӣ, судҳои иқтисодӣ;
- Принципҳо: ошкоро, объективӣ, қонуният, адолат.



### Худатонро санҷед!

1. Кадом судҳо сохтори судии Республикаи Ўзбекистон ва Республикаи Қароқалпоқистонро ташкил медиҳанд?
2. Ба мағҳуми сохтори судӣ таъриф диҳед.
3. Суд дар сохтори органҳои ҳокимияти давлатӣ кадом ролро мебозад?
4. Мақсадҳои асосии органҳои судии Республикаи Ўзбекистонро номбар кунед.



## § 25. ТАШКИЛИ ФАҶОЛИЯТИ ОРГАНҲОИ СУДИИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН

**Дар натиҷаи кор оид ба мавзӯй дониста мегиред:**

- дар бораи талаботи асосӣ барои татбиқи адолати судӣ;
- дар бораи хуқуқи вазифаҳои судяҳо, талабҳо нисбат ба шахсияти судяҳо ҳангоми таъин кардан ба вазифа.

- 1. Талаботи асосӣ барои татбиқи адолати судӣ.**
- 2. Хуқуқ ва вазифаҳои судяҳо.**

### **1. ТАЛАБОТИ АСОСӢ БАРОИ ТАТБИҚИ АДОЛАТИ СУДӢ**

<b>Объективӣ</b>	Холисона ва бағаразона дида баромадани кор (парванданда)
<b>Ҳаматарафа ва мукаммалий</b>	Ҳаматарафа дида баромадани ҳамаи далелҳои маълуми оиди кор
<b>Қонуният</b>	Қатъиян мувофиқи Конститутсия ва қонунҳо дида баромадани кор ва қабул намудани қарор
<b>Асоснокӣ ва адолатмандӣ</b>	Бо далелҳои боваринок исбот кардан ва ба назар гирифтани ҳамаи чиҳатҳои кор

Дар Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон барои ҳама чунин қоидай ҳатмӣ сабт ёфтааст: танҳо суд метавонад шахсро дар содир намудани чиноят айбдор шиносад ва мувофиқи қонун ба ў ҷазо таъин намояд (моддаи 19-ум).

Дар чунин сурат ҳар як одаме, ки дар содир намудани чиноят айбдор пиндошта шудааст, барои ҳимояи худ аз тамоми воситаҳо истифода мебарад, дар асоси тартиби қонун ва ошкоро то аниқ нагаштани чиноят ў айбдор ҳисоб намешавад (моддаи 26-уми Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон). Тартиби аниқ кардани чунин ҷавобгарӣ презумпсияи беайбӣ (бегуноҳӣ) номида мешавад.



#### **Қонуни асосӣ муқаррар мекунад**

Ҳар як шахсе, ки дар содир намудани чиноят айбдор дониста мешавад, кори ў дар суд бо тартиби қонун, ошкоро дида мешавад ва то даме, ки айби ў собит нагаштааст, ў айбдор ҳисоб карда намешавад, дар ин асно тамоми шароит барои ҳимоя кардани вай таъмин карда мешавад.

#### **Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон, аз моддаи 26-ум.**



## **Супориии 1**

Ба фикри шумо, дар муҳокамаи суд ба гайр аз судя иштирок намудани прокурор (додситон), адвокат (додгустар) ва маслиҳатгўйи халқӣ, айборкунандай ҷамоавӣ ва ҳимоячиён бо қонун бо қадом мақсад муқаррар гардидааст?

Бо вазъиятҳои зерин шинос шавед: суд чаро ба ҷунин қарор омадааст? Оё аз ҷониби суд дар бобати ба амал баровардан мурофиаи одилона талабҳо вайрон шудаанд ва ё баръакс? Агар шумо ба ҷои судя (додхоҳ) мебудед, чӣ гуна қарор мебаровардед?

### **Вазъияти 1.**

Аъзои оилаи Тоҷибоевҳо (модар, падар, ду писар ва як набера) бо мақсади некӯаҳвол соҳтани шароити моддияшон розӣ гардидаанд, ки моддаҳои нашъамандро аз Тоҷикистон ба Ўзбекистон биёваранд. Бор, ки бар хилоғи қонун буд, дар аснои тафтиши гумруқӣ (бочхона) ошкор гардид. Тамоми аъзоёни оила, аз он ҷумла, набераи 16 сола ва модари 70 сола ба муддатҳои гуногун зиндонӣ шуданд.

### **Вазъияти 2.**

Шаҳрванд Н. ҳучҷатҳоеро, ки муҳосиби фирмай «Анҳор» гум кардааст, ёфт. Ў ба ивази баргардонидани борномаи гумшуда арзиши маҳсулотро ба микдори 50% талаб кард. Баъди қашоқашиҳову талоши зиёд раҳбарияти фирма Н. -ро дар тамаъгарӣ айбор дониста, аз болои ў ба суд ариза дод. Суд Н-ро айбор шинохт ва ўро ба муддати се сол аз озодӣ маҳрум намуд.

### **Вазъияти 3.**

Шаҳрванд М. аз ўҳдаи ронандагӣ набаромад. Вай ба канори роҳ баромада, дар он ҷо ба автомобили шаҳрванд К. шикаст расонд. Судя шаҳрванд К-ро айбор дониста, дар ҷои манъшуда нигоҳ доштани машинаи ўро фаҳмонда дод ва аз К. қабул кардани аризаашро рад наму



## **Супориии 2**

Дар бобати ҳалли муаммои зерин фикри худро пешниҳод қунед.

Террористе, ки маҳфӣ бомбаро гузошта буд, ба даст афтод. аммо ў дар кучо пинҳон шудани бомбаро сир нигоҳ дошт, яъне аз гуфтан саркашӣ кард. Барои он ки ў ба айби худ иқрор шавад, шумо қадом чораҳоро истифода мебурдед? Оё шумо зўри бозуро истифода мекардед? Агар не, барои чӣ?

Оё шумо ба ходими милитсия, ки террористро ба азобу шиканча андохтааст, додани ҷазоро шарт меҳисобед?

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях

## 2. ҲУҚУҚУ ЎҲДАДОРИХОИ СУДЯХО

Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон муқаррар намудааст, ки судяҳо мустақиланд ва шахсияти онҳо дахлнопазир аст, яъне судяҳо ва маслиҳатдеҳони ҳалқӣ кори судро фақат дар асоси қонун ва нисбат ба онҳо бидуни ягон таъсири бегона мухокама мекунанд.

Ходимони идораҳои давлатӣ, шахсони мансабдори дорои мақоми дилҳоҳ ва шаҳрвандон дар бобати ҳал намудани корҳои конкретӣ ҳақ надоранд, ки ба суд дастуре нишон диханд. Принципи дахлнопазирӣ маъни бидуни руҳсати судя ба хонаи хизматии ў ворид шудан, ба манзили он даромадан, аз назар гузарондани ҳату ҳабарҳои вай, аз назар гузарондани маводу ҳуҷҷатҳои ў ҳақ надоштанро медиҳад.



### *Қонуни асосӣ муқаррар мекунад*

Судяҳо мустақиланд, фақат ба қонун итоат мекунанд. Ба кори судяҳо дар бобати ба амал баровардани мурофиаи одилона даҳолат намудан роҳ дода намешавад ва чунин даҳолат мувофиқи қонун ба ҷавобгарӣ сабаб мегардад.

### **Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 112-ум.**

Судяҳои суди байненоҳиявӣ, судҳои ноҳиявии (шаҳрӣ) ҷиной, иқтисодӣ, маъмурӣ аз ҷумлаи шаҳрванди Республикаи Ўзбекистон, ки аз 30 сол ҳурд нест, дорои маълумоти олии юридикӣ буда, стажи кориаш аз рӯйи ихтисоси ҳуқуқшиносӣ аз панҷ сол кам нест ва имтиҳони маҳоратро супурдааст, таъин мегарданд. Шаҳрванди Республикаи Ўзбекистон, ки дорои унвони ҳарбии афсарӣ буда, хидмати ҳақиқии ҳарбиро мегузарад, судияи суди ҳарбӣ шуда метавонад.

Мувофиқи Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон судяҳо ба сифати депутат интихоб намешаванд, онҳо ба ҳизбҳои сиёсӣ ва ҳаракатҳо мансуб шуда наметавонанд, инчунин, вазифаҳои судяро дар якҷоягӣ бо ягон коре, ки ба он музд дода шавад, ҳақ надоранд, ки ба иҷро расонанд.

Дар сурате судя ба ҷавобгарии ҷиной кашида мешавад, ваколатҳои вай боздошта мешавад. Агар аниқ гардад, ки он бо фаъолияти ба лавозимаш мувофиқнаоянда шуғл варзидааст, дар он сурат бино ба тавсияи Шўрои олии судяҳои Республикаи Ўзбекистон бо қарори

\*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях

коллегияи дахлдори малакавй (квалификация) ваколатҳои он боздошта мешавад. Ё судя ба чораи маҷбурии тиббӣ ҷалб мешавад.

**Ваколатҳои судя дар ҳолатҳои зерин пеш аз муддаташ боздошта шуданаш мумкин:** 1) ҳини вайрон гардидани қасамёди судявӣ; 2) дар сурати додани аризай хаттӣ; 3) судяҳо агар аз тарафи колегияи малакавии дахлдор огоҳӣ гирифта бошанд, ё пас аз боздоштани ваколат бо дигар кори ба лавозимашон номувоғиқ фаъолият бурда истода бошанд; 4) агар тибқи тартиби муқарраршуда ба муомила нолоиқ дониста шаванд ё лаёқаташон маҳдуд гуфта эътироф гарданд; 5) аз шаҳрвандии Республикаи Ўзбекистон маҳрум шаванд; 6) нисбати он ҳукми айборкуни суд эътибр пайдо кунад; 7) вафот намояд ё қарори суд вафоткарда эълон шуда бошад; 8) бино ба саломатӣ ё бо дигар сабабҳои узрнок барои иҷрои ўҳдадории судягӣ лаёқат надошта бошад; 9) агар муддати ваколати раиси суд гузашта, вай барои бо дигар айб ва ё агар вай аз лиҳози ҳуқуқӣ белаёқат шинохта шавад ва ё дар сурати вафот карданаш боздошта мешавад.



## Супориии 3

*Ба фикри шумо, дар қадоме аз ҳолатҳои дар зер омада аз ҷониби судя ба вайрон гаштани қонун роҳ дода шудааст?*

### Вазъияти 1.

Ҳангоми аз роҳрави пиёдарав гузаштани шаҳрванд С. ба пӯшкои ў автомобили бо суръати бошитоб рафтаистода лой парронда гузашт. «Ҷабрдида ин масъаларо худаш ҳал карданаш мумкин аст, судҳо чунин як корҳои беаҳамиятро дида намебароянд», – гуфта судя аризай ўро рад намуд.

*Шумо ба қарори судя чӣ ғуна баҳо медиҳед?*

### Вазъияти 2.

Шаҳрванд Ш. аз шаҳрванд Н. дар бобати рӯёндани 50.000 сўм ба суд муроҷиат кард. Дар айни замон аниқ гардид, ки Н. ин маблағро ба тариқаи қалин гирифта будааст ва сипас аз додани духтараш ба писари Ш. саркашӣ кардааст.

*Судя дар ин бобат чи ғуна бояд рафтор мекард?*



### Хулосабандӣ мекунем

**Принципҳо ва  
хусусиятҳои ба ҳуд**

презумпсияи беайбӣ (бегуноҳӣ) – танҳо суд айбордиро аниқ мекунад;

қонун «Дар бораи судҳо»

қонунӣ будан;

ошкорӣ;

мустақилии судяҳо;

Суди конститутсионӣ – муайян кардани мувофиқоии

қонунҳо, фармонҳо, қарорҳо ба Конститутсиияи Республика Ўзбекистон.



### Худатонро санҷед!

1. Талабҳои асосие, ки қонун барои суди одилона пешбинӣ кардааст, қадомҳоянд.
2. Дар амал принципи мустақилии судяҳо ва фақат ба қонун итоат кардани онҳо чӣ гуна татбиқ мёбад?
3. Вазифаи асосии Суди конститутсиониро номбар кунед.
4. Кӣ судияи суди шаҳрӣ, ноҳиявӣ, суди ҳарбӣ, Суди конститутсионӣ шуда метавонад?

## § 26. ДАРСИ АМАЛИЁТ

### МАЧЛИСИ СУДИ КОНСТИТУТСИЯЙ

**Дар натиҷаи кор оид ба мавзўъ дониста мегиред:**

- оид ба пайдарҳамии марҳилаҳои маҷлиси Суди конститутсионӣ;

- оид ба фаҳмонидани ҳуқукҳо ва вазифаҳои иштироқдорни

Суди конститутсионӣ;

- принсипҳои конститутсиявии фаъолияти мақомоти ҳокимияти судӣ;

- боз ҳам такмил додани маҳорату лаёқат ҳангоми суханронӣ дар назди омма ва имкониятҳои татбиқи амалии донишҳои азбарнамуда.

- 1. Ваколатҳои суди конститутсионӣ.**

- 2. Тайёрӣ барои гузаронидани маҷлиси суд.**

- 3. Гузаронидани маҷлиси суд.**

- 4. Муҳокимаи маҷлиси суд.**

- 5. Қабул кардани қарор.**

- 6. Холосаҳо.**

### **1. ВАКОЛАТҲОИ СУДИ КОНСТИТУТСИОНӢ**

Суди конститутсионии Республикаи Ўзбекистон органи олии судиест, ки назорати конститутсиониро ба анҷом мерасонад. (Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 108). Мисли судҳои умумӣ он низ ҳуқуқҳои аҳолии мамлакатро ҳимоя мекунад.

Тафовути он аз дигар намудҳои судҳо дар он аст, ки судҳои Суди конститутсионӣ корҳои конкретии байни шахсони алоҳидаро муҳокима намекунанд.

Вазифаи асосии судҳои Суди конститутсионӣ мувофиқ гардондани қонунҳои эълонкардаи Олий Мажлис, фармонҳои Президенти Республикаи Ўзбекистон, қарорҳои ҳукумат ва дигар ҳуҷҷатҳои қонун ба қонуни асосӣ – Конститутсияи мамлакат мебошад.

**Мувофиқи моддаи 109-уми Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон Суди конститутсионӣ :**

1) ба Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон то чӣ андоза мувофиқ будани қонунҳои Республикаи Ўзбекистон ва қарорҳои Олий Мажлис, фармонҳо, қарорҳо ва фармоишҳои Президенти Республикаи Ўзбекистонро, қарорҳои ҳукумат, мақомоти маҳалии

ҳокимияти давлатӣ, ўҳдадориҳои шартномавии байнидавлатии республикаи Ўзбекистон ва монанди онҳоро аниқ меқунад;

2) то имзо намудани Президенти Республикаи Ўзбекистон ба Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон мувофиқ будани қонунҳои конститутсиявии Республикаи Ўзбекистонро, қонунҳои Республикаи Ўзбекистон оид ба ратификатсияи шартномаҳои байналмилалии Республикаи Ўзбекистонро аниқ менамояд;

3) дар бораи мувофиқати Конститутсияи Республикаи Қароқалпоқистон ба Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон, қонунҳои Республикаи Қароқалпоқистон ба қонунҳои Республикаи Ўзбекистон хулоса медиҳад;

4) ба Конститутсия ва қонунҳои Республикаи Ўзбекистон шарҳ медиҳад;

5) Муроҷиати Суди олии Республикаи Ўзбекистонро, ки бо ташаббуси судҳо таҳия шудаанд, ва то чӣ андоза ба Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон мувофиқат кардан хучҷатҳои нормативию ҳуқуқиро оид ба корҳои муайян дода мебарояд;

6) аз рӯи натиҷаҳои ҷамъбасти амалиёти корҳои суди конститутсионӣ аҳборотро оид ба конститутсионӣ будани қонунҳо дар мамлакат ҳар сол ба палатаи Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон ва Президенти Республикаи Ўзбекистон тақдим менамояд.

7) Қарори Суди конститутсионӣ аз рӯзи расман чпо шудан эътибор пайдо мекунад. Қарори Суди конститутсионӣ қатъӣ буда, нисбат ба он шикоят кардан мумкин нест.

## Супории

Суди конститутсиониро барпо намоед. Тасаввур кунед, ки қарори ҳукумат дар бораи бекор карданни таълими маҷбурии II-сола дар асоси гузаштани мамлакат ба иқтисоди бозаргонӣ қабул карда шудааст. Ба ҳамин муносабат ҳар кас масъалаи дар қадом сатҳ таълимгириашро худаш ҳал карданаши мумкин.

Чунин ҳуқуқшиканӣ ба Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон оё рост меояд?

**Мажлиси Суди конститутсионӣ мумкин аст бо тарзи зерин гузаронида шавад:**

**I. Марҳалаи омодагирӣ.** Чунин вазъиятеро фароҳам биёред, ки синфхона толори маҷлисро ба ёд биёрад (барои панҷ гурӯҳи таълим-гирандагон панҷ миз – ҳар як гурӯҳ, таҷассуми яке аз судяҳои Суди конститутсионист, барои раис як миз (стол), барои суханронон минбар).

**II. Гузаронидани маҷлис.** Раис донишомӯзонро бо масъалаи мавриди назар ошно месозад, регламентро муайян намуда, барои муҳокима ба гурӯҳҳо вакт чудо мекунад. Ҳангоми қабул кардани қарор хонандагон ба моддаҳои конкретии Конститутсиияи Республикаи Ўзбекистон рӯй меоранд.

**III. Муҳокимаи муаммо.** Аз ҳар як гурӯҳ як маърӯзачӣ чудо карда мешавад, он дар зарфи 2-3 дақиқа нуқтаи назари гурӯҳашро доир ба ҳамин муаммо равшан месозад. Барои ҳалли он хонандагон бояд аз қонунгузорон талаб намоянд, ки ба қарор ислоҳот дароваранд, лоиҳаи моддаи нави қонунро пешниҳод намоянд ва ё мумкин аст қарори ниҳоии худро бекор намоянд. Зимни муҳокама иштирокдорони гурӯҳҳои дигар мумкин аст савол диханд.

**IV. Қабул кардани қарор.** Дар Суди конститутсионӣ қарор бо аксарияти овоз қабул карда мешавад.

**V. Ҳулосабандӣ намудан.** Рафти муҳокамаи муамморо арзёбӣ кунед: қарори муҳокимашаванда ба фоида ва ё бар зидди аргументҳо то қадом андоза асоснок шуда метавонад, муаммои рӯйдодаро то қадом андоза метавон самаранок муҳокамаву арзёбӣ намуд.



**Донишҳоятонро оид ба  
мавзӯъҳои омӯхташуда санҷед**

## **САВОЛҲО БАРОИ НАЗОРАТИ МОБАЙНӢ**

*Ҳангоми мушкӣ ба саҳифаҳои китоби дарсӣ, ки дар доҳили қавс нишон дода шудаанд, муроҷиат намоед.*

1. Вазифаҳои асосии Президенти Республикаи Ўзбекистонро ҳамчун сарвари давлат гўед. (с.120-121)
2. Кй Президенти Республикаи Ўзбекистон интихоб шуданаш мумкин аст? (с.123)
3. Тартиби интихоби Президенти Республикаи Ўзбекистонро гуфта дихед.(с.123).
4. Ваколатҳои Президенти Республикаи Ўзбекистон дар қадом ҳолатҳо қатъ меёбанд? (с.123)
5. Президент баъди ба охир расидани ваколатҳояш қадом лавозимро ишғол мекунад? (с.124)
6. Мақомоти (органҳои) ҳокимияти иҷроияи Республикаи Ўзбекистонро гуфта дихед. (с.125)
7. Функцияҳои асосии мақомоти ҳокимияти иҷроияро гуфта дихед (с.125)
8. Ваколатҳои асосии Ҳукумати Республикаи Ўзбекистонро гуфта дихед. (с.125)
9. Шўроҳои депутатҳои халқӣ қадом муаммоҳоро ҳал мекунанд? (с.130)
10. Шўроҳои депутатҳои халқиро кй раҳбарӣ мекунад? (с. 131)
11. Вазифаҳои ҳокимони вилоят, шаҳр ё ноҳияро номбар кунед. (с.131)
12. Ба мағҳуми “Худидоракуни шаҳрвандон” эзоҳ дихед. (с. 134)
13. Органҳои худидоракуни маҳаллаҳои шаҳрҳо, шаҳракҳо, дехот ва авулҳоро гуфта дихед. (с.134)
14. Оид ба самтҳои фаъолияти кории ҷамоати шаҳрвандон чӣ гуна комиссияҳо мавҷуданд? (с.136)
15. Ҳокимияти судӣ дар Республикаи Ўзбекистон судкуниро чӣ навъ ба амал мебарорад? (с.139)
16. Соҳтори суди Республикаи Ўзбекистон аз қадом судҳо ташкил ёфтааст? (с.140)
17. Суди конститутсионий Республикаи Ўзбекистон қадом корҳоро дида мебарояд? (с. 141)
18. Мақсади асосии органҳои судро дар Республикаи Ўзбекистон гуфта дихед. (с.142)
19. Талабҳои асосиро нисбат ба қонунҳо дар ҷараёни ба амал баровардани адолати судӣ гуфта дихед (с.145)
20. Презумпсияи беайбӣ чист? (с. 145)
21. Кй судияи суди шаҳр ё байниногоҳиявӣ, суди ноҳия ё иқтисодӣ шуданаш мумкин? (с.147)
22. Ваколатҳои судя дар қадом ҳолатҳо қатъ шуданаш мумкин аст? (148)
23. Принципҳои конститутсионийи фаъолияти кории ҳокимияти судиро номбар кунед. (с. 149)

## Фасли V

# КОНСТИТУТСИЯ–КАФОЛАТИ ИНКИШОФИ ДЕМОКРАТИЯ ДАР МАМЛАКАТ

Мо ҳар як қарори доир ба ҳаёти кишварро бо ҳалқамон маслиҳат карда, дар асоси мулоқоти бевосита қабул мекунем. Фояи “Халқ на ба идораҳои давлат, балки идораҳои давлат ба ҳалқамон хизмат намояд” ба мизони фаъолиятамон табдил ёфта истодааст.

*Шавкат Мирзиёев*

## § 27. НИЗОМИ ИНТИХОБОТ ДАР РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН

**Дар натиҷаи кор оид ба мавзӯй дониста мегиред:**

- оид ба аҳамияти интихобот дар ҷамъияти демократӣ ;
- оид ба соҳтори мавҷудаи интихоботӣ, принсипҳо ва натиҷа-бахшии он:

– дар бораи ҳусусиятҳои соҳтори интихоботӣ дар Республикаи Ўзбекистон.

1. Интихоботи депутатҳо – интихоби роҳи тараққиёти мамлакат аст.
2. Кадом модели интихобот беҳтар аст?
3. Принсипҳои интихоботи демократӣ

### 1. ИНТИХОБОТИ УМУМИҲАЛҚӢ – ИНТИХОБИ РОҲИ ТАРАҚҚИЁТИ МАМЛАКАТ АСТ

Яке аз аломатҳои муҳими давлати ҳуқуқбунёди демократӣ ин бо роҳи интихоботи умумиҳалқӣ ташаккул додани мақомоти ҳокимияти давлатӣ ба ҳисоб меравад. Ҳар як шаҳрванд ҳангоми додани овози худ ба шаҳсони гуногун, ҳизбҳои сиёсие, ки ба ҳокимият даъвогарӣ мекунанд, муносибати худро ифода мекунанд. Вай дар ташаккул додани мақомоти интихобшаванда ҳаққи иштирок намудан, яъне дар таркиби онҳо ҳаққи интихобшавӣ ва ҳаққи интихоб карданро дорад.

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях



## Конуни асосӣ муқаррар мекунад

Шаҳрвандони Республикаи Ўзбекистон ба ҳукуқи интихоб кардан ва интихоб шудан ба органҳои намояндагӣ соҳиб ҳастанд. Ҳар як интихобкунанда ба як овоз соҳиб аст. Ҳукуқи овоздиҳӣ, баробарӣ ва ифода намудани хоҳишу иродаро қонун кафолат медиҳад. Шаҳрвадони Республикаи Ўзбекистон, ки ҳаждаҳ солро пур кардаанд, ҳукуқи интихоб кардан доранд.

Шаҳрвандоне, ки мувофиқи қарори суд ғайримукаллиф дониста шудаанд, ҳамчунон шахсоне, ки бо ҳукми суд дар ҷойҳои аз ҳукуқи озодӣ маҳрум нигоҳ дошта шудаанд, интихоб намешаванд ва дар интихобот иштирок намекунанд.

**Конституцияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 117-ум.**



Истилоҳи “интихобот” маъни бо роҳи овоздиҳӣ ташаккул додани мақомоти ҳокимиияти интихобшавандаро дорад. Модоме, ки чунин аст, барои интихоби муносибтарин бояд якчанд номзад буда бошад. Чунин интихобот интихоботи муқобил ном гирифтааст. Дар сурати набудани алтернатива (муқобил) ба интихобкунандагон бояд имконияти рад кардани номзад мавҷуд бошад.

### 2. КАДОМ МОДЕЛИ ИНТИХОБОТ БЕҲТАР АСТ?

Интихобот худ аз худ кафили демократия шуда наметавонад. Бинобар ин низоми интихобот басо мухим аст.

**Низоми интихобот** – тартиби интихобот ба органҳои вакилдори ҳокимиияти давлатӣ ва интихоби президенти мамлакат аст.

Дар таҷрибаи ҷаҳонӣ моделҳои муҳталифи низоми интихобот мавҷуд аст: мажоритар ва пропорсионал.

\*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях

Дар низоми **мажоритар** номзаде, ки овози аз нисф зиёди интихоб кунандагонро (ҳадди ақал 51 фоиз) мегирад, вай ба ҳамин округи интихобот интихобшуда ҳисоб меёбад.

Агар номзад аз нисфи ками овози интихобқунандагони дар интихобот иштироккардaro гирад, ду нафар номзади бештар овоз гирифта ба даври дуюм мегузарарад. Дар марҳилаи дуюм номзади бештари овозро гирифта интихобшуда ба ҳисоб меравад.

Бар асоси низоми интихоботи мутаносиб (пропорсионал) аз ҷониби интихобқунандагон барои ҳизб овозҳо дода мешаванд ва ҳучҷатҳое, ки бар қонунияти ваколатҳои депутатӣ аз ҷониби ҳизб гувоҳӣ медиҳанд ба принсипи мутаносибият гузашта мешавад.

Дар чунин низом ҳизбҳои сиёсӣ на ин ки бо фамилия, балки бо рӯйхатҳо нишон дода мешаванд ва интихобқунандагони аниқ ба умумияти онҳо ба ин ё он рӯйхати пешниҳодкардаи ин ҳизб овоз медиҳанд.

Дар интихоби низоми интихобот дар Республикаи Ўзбекистон дараҷаи ривоҷи низоми сиёсӣ ва анъанаҳои шаклгирифтаи мардум ба инобат гирифта мешаванд. Аксари олимони ҳуқуқшинос ва сиёsatшинос чунин меҳисобанд, ки дар мамлакати мо истифода бурдан аз низоми мажоритар ба мақсад мувоғиқ аст, зеро он барои истифода хеле оддӣ ва дар шароити тартиботи сиёсии барқарор хеле самаранок аст.

### **3. ПРИНСИПҲОИ ИНТИХОБОТИ ДЕМОКРАТИ**

Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон ва Қонун «Дар бораи интихоботи Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон» асоси низоми интихобот буда, дар онҳо принципҳои демократии соҳтори интихобот сабт ёфтаанд.

Принсипи ҳамагонӣ барои интихобқунандагон ва ҳам барои номзадҳо ошқоро аз рӯйхат гузаштанро таъмин месозад. Дар рӯзи барпошавии интихобот ба шаҳрвандоне, ки синни 18-ро пур мекунанд, ҳуқуқи иштирок ҳавола карда мешавад.

Ташкил кардани кори участкаҳои интихобот кафили ҳамагонии ҳуқуқи интихобот ба шумор меравад. Он ба интихобқунандагон шарту шароити мусоидро фароҳам меоварад: участкаҳои интихобот бевосита ба ҷойҳои истиқомат дар масофаи наздик ҷойгир мешаванд; интихобот ба рӯзи истироҳат таъин карда мешавад ва субҳ аз соати

7 то соати 20-и шом давом меёбад; дар бораи чойи овоздиҳӣ ба ҳар як интихобкунанда шарҳу эзоҳ дода мешавад; бо мақсади монеъа эҷод накардан, дар навбат зиёд наистодан, барои овоздиҳӣ ба миқдори зарурӣ кабинаҳои маҳсус чиҳозонида мешаванд.

Агар интихобкунанда аз рӯи саломатиаш ва сабабҳои дигар ба участкаҳои интихобот омада натавонад, дар он сурат, биноан илтимоси онҳо ҷараёни овоздиҳӣ бевосита дар худи чойи иқоматгоҳашон ташкил карда мешавад.


Барои он ки интихобкунандагон ба дароварда шудани исму насабашон ба рӯйхатҳо ва сохта ва ё ки қалбакӣ набудани маълумотҳо доир ба худашон боварӣ ҳосил намоянд, бо ҳамин мақсад рӯйхатҳои интихобкунандагон дар участкаҳои интихоботӣ овехта мешаванд.

Принципи баробарӣ маънои онро дорад, ки овози ҳар як интихобкунанда эътибори баробар дорад.

Принципи овоздиҳии пинҳонӣ ба интихобкунанда имконияти бе ягон тазиик аз берун ва ё бидуни иштироки бегонаҳо овоз доданро кафолат медиҳад. Бо мақсади таъмини сирри овоздиҳӣ интихобкунанда ба кабинаи маҳсус медарояд, варақаи интихоботро пур мекунад, яъне аз болои фамилияи номзаде, ки бар зидди он овоз медиҳад, ҳат мекашад ва худаш онро бо дасти худ ба қуттии интихобот мепартояд.

Принципи ошкорӣ дар вақти интихобот имконияти қоидашканиро маҳдуд месозад, ҳангоми шуморидани овозҳо ва эълон кардани натиҷаҳои расмӣ ҳалолиро таъмин месозад.

ба воситай интихоботи умумихалқӣ ташаккул додани мақомоти ҳокимиюти давлатӣ;





## Қонуни асосӣ муқаррар мекунад

Интихоботи Президенти Республикаи Ўзбекистон, ба Палатаи қонунгузории Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон ва Жўқорғи Кенгеси Республикаи Қароқалпоқистон, ба органҳои намояндагии ҳокимияти давлатии вилоятҳо, ноҳияҳо, шаҳрҳо мутаносибан дар соли қатъ ёфтани муддати ваколати конститутсионии онҳо—рўзи якшанбеи аввалини даҳрўзай сеюми декабр гузаронида мешаванд. Интихобот дар асосии умумӣ, хуқуқи баробар ва бевоситаи интихоботӣ зимни овоздиҳии пинҳонӣ гузаронида мешавад. Шаҳрванди солаш ба ҳаждаҳ расидаи Республикаи Ўзбекистон хуқуқи интихоб дорад.

Шаҳрванди Республикаи Ўзбекистон якбора депутати беш аз ду органи намояндагии ҳокимияти давлатӣ шуда наметавонад.

Барои ташкил ва гузаронидани интихоботи Президенти Республикаи Ўзбекистон, ба Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон, инчунин референдуми Республикаи Ўзбекистон аз тарафи Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон Комиссияи марказии интихоботии Республикаи Ўзбекистон ташкил карда мешавад, ки принципи асосии фаъолияти он мустақилий, қонуният, коллегиалий, ошкорой ва адолат аст.

Комиссияи марказии интихоботии Республикаи Ўзбекистон фаъолияти худро дар асоси мунтазамӣ ба амал мебарорад ва дар фаъолияти худ Конститутсиияи Республикаи Ўзбекистон, қонунҳо оиди интихобот ва референдум дар Республикаи Ўзбекистон, дигар ҳуҷҷатҳои қонуниро ба роҳбарӣ мегирад.

Аъзоёни Комиссияи марказии интихоботии Республикаи Ўзбекистонро бино ба тавсияи Жўқорғи Кенгеси Республикаи Қароқалпоқистон, Шўроҳои депутатҳои ҳалқии вилоятҳо ва шаҳри Тошканд Палатаи қонунгузорӣ ва Сенати Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон интихоб мекунанд.

Раиси Комиссияи марказии интихоботии Республикаи Ўзбекистон аз чумлаи аъзоёни он бино ба тавсияи Президенти Республикаи Ўзбекистон дар маҷлиси комиссия интихоб карда мешавад.

**Конституцияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 117-ум.**



## Хулоسابандӣ мекунем

### Низоми интихобот

- овоз додан – шакли ифодаи муносибат ба ҳизбҳо ва ба шахсони гуногуне, ки ба маснади ҳокимият даъвогарӣ менамоянд;
- ҳуқуқи интихоб – аз синни 18 солагӣ;
- онҳое, ки аз ҳуқуқи интихоб маҳрум гардидаанд: аз лиҳози ҳуқуқи нолоиҷон, ононе, ки дар ҷойҳои ҳабс нигоҳ дошта мешаванд, арбобони динӣ, ғайришаҳрвандон;
- интихоботи муқобил;
- низоми интихоботии мажоритар ва пропорсионал;
- ҳуқуқи интихоби рӯйрост, баробар, ҳамагонӣ;
- овоздиҳии пинҳонӣ;
- назорат: ҳозир гардидани мушоҳидон дар интихобот;
- ҷавобгарии чиной барои вайрон кардани қонуни интихобот.



### Худатонро санҷед!

1. Ҳангоми овоздиҳии пинҳонӣ ҳуқуқи интихоби рӯйрост, баробарӣ ва ҳамагонӣ чиро маънидод мекунад?
2. Дар Республикаи Ўзбекистон кӣ ҳуқуқи интихоботӣ дорад?
3. Дар фаъолияти комиссияи интихобот ошкорбаёни чӣ нақш дорад?
4. Дар Ўзбекистон қадом модели низоми интихобот қабул гардидааст?
5. Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон барои иштирок дар интихобот ба шаҳрвандон қадом ҳуқуқҳоро ҳавола мекунад?

**§ 28. ДАРСИ АМАЛИЁТ****ИНТИХОБОТИ ДЕПУТАТҲО ВА СЕНАТОРҲОИ ОЛИЙ  
МАЖЛИСИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН**

**Дар натиҷаи кор оид ба мавзӯй дониста мегиред:**  
 дар бораи тартиби гузаронидани маъракаи интихоботӣ ;  
 оид ба механизми овоздихӣ ;  
 оид ба нақши иштироккунандагони гуногуни ҷараёни интихобот.  
**1. Тартиби гузаронидани интихоботи депутатҳо ва сенаторҳо ба Олий Мажлис.**  
**2. Интихоби шӯрои мактаб.**

**1. ТАРТИБИ ГУЗАРОНИДАНИ ИНТИХОБОТИ ДЕПУТАТҲО ВА СЕНАТОРҲОИ ОЛИЙ МАЖЛИС**

Мувофиқи қонунҳои Республикаи Ўзбекистон «Дар бораи нтихобот ба Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон» ва «Дар бораи интихобот ба Шӯрои депутатҳои ҳалқии вилоятҳои, ноҳияҳо ва шаҳрҳо» ҷараёни интихобот аз марҳилаҳои зерин иборат аст:

1. Таъин кардани рӯзи интихобот.
2. Ташкил кардани Комиссияи марказии интихобот.
3. Ташкили округҳои нтихоботӣ ва участкаҳои интихоботӣ.
4. Ташкили комиссияҳои интихоботӣ.
5. Эълон намудани маъракаи интихоботӣ.
6. Пешбарӣ кардан ва ба рӯйхатгирии номзадҳо ба депутатӣ .
7. Тарғиботи пешазинтихоботӣ.
8. Тартиб додани рӯйхати интихобкунандагон.
9. Тайёркунни бүллетени интихоботӣ.
10. Овозодихӣ ва маълум кардани натиҷаи интихобот.
11. Ба рӯйхатгирии депутатҳо ва эълони натиҷаҳои интихобот.
12. Гузаронидани интихоботи такрорӣ дар он округҳое, ки номзадҳо миқдори зарури овозро нағирифтаанд.

Интихоботи Президент ва ба депутатии Палатаи қонунгузорӣ ва аъзогии Сенати Олий Мажлис баргузор шуд. Сарвари давлат ва депутатҳои мақоми қонунгузори олии мамлакат интихоб гардидаанд, яъне, аксари онҳое, ки ба участкаҳои интихобот омадаанд, ба тарафдории онҳо овоз доданд.

*Ба фикри шумо, интихобкунандай оддӣ, ки ба ҷумлаи ҳамин аксарият мансуб аст, аз нигоҳи сиёсӣ чӣ гуна рол дорад?*

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях

Албатта, дар ҳолатҳои зиёд ин одам ҳаёти сиёсии мамлакатро бо дикқат мушоҳида мекунад. Вай медонад, кй касе дар сари ҳокимият қарор дорад, инчунин, ояндаи мамлакате, ки ў дар он зиндагонӣ мекунад, барояш бетафовут нест. Бинобар ин ў чунин корро мекунад.

Зеро тачрибаи барпо кардани давлати ҳукуқбунёд дар аксари ҳолат ба мақомоти қонунбарори мамлакат ва ба мақомоти вакилдори ҳокимиият дар ҷойҳо вобаста аст ва ин аз ҳамон далолат медиҳад. Депутатҳо ва сенаторҳо қонунҳоро тайёр мекунанд ва аз тасдиқ мегузаронанд, аз болои риоя кардани он низ назоратро ба амал мебароранд, бучети мамлакатро мавриди муҳокима қарор медиҳанд ва тасдиқ мекунанд, вакилони масъултарини ҳокимиияти иҷроияро ба лавозимашон тасдиқ менамоянд, дар татбиқи амалии Конститутсия, ҳуҷҷатҳои қонун ва фармонҳои Президенти Республикаи Ўзбекистон кўмак медиҳанд.

## **2. ИНТИХОБОТИ ШЎРОИ МАКТАБ**

Мактабро метавон ба давлати хурде қиёс намуд. Тартиби гузаронидани интихоботро омӯхта, ҳаракат намоед, ки органи худидоракуни мактаб – шўрои мактабро интихоб кунед.

Номзадҳо ба шўрои мактаб бояд дастурҳои реалии гузаронидани ислоҳоти ҳаёти мактабро кор карда бароянд. Шумо услуби худатонро дар бораи нигаҳдошти интизом дар мактаб ва қадру қиммати инсонии донишомӯзон пешниҳод кунед. Онҳоро ба дастури ҳуқуқҳо ва ўҳдадориҳои муаллимону донишомӯзон дароред.

Баъд аз муҳокима намудани дастурҳои онҳо интихоботи номзадҳоро мувофиқи қонуни Республикаи Ўзбекистон «Дар бораи интихобот ба Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон» баргузор намоед.

Ба се гурӯҳи зерин тақсим шавед:

- комиссияи интихобот;
- ҳизбҳо ва номзадҳои онҳо;
- вакилони воситаҳои ахбори оммавӣ.

## **Марҳила I. Тайёрӣ ба маъракаи пешазинтихоботӣ**

### **Аъзои комиссияи интихобот**

Раис ва котиби комиссияро гурӯҳ интихоб мекунад, чойи баргузории интихоботро муайян менамояд, рӯйхати интихобкунандагонро тартиб медиҳад, бюллетени интихобот, шакли протоколи шумориши овозҳоро тайёр мекунад, хонаи овоздиҳӣ, куттии интихобот ва дигар ҷиҳозҳоро таъмин менамояд.

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях

## Хизбҳо ва номзадҳои онҳо.

Гурӯҳ ҳадди ақал ду ҳизб таъсис менамояд, дастурҳои кории онҳоро тайёр мекунад, тактикаи дастурҳои пешазинтихоботиро кор карда мебарояд, ба узвияти сардории шўрои мактаб номзадҳоро пешбарӣ мекунад, барои тарафдории номзадҳо варақаҳо интишор менамояд, нутқҳои онҳоро дар назди интихобкунандагон тайёр мекунад.

Ҳамсинфонатонро бовар кунонед, ки дастури (барномаи) Шумо аз ҳама беҳтар аст.

## Вакилони воситаҳои ахбори оммавӣ:

Гурӯҳ аз номзадҳо, аз интихобкунандагон, аз аъзои комиссияи интихобот интервю (мусоҳаба) мегирад, дар бораи рафти маъракаи пешазинтихоботӣ мақола тайёр мекунад.

## Марҳилаи II. Маъракаи пешазинтихоботӣ

Аъзои комиссияи интихобот рӯйхатҳои интихобкунандагонро тартиб медиҳанд.

Ҳизбҳо ҳар яке плакатҳо аз дастурҳои пешазинтихоботии номзадашон ҳикоякунандаро меовезанд, варақаҳо интишор менамоянд, корҳои тарғиботиро ба пеш мебаранд. Вакилони боэътиимод бо баёноти дастурии худ номзадҳоро шинос менамоянд.

Баъд номзадҳо ба саволҳои интихобкунандагон, ба саволҳои вакилони воситаҳои ахбори оммавӣ, рақибони худ ҷавоб медиҳанд.

## Марҳилаи III. Интихобот

Ба участкаи интихобот якумин шуда аъзои комиссияи интихобот, мушоҳидон аз ҳизбҳо, вакилони воситаҳои ахбори оммавӣ таклиф карда мешаванд.

Комиссияи интихобот дар участка корҳоро ташкил мекунанд. интихобкунандагон дар овоздиҳӣ иштирок меварзанд. Баъд аз он дар ҳузури ҳамаи ширкаткунандагон натиҷаҳои ниҳоии интихобот ёълон карда мешаванд.



### Ҳудатонро санҷед!

- Дар чараёни интихобот интихобкунанда чӣ нақшे мебозад?
- Дар давраи маъракаи интихобот вазифаи воситаҳои ахбори оммавӣ қадом аст?
- Шумо ба сифати интихобкунанда оянда чиро омӯҳтед?
- Иштироки ҳудатон ва ҳамсинфонатонро дар интихоботи Шўрои мактаб чӣ гуна арзёбӣ мекунед?

## § 29. МАҚОМОТИ ПРОКУРАТУРА (ДОДСИТОНӢ)-И РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН

**Дар натиҷаи кор оид ба мавзӯй дониста мегиред:**

- оид ба фаъолияти мақомоти (органҳои) прокуратура дар бобати назорати иҷроӣ қонунҳо;
- оид ба ҳуқуқу вазифаҳои кормандони прокуратура;
- дар бораи хусусиятҳои фаъолияти органҳои прокуратураи Республикаи Ўзбекистон.

**1. Прокурор – ҳимоягари қонун**

**2. Мақомоти (органҳои) прокуратура**

**3. Намудҳои ҳуҷҷатҳои назорати прокурорӣ.**

### **1. ПРОКУРОР – ҲИМОЯГАРИ ҚОНУН**

Калимаи «прокурор» лотинӣ буда тарҷумай он «ғамхорӣ кардан» аст. Дар ин ҳолат, маънои ғамхорӣ кардан дар бобати риояи бечунучарои тамоми қонунҳои давлат дар назар дошта шудааст.

Мақомоти прокуратура аризаву шикоятҳои шаҳрвандонро ба ташкилотҳои давлативу ҷамъиятӣ, муроҷиатҳои онҳоро дида мебароянд, дар бобати барқарор намудани ҳуқуқҳои осебдидаи онҳо чораву тадбирҳо меандешанд ва манфиатҳои қонуни шаҳрвандон ва ташкилотҳоро ҳимоя мекунанд.

Органҳои прокуратура ба низоми судӣ намедароянд ва аз судяҳо мустақил мебошанд. Дар маҷлиси суд иштирок намуда, прокурор аз ном давлат назорати прокурориро мебарад, яъне дар кори суд оё қонун вайрон шуд ё не, муайян мекунад.

Дар сурати аз ҷониби суд қарори қабулгардида ба қонун мувофиқ набудан, прокурор ба суди болоӣ бо протест дар бораи мувофиқ набудани он ба қонун муроҷиат мекунад. Ҳатто баъд аз ҳукми эътибор пайдо кардани қарори суд низ органҳои прокуратура аз болоӣ вайрон нашудани ҳуқуқҳои маҳкумшудаҳо дар маҳбасхонаҳо ва дар ҷойҳои зиндонии онҳо назоратро ба амал мебароранд.



## Қонуни асосӣ муқаррар месозад

Дар ҳудуди Республикаи Ўзбекистон назоратро аз болои ичрои анику яхелаи қонунҳо Прокурори генералии Республикаи Ўзбекистон ва прокурорҳои зердасти он ба амал мебароранд.

### Конституцияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 118-ум.

#### ВАЗИФАҲОИ АСОСИИ МАҚОМОТИ ПРОКУРАТУРАИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН



## 2. ОРГАНҲОИ ПРОКУРАТУРА

Мувофиқи моддаи 119-уми Конституцияи Республикаи Ўзбекистон системай ягонаи марказии органҳои прокуратураго Прокурори генералии Республикаи Ўзбекистон, ки аз ҷониби Президенти Республикаи Ўзбекистон таъин ва аз вазифа озод карда мешавад, раҳбарӣ менамояд.

Фармони Президенти Республикаи Ўзбекистон оид ба таъин ва озод кардани Прокурори генералии Республикаи Ўзбекистонро Сенати Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон тасдиқ мекунад.

Прокуратураи Республикаи Қароқалпоқистонро прокурори Республикаи Қароқалпоқистон раҳбарӣ мекунад, ки бо розигии Прокурори генералии Республикаи Ўзбекистон аз ҷониби Жӯқорғи Кенгеси Республикаи Қароқалпоқистон таъин ва озод карда мешавад. Он дар назди Прокурори генералии Республикаи Ўзбекистон ва Жӯқорғи Кенгеси Республикаи Қароқалпоқистон ҷавобгар ба ҳисоб меравад.

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях

Прокурорҳои шаҳрҳо, ноҳияҳо ва вилоятҳо аз ҷониби Прокурори генералии Республикаи Ўзбекистон таъин карда мешаванд.

Муддати ваколати Прокурори генералии Республикаи Ўзбекистон, прокурори Республикаи Қароқалпоқистон, прокурорҳои вилоятҳо, ноҳияҳо ва шаҳрҳо панҷ сол аст.



## Супорииши 1

*Ба фикри шумо, дар республика чунин тартиби таъин шудани прокурор ҷаро қабул шудааст? Шумо қадом усулро (озмун, имтиҳон ва ҳоказо) пешниҳод мекардед? Ёвобабатонро асоснок намоед.*

### Соҳҳори органҳои прокуратура:

- Прокуратураи генералии Республикаи Ўзбекистон;
- прокуратураи Республикаи Қароқалпоқистон;
- прокуратураи вилоятҳо ва шаҳри Тошканд;
- прокуратураи ноҳияҳо ва шаҳрҳо;
- Прокуратураи ҳарбии Республикаи Ўзбекистон, Прокуратураи нақлиёти Республикаи Ўзбекистон, ки прокуратураи вилоят баробар аст;
- прокуратураҳои округҳои ҳарбӣ, ҳудудии ҳарбӣ, прокуратураҳои нақлиёт ва ихтисосӣ, ки ба прокуратураи ноҳия баробар аст;

Департаменти мубориза бар зидди ҷиноятгарии оиди иқтисодиёт, Бюрои маҷбурии ичро дар назди Прокуратураи генералии Республикаи Ўзбекистон амал мекунанд.

### 3. НАМУДИ ҲУЧҖАТҲОИ НАЗОРАТИ ПРОКУРОРИ

Прокурор қонуншиканиро аниқ намуда мумкин аст, ҷораҳои зеринро андешад: **эътиroz (протест), қарор, тақдимнома ариза ва оғоҳӣ.**

Барои қарори ғайриқонунии орган прокурор протест (эътиroz) медарорад. Ба ҳамон тартиб ба шахси мансабдор барои қарори ғайриқонуниаш аз тарафи прокурор протест баён мешавад.

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях

Эътиroz бояд ҳатман дар муддати на беш аз даҳ рӯз дида баромада шавад. Дар бораи натичаи дида баромадани эътиroz дар муддати се рӯз ба прокурор ҳаттӣ маълум карда мешавад.

Бо назардошти хусусияти вайрон шудани қонун аз тарафи шахси мансабдор ё шаҳрванд прокурор оид ба боз кардани кори (парвандаи) чиной, ҷавобгарии маъмурӣ ё интизомӣ қарор қабул мекунад.

Прокурор дар бораи бартараф кардани қонуншиканӣ, сабабҳо ва шароити он нисбат ба орган ё шахси мансабдор, ки бояд шикастани қонунро бартараф намояд, тақдимнома тақдим мекунад, ки он бояд бечунучаро муҳокима шавад ва дар бораи дидани ҷораҳо дар муддати як моҳ ҳаттӣ ба прокурор маълум кардан зарур.

Прокурор барои ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои қонунии шаҳрвандон, шахсони юридикий ва давлат метавонад бо ариза ба суд муроҷиат кунад.

Оғоҳии пешакӣ дар бораи раво набудани шикастани қонун ҳангоми расидани маълумот оид ба ҳавфи содирзани ҳаракати зидди қонунӣ, ки ба манфиат, ҳуқуқу оозодиҳои шаҳрванд, манфиати ҷамъият ва давлат зиён оварданаш мумкин, аз тарафи прокурор ҳаттӣ ба шахси мансабдор ва шаҳрванд бо мақсади ҷилавгирӣ намудани қонуншиканӣ тақдим карда мешавад ва зимнан ҷавобгарӣ барои он қонуншиканӣ фаҳмонда мешавад.

## Супориии 2

1. Қотилий рӯй дод. Бо мақсади фоши кардани ҷиноят сардори шӯъбаи ҷустуҷӯйи ҷиной дар бораи кушода ҳондани ҳамаи он номаву ҳатҳое, ки ба шахси ба қотилий гумондор меоянд, фармон дод.

Ба фикри шумо, прокурор бояд ин қарорро бекор кунад?

2. Дар баъзе ҳолатҳо дар давоми муҳокимаи суд прокурор маҷбур мешавад то ба судшаванда ҷораи ҷазои ҳабси якумра таъин намояд.

Ба фикри шумо, ин ҳол ба паҳн шудани бешафқатӣ дар мамлакат имконият муҳайё намесозад?

Бисёре аз қонунгузорон бо ҳар роҳ, дар бораи ҳаллу фасли муаммо, ки бояд органҳои прокуратура аз ҳар гуна органҳои

давлат, аз иттиҳодияҳои чамъиятӣ ва шахсони мансабдор пурра мустақил шаванд, саъю кӯшиш меварзанд.

## **Ба ҳамин муносабат дар Республикаи Ўзбекистон чораву тадбирҳои зерин андешида шудаанд:**

- дар органҳои прокуратура ташкил кардани ҳизбҳои сиёсӣ ва ҳаракатҳо манъ шудаанд;

- прокурорҳо дар марҳилаи амалкарди ваколатҳои худ узвияти худро ба ҳизбҳои сиёсӣ ва дигар иттиҳодияҳои чамоавие, ки мақсади сиёсиро дунбол мекунанд, қатъ месозанд;

- ба прокурорҳо шуғл варзидан бо хизматрасонии пулӣ ва шуғл варзидан бо фаъолияти тадбиркорӣ манъ карда мешавад (ба истиснон фаъолияти илмиву эҷодӣ ва педагогӣ);

- ба прокурорҳо дар асоси ҳифзи мақом бо созмонҳо ва корхонаҳо ҳамкорӣ кардан манъ шудааст (ғайр аз муассисаҳои таълимию илмӣ);

- прокурорҳо ва муфаттишони прокуратура дар муҳофазаи давлат қарор мегиранд ва ба даҳолатназарии хизмат соҳибанд, яъне тафтиш намудани корҳои (парвандай) чиноие, ки нисбат ба онҳо кушода шудааст, фақат аз ҷониби органҳои прокуратура ба амал бароварда мешавад;

- ҳангоми тафтиш кардани корҳои чиноятӣ, дида баромадани шикоят, ариза ва ҳоказо даҳолат кардани мақомоти ҳокимияти давлатӣ, иттиҳодияҳои чамъиятӣ ва воситаҳои ахбори оммавӣ ба фаъолияти прокуратура манъ карда шудааст;

- Прокурори генералии Республикаи Ўзбекистон ба Президенти Республикаи Ўзбекистон ва Сенати Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон ҳатман ҳисобот медиҳад.

- Таъминоти молиявӣ фақат аз ҳисоби буҷет ба амал бароварда мешавад.

### **Супории 3**

1. Чораву тадбирҳои худатонро дар бобати ҳаллу фасли муаммои мустақилияти мақомоти прокуратура пешниҳод кунед.

2. Шояд, Шумо ба органҳои прокуратура ваколатҳои хеле зиёд дода шудааст ва суиштеъмоли ҳокимият аз ҷониби онҳо аз эҳтимол дур нест, гуфта ҳисоб мекунед? Ҳуб, барои назорат кардан аз болои фаъолияти мақомоти прокуратура чиро пешниҳод мекунед?

3. Мувофиқи Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон дар давраи ишғоли

лавозими прокурор соҳиб шудан ба лавозими дигари ҳақдиҳанда ва ё узвият доштани прокурор дар ҳаракатҳои оммавӣ ва ҳизбҳо манъ карда шудааст.

*Ба фикри шумо дар ин ҳолат ин манъкуниҳо ҳуқуқи иҷтимоию иқтисодӣ ва сиёсии прокурорро ҳамчун шаҳрванди ҳамин мамлакат, оёй вайрон намекунанд?.*



## Хулосабандӣ мекунем

- ▶ прокуратура – назорат аз болои иҷрои якхелai қонунҳо;
- ▶ прокурор – дар мурофиа ба сифати айборкунандай давлатӣ;
- ▶ прокуратура ба низоми суд дохил намешавад;
- ▶ ба мақомоти прокуратура Прокурори генералӣ раҳбарӣ мекунад;
- ▶ ба прокурорҳо манъ шудааст:
  - иштирок дар ҳизбҳои сиёсӣ ва ҳаракатҳои оммавӣ;
  - шуғл варзидан бо фаъолияти тадбиркорӣ, депутат будан ва дар айни вақт ҷои дигар кор кардан;
- ▶ таъминоти молиявӣ фақат аз ҳисоби буҷети давлат;
- ▶ қонун «Дар бораи прокуратура»



## Худатонро санҷед!

1. Мақомоти прокуратура бо кадом мақсад ташкил мешаванд?
2. Прокурор дар суд чӣ нақш дорад?
3. Органҳои прокуратураго кӣ раҳбарӣ мекунад ва фаъолияти онҳоро кӣ назорат менамояд?
4. Агар ҳолатҳои вайрон шудани қонун ошкор гардад, прокурор кадом чораҳоро мебинад?
5. Хусусиятҳои муроҷиат ба прокуратура аз чихо иборат аст?
6. Таъминоти молиявии прокуратура чӣ гуна амалӣ мегардад?



## **Дар ёд доред!**

Фаъолияти органҳои прокуратура ба ҳамаҷониба устувор будани қонун, мустаҳкам шудани тартиботи хуқуқ, таъмини ҳимояи инсон ва шаҳрванд, инчунин мустақилии давлатӣ аз тачовузи ғайриқонунӣ дар соҳаи иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ, хуқуқи шахсӣ, соҳти иҷтиммоию давлатӣ, соҳтори сиёсию иқтисодӣ, хуқуқи гурӯҳҳои миллӣ ва воҳидҳои ҳудудӣ, ки дар Конститутсиияи Республикаи Ўзбекистон мустаҳкам карда шудааст, мебошад.

### **Маслиҳатҳои мо**

## **МАСКАНУ МАНЗИЛИ ШУМО – ИСТЕҲКОМИ ШУМО**

Калиди квартираатонро зинхор дар қуттии почта, дар таги гилемча, дар дигар ҷойҳои дилҳоҳи худ нагузоред. Варианти мақбултарин – калидро ба яке аз ҳамсояҳо дихед.

Агар дар хона як ҳудатон бошед, ҳангоми тақ-тақи дар ва ё ҷаҳонгоси зангӯлаи дар онро накушоед – дар пушти дар қарор гирифта гап занед. Ба ҳоҳишу илтимос дар бораи имдод ва қадом ҳел ёрдам, дар бораи об додан, ё ба ҳоҳиш дар бораи тафтиши дастгоҳи газ ё ки ҳисобкунаки барқӣ : «калонсолон дар хона нестанд, сонитар биёед», гуфта ҷавоб дихед.

Агар хирагӣ барои даромадан ба квартира давом кардан гирад, дудила нашуда ба милитсия занг занед.

**ракамҳои зерини телефонро  
дар ёд нигоҳ доред::**

- 101 – хизмати маҳви сӯхтор**
- 102 – милиса**
- 103 – хизмати тиббии таъчилий**
- 104 – хизмати газ**
- 1050 – хизмати ёрдами таъхирнопазир**

## § 30. МОЛИЯ ВА КРЕДИТ ДАР РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН

**Дар натиҷаи кор оид ба мавзӯй дониста мегиред:**

– дар бораи асосҳои ҳуқуқии сохтори молияю кредит дар Республикаи Ўзбекистон;

– оид ба заминаи ҳуқуқии сохтори банку пул;

– дар бораи хусусиятҳои асосҳои сохтори андози мамлакат.

**1. Вобастагии байниҳамдигарии ҳуқуқ ва иқтисодиёт.**

**2. Сохтори молияи давлат.**

**3. Низоми пули Республикаи Ўзбекистон.**

**4. Сохтори банкии давлат**

**5. Андозҳо барои чӣ заруранд?**

### **1. ВОБАСТАГИИ БАЙНИҲАМДИГАРИИ ҲУҚУҚ ВА ИҚТИСОДИЁТ**

Замоне, ки мо зиндагонӣ мекунем, даврест, ки дар он муносабатҳои бозорӣ ривоҷу равнақ мейбанд, шаклҳои гуногуни мулкдорӣ пайдо мешаванд ва такомул мейбанд. Имрӯз барои ҳар як шахси муқими республикамон имконияти васеъи қушодани корхонаи худ, шуғл варзидан бо тадбиркорӣ ва ба ҳамин тариқ таъмин кардани фаровонии худ ба вучуд омадааст.



#### **Қонуни асосӣ муқаррар мекунад**

Заминаи иқтисодиёти Ўзбекистонро, ки ба ривоҷу равнақи муносаботи бозорӣ нигаронида шудааст, шаклҳои гуногуни мулк ташкил мекунанд.

#### **Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 53-юм.**

Нормаҳои ҳуқуқ муносабатҳои ташаккулёфтai иқтисодиро дар кишвар мустаҳкам мекунад ва бо ҳамин ба ривоҷи иқтисодиёт таъсири эҷобӣ мерасонад. Нормаҳои ҳуқуқӣ (қонунҳо, фармонҳо ва қарорҳои ҳукумат) ба ривоҷ додани тадбиркорӣ, мустаҳкам кардани шаклҳои муҳталифи мулкдорӣ кӯмак медиҳад, манфиатҳои тадбиркорон ва бизнесменҳоро ҳимоя мекунад. Бинобар ин, дар Конститутсия

аз чониби давлат доир ба озодии меҳнат ва тадбиркорӣ, фаъолияти иқтисодӣ, инчунин, дар бораи кафолати муҳофизати ҳуқуқии тамоми шаклҳои мулк қоидае зикр ёфтааст.



## **Қонуни асосӣ муқаррар мекунад**

Давлат устувории ҳуқуқи истеъмолгаронро ба ҳисоб гирифта, фаъолияти иқтисодӣ, тадбиркорӣ ва озодии меҳнат кардан, баробарҳуқуқии тамоми шаклҳои мулк ва аз ҷиҳати ҳуқуқӣ баробар муҳофизат кардани онҳоро кафолат медиҳад.

Мулки ҳусусӣ мисли шаклҳои дигари мулк даҳолатнозизир ва дар таҳти ҳимояи давлат аст. Млкдор фақат дар ҳолатҳои назардошти қонун ва бо тартиби муқаррар гардида мумкин аст аз мулкаш маҳрум шавад.

### **Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 53-юм.**

**Ҳамин тарик, ҳуқуқ ба иқтисодиёт ин гуна таъсир мегузаронад:**

- қонунҳо муносибатҳои иқтисодии ташаккулёфтаро мустаҳкам мекунад;

- ҳуқуқ барқарории иқтисодии мамлакатро эътироф мекунад ва кафолат медиҳад;

- хуқуқ мумкин аст ба фароҳам соҳтани муносибатҳои нави иқтисодӣ ва ба ривоҷу равнақи онҳо кўмак расонад.



## **Супориии 1**

*Ба фикри шумо, барои бомуваффақият бо тадбиркорӣ машгул гаштани инсон вай дорои қадом фазилатҳо бояд бошад? Барои ишитирок кардани тамоми хоҳишмандон дар ривоҷи муносибатҳои бозорӣ дар мамлакат бояд қадом шарту шароити лозима муҳайё гардонда шавад?*

## **2. СОХТОРИ МОЛИЯИ ДАВЛАТ**

Соҳтори молияи давлат барои муҳайё кардани фондҳои маблағҳои пулии давлат, тақсим кардан ва истифода бурдан аз он вучуд дорад. ба соҳтори молия муассасаҳои молиявии мамлакат–банкҳо, кассаҳои амонатӣ ва монанди онҳо мансубанд.

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях



## Қонуни асосӣ муқаррар мекунад

Республикаи Ўзбекистон ба соҳтори молия ва пулу кредитии худ соҳиб аст.

Бучети давлатии Ўзбекистон аз бучети республика, аз бучети Республикаи Қароқалпоқистон ва аз бучетҳои маҳаллӣ иборат аст.

**Конститусияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 122-юм.**

**Фаъолияти молиявӣ-иқтисодии давлат дар самтҳои зерин ба амал бароварда мешавад:**

- қабул кардани бучет, ичрои он, назорат кардан аз болои он;
- андозиситонӣ;
- воҳидҳои пулиро зарб кардан ва дар соҳаи молия ва иқтисодиёт тартибири нигоҳ доштан;
- кредитҳо, имтиёзҳо ва ҳоказоро додан;
- шаҳрвандони ба кўмаки моддӣ мӯхтоҷро таҳти муҳофазаи иҷтимоӣ қарор додан (маъюбон, ногиронҳо, ятимон ва ҳоказоҳо);
- дастгирӣ кардани пешрафти муассисаҳои фарҳангиву таълимӣ, воситаҳои ахбори оммавӣ;
- барои муҳофизат кардани муҳити атроф андешидани чораву тадбирҳои зарурӣ;
- фаъолияти берунии иқтисодӣ ва ҳамкории байналхалқӣ.



**Дар ёд доред!**

**Молия** (аз франсузӣ--finance—нақд, даромад) – ба маънои васеъ маблағҳои пулии давлат, муомилаи гардиши маблағҳои пул аст.

Низоми молия ташкил кардани хазинаҳои маблағи пули субъектҳои давлатӣ ва хочагӣ, тақсим намудан ва аз усулҳои аз онҳо истифода бурдан.



## Супории 2

Худатонро ба ҷои вазири молияи давлат тасаввур кунед. Дар он сурат маблағҳои асосии мамлакатро ба қадом соҳаҳои иқтисодиёт сарф мекардед? Барои таъмин кардани истифодаи муваффақиятомези ҳамин маблағҳо қадом қонунҳоро пешинҳод мекардед, ки бояд қабул шаванд?

### 3. СОХТОРИ ПУЛИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН

Низоми пули Республикаи Ўзбекистон воҳиди пули расмиро, ташкил кардани муомилаи пул ва ба тартиб даровардани онро дар бар мегирад. Аз 1-уми июля соли 1994 эътиборан дар Республикаи Ўзбекистон воҳиди пули расмӣ – сўм ба муомила дароварда шудааст. Аз 15-уми октябри соли 1994 эътиборан дар ҳудуди республика тамоми пардохтҳо ва ҳисобу китобҳо фақат бо пули миллӣ – сўм ба амал бароварда мешавад.

Сўм банкнотҳои қоғазин ва тангаҳои металлӣ аст, ки аз тарафи Банки марказии Республикаи Ўзбекистон бароварда мешавад. Дар Республикаи Ўзбекистон сўм воситаи ягонаи қонуни пардоҳт ба ҳисоб меравад.

### 4. СОХТОРИ БАНКИ ДАВЛАТ

Ташкил кардани банкҳо ва заминаи фаъолияти ҳуқуқии онҳоро қонун “Дар бораи банкҳо ва фаъолияти банкҳо”, фармонҳои Президент, ҳуччатҳои Банки марказии Республикаи Ўзбекистон ташкил мекунанд.



## Қонуни асосӣ муқаррар мекунад

Соҳтори банки Республикаи Ўзбекистонро Банки марказии республика идора мекунад.

**Конституцияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 124-ум.**



## Дар ёд доред!

**Банк** (италиянӣ буда ба маъни «banka» – ҷой ва франсузӣ «banque» – сандук) – барои аз шахсони юридикӣ ва ҷисмонӣ қабул кардани амонатҳо (саҳмҳо), инчунин аз маблағҳои қабул шуда додани кредитҳо ва барои ба амал баровардани ҳар гуна пардохтҳо шахси юридикиест, ки мақсадҳои болоиро амалӣ мекунад.

Мувофиқи Қонуни Республикаи Ўзбекистон «Дар бораи Банки марказии Республикаи Ўзбекистон» он барои муҳофизат ва таъмин кардани барқарории валютаи миллӣ сиёсати ягонаи пулӣ-кредитиро кор карда мебарояд ва ба пеш мебараад.

Хуқуқи мутлақи ба муомила баровардани пулҳои нақд ва аз муомила гирифта мондани он танҳо ба Банки марказии Республикаи Ўзбекистон тааллуқ дорад. қалбакӣ соҳтани банкнотҳо аз рӯи қонун таъқиб карда мешавад.

## 5. АНДОЗҲО ЧӢ ДАРКОРАНД?

**Андоз** – яке аз намудҳои пардохтҳои умумимаҷбуриест, ки барои ба амал баровардани буҷети давлат ва ё маҳаллӣ аз ҷониби шахсони юридикӣ ва ҷисмонӣ пардохта мешавад.

Тамоми муносибатҳои вобаста ба муқаррар кардан, ҷорӣ , ҳисоб намудан ва пардохти андозҳо дар асоси Кодекси андози Республикаи Ўзбекистон ба тартиб дароварда мешавад. Мувофиқи он низоми андоз нисбати ҳамаи андоздиҳандагон дар тамоми ҳудуди Республикаи Ўзбекистон як хел аст. Мувофиқи моддаи 5-уми Кодекси андози Республикаи Ўзбекистон, қонунгузории оид ба андоз ба принсипҳои ўҳдадор будан, адолати ситонидани андоз, ошкорории қонунгузории андоз ва презумпсияи ҳақ будани андоздиҳандагон асос меёбад.

Андозҳо бевосита (аз даромади ба ҳисобгирифта ё аз арзиши молу мулк) ва билвосита (ба воситаи болоравии нарҳ ба мол ва хизматрасонӣ, андози аксиз, боч ва ғайра) мешаванд.



### Дар ёд доред!

Ҳар як шаҳс андозҳоеро, ки ин кодекс муқаррар кардааст ва дигар пардохтҳои маҷбуриро бояд супорад..

**Кодекси андози Республикаи Ўзбекистон, моддаи 6-ум.**



### Супории 3

Ба фикри шумо, андоз ба иқтисодиёт ва ба дараҷаи зиндагонии аҳолии мамлакат чӣ тарз таъсир мерасонад?

Оё мамлакатеро, ки дар он андозситонӣ набошад, номбар карда метавонед?

Бе маблағхое, ки бо кўмаки андозҳо ғун карда мешаванд, давлат наметавонад вучуд дошта бошад, зеро давлат вазифаҳои ба зимма гирифтаашро – таълим додан, ҳимоя кардани марзҳои мамлакат ва таъмини тартибу интизом дар дохили давлат, мувофиқ кардани корҳои мақомоти давлатиро наметавонад ба ичро расонад, аз имкони ичрои дигар мақсадҳо, имконияти ҳақ додан ба тамоми шахсоне, ки аз тавлиди неъматҳои моддӣ бевосита озод карда шудаанд, маҳрум мегардад.



### Қонуни асосӣ муқаррар мекунад

Дар ҳудуди Республикаи Ўзбекистон низоми ягонаи андоз амал мекунад. Ба ҷорӣ соҳтани андозҳо фақат Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон ҳақ дорад.

**Конституцияи Республикаи Ўзбекистон, моддаи 123-ум.**



### Супориии 4

Барои насутурдани андоз ба ҷавобгарии ҷиной қашидан оё аз рӯи адолат аст? Ҷавобатонро асоснок кунед.

Ҳамин тариқ, ҳуқуқҳо ва иқтисодиёт бо сатҳи зиндагонӣ ва ичрои мақсадҳои пешгузоштаамон бевосита вобастаанд. Зеро аксарияти одамони аслан хушбахт, худро ҳамчун шахс намоён кардаанд, аз амалӣ намудани ниятҳои барои ҷамъият муҳим, ба туфайли рафтори худ ба мустақилий расида, худро чунин меҳисобанд.



## Хулосабандӣ мекунем

Молия ва кредит дар  
Республикаи Ӯзбекистон

- ▶ низоми худии молия ва кредит;
- ▶ вазифаи асосӣ – қабул кардани буҷет ва ичрои он, пардохти андозҳо;
- ▶ ба муомила баровардани воҳидҳои пул; низоми молиявӣ – банкҳо, кассаҳои амонатӣ;
- ▶ 1-уми июля соли 1994 – валютаи миллӣ – сўм ба муомила дароварда шуд;
- ▶ Банки марказӣ ба низоми банкӣ раҳбарӣ мекунад;
- ▶ мақсади асосӣ – таъмин кардани барқарории валюта;
- ▶ андоз – ўҳдадории конститутсионии шаҳрвандон;
- ▶ андози даромад;
- ▶ андозҳоро Олий Мажлис муқаррар месозад.



## Худатонро озмоед!

1. Ҳукуқ ба ривоҷи муносабатҳои иқтисодии ҷамъият чӣ тавр таъсир мепрасонад?
2. Манбаъҳои асосии низоми молия ва кредити давлатро гӯед.
3. Муассисаҳое, ки низоми банк ва молияи давлатро ташкил медиҳанд, шумуред.

## ХУЛОСА

Инак саёҳатамонро ба саҳифаҳои Қонуни асосии давлат – Конститутсиия Республикаи Ўзбекистон ба поён расонидем.

Шумо боварӣ ҳосил кардед, ки ҳар инсон бо қўмаки қонунгузорӣ аксари муаммоҳои худашро, агар на ҳамаашро, балки аксариятшро, дар давоми ҳаёташ ҳал карда метавонад. Зиёда аз ин чунин мағҳумҳо: аз қабили нормаҳои ахлоқии рафтори инсон, фазилатҳои маънавӣ – вичдон, ору номус, қадру қимати инсонӣ ва монанди инҳо низ ҳастанд. Инҳо маърифати ҳуқуқӣ буда, танҳо унсурҳои иловагии маданияти ҳуқуқӣ ба шумор мераванд, яъне аз бар намудани ҳама чизи мусбӣ ва пурқиммат, ки ба инсон ҳуқуқ медиҳад. Ҷамъи донишҳои ҳуқуқӣ ва фазилатҳои ахлоқӣ асоси маданияти ҳуқуқии баландро ташкил медиҳанд.

Аммо итоаткории пассив (заиф) ба қонуни – асло чизҳои ба ҷомеъа зарурро дар назар надорад. Ҳимоя карда тавонистани ҳуқуқҳои қонуни худ ва бегонагон, муросо накардан бо қонуншиканиҳо чизи беҳамтост, вагарна боварӣ ба қонун ва имконияти барпо кардани давлати ҳуқуқбунёд барҳам меҳӯрад.

Ҳуқуқи конститутсионӣ, тавре ки доноста гирифтед, дар низоми ҳуқуқи Республикаи Ўзбекистон соҳаи пешбарандай ҳуқуқ ба ҳисоб меравад.

Роли пешбарандай он на фақат дар инкишофи доимии ғояҳои конститутсионӣ дар ҳамаи дигар соҳаҳои ҳуқуқ зоҳир мегардад, балки дар ташаккули асоси ҳуқуқӣ, инкишоф ва мустаҳкам шудани давлати ҳуқуқӣ ва ҷамъияти шаҳрвандӣ хизмат менамояд.

Набояд фаромӯш кард, ки ин мақсади муҳими стратегӣ дар Ўзбекистон маҳз баъди дастёбӣ ба истиклол муюссар гардид.

Дар ҳуқуқи конститутсионӣ ҳамаи принципҳои ҳоси давлати ҳуқуқбунёд мучассам шудааст.

Аммо принсипҳои конститутсионӣ ҳуд аз ҳуд давлати ҳуқуқиро бунёд намекунад. Давлати ҳуқуқиро на танҳо қонунҳо, балки ҳуди одамон, ҳуди ҷамъият барпо мекунанд. Аҳамияти қонунҳо иборат аз он аст, ки онҳо чун асоси ҳуқуқии барпо кардани ҷамъият хизмат мекунанд.

Умедворем донишҳое, ки дар дарсҳои ҳуқуқшиносӣ андӯхтаед, на фақат барои оянда, балки барои имрӯз низ дар ҳаллу фасли муаммоҳои ҳаёти рӯзмарра хизмат ҳоҳанд шуд.

Бо вучуди ин, набояд бо донишҳои ба даст омада қонеъ шуд. мақомоти ҳокимияти қонунгузор дар сари масъалаи такмил додани соҳтори ҳуқуқии давлатамон кори ҳудро идома медиҳанд. Ҳаёт дар атрофи мо боз ҳам рангорангү дилрабо ва ороставу пироста мегардад ва он низ ба ҳуди мо вобаста аст. Мо муттаҳид шуда Ватанамонро бояд ба давлати ҳуқуқбунёд, ба қишвари саодатманд ва пешрафта табдил диҳем..



## МУСТАҚИЛОНА САНЦИДАНИ ДОНИШҲОИ ХУД

Зимни омӯхтани фанни «Асосҳои хуқуқи конститутсионӣ»-Республикаи Ўзбекистон чӣ гуна аз бар шудани истилоҳоти оид ба хуқуқро санҷед, худатонро имтиҳон қунед. Агар мушкилӣ пеш ояд, ба саҳифаҳои зикршудаи матни китоби дарсӣ муроҷиат қунед.

- Конститутсия—5
- Хуқуқ—7
- Хуқуқи тартибот—7
- Хуқуқи конститутсиявӣ—7
- Муқаддима (Преамбула)—15
- Соҳибихтиёри (суверенитет)—17
- Демократия—20
- Демократияи намояндагӣ—20
- Референдум—20
- Принсипи тақсими ҳокимият—22, 102
- Сиёсати хориҷӣ—25
- Хуқуқи байналмилалӣ—26
- Ҳокимият—31
- Апатридҳо—62
- Суди олии Республикаи Ўзбекистон—139
- Гипотеза—112
- Шаҳрвандӣ—37
- Дискриминатсия (паст задан)—38
- Ташаббуси қонунгузорӣ—112
- Девони Вазирон—122
- Шӯрои депутатҳои халқӣ—128
- Суди Конститутсиявии ресупблика—139

- Конфедератсия—95  
Хукуқҳои маданий—35  
Хуқуқу озодиҳои шаҳсий—34  
Низоми интихоботи мажоритарӣ—152  
Иттиҳодияҳои чамъиятӣ—78  
Олий Мажлис—109  
Омбудсман—70  
Ҳизбҳои (партияҳои) сиёсӣ—80  
Хукуқҳои сиёсӣ—34  
Тартиби дигар кардани конститутсия—174  
Президент—119  
Презумпсияи беайбӣ—141  
Прокурор—160  
Низоми интихоботи пропорсионал—153  
Ҳудидоракунии шаҳрвандон—132  
Санксяя—112  
Суд—137  
Ҷамоати шаҳрвандон—131  
Давлати унитарӣ—97  
Федератсия—98  
Низоми молия—169  
Ҳоким—128  
Сензора—86  
Хукуқҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ—35

## КОНСТИТУТСИЯ – ҚОНУНИ АСОСИИ ДАВЛАТ

1. Конститутсия – ин... (с.5)
2. Номи давлати мо мувофиқи Конститутсия...(с.17)
3. Тарчимаи калимаи «Конститутсия» аз забони лотинӣ маънояш... (с.5)
4. Мақсади асосии Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон аз чӣ иборат аст? (с.6)
5. Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон кай қабул карда шуд? (с.12)
6. Сохтори ҳокимияти давлатии Республикаи Ўзбекистон ба қадом принсип асос ёфтааст? (с.23,107)
7. Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон аз чанд фасл, боб ва модда иборат аст? (с.16)
8. Принсипҳои асосии Конститутсияи Республикаи Ўзбекистонро номбар кунед. (с.12,23)
9. Фояҳои асосии Конститутсияи Республикаи Ўзбекистонро гуфта дихед. (с.6)
10. Мувофиқи Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон давлат, мақомоти он ва шахсони мансабдор мувофиқи чӣ кор меқунанд? (с.6)
11. Давлати демократӣ дар бобати ҳалли масъалаи оид ба дохил кардани тафйирот ба Конститутсия қадом муносибатро пеш мегирад? (с.96)
12. Сиёсати хориҷии Республикаи Ўзбекистон ба қадом принсипҳо асос ёфтааст? (с.26)
13. Манбаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ дар Республикаи Ўзбекистон кист? (с.21)
14. Мувофиқи Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон кӣ ҳуқуки аз номи ҳалқи Ўзбекистон сухан гуфтанро дорад? (с.22)

15. Кадом қонун ё хуччати меъёрий сарчашмаи асосии хуқуки конституционий аст? (с.8)
16. Қонун «Дар бораи Герби давлатии Республикаи Ўзбекистон» кай қабул карда шуд? (с.20)
17. То қабули Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон давлати мөбар асоси кадом қонун мақоми давлати мустақили демократиро гирифт? (с.19)
18. Преамбулаи Конститутсия чист? (с.13)
19. Суверенитет (соҳибихтиёри) – ин... (с.18)
20. Қонун «Дар бораи байраки давлатии Республикаи Ўзбекистон» кай қабул шудааст? (с.20)
21. Чаро дар давлати хуқуқбунёд риояи принсиби тақсимоти давлат ҳатмӣ мебошад? (с.20)
22. Озодии вичдон – ин хуқуки шаҳрванд... (с.44)
23. Дар Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон вазифаи меҳнат карданни ҳамаи шаҳрвандон пешбинӣ шудааст? (с.50)
24. Хуқуқу озодиҳои шаҳрвандонро, ки дар Конститутсия ва қонунҳо муқаррар шудааст, кӣ таъмин мекунад? (с.33)
25. Кафили хуқуқу озодиҳои шаҳрвандони Ўзбекистон кист? (с.120)
26. Оё озодии баёни ақида дар республика мувофиқи Конститутсия маҳдуд карда шудааст? (с.44)
27. Аз чандсолагӣ барои дигаркуни шаҳрвандӣ розигии хаттии кӯдак талаб карда мешавад? (с.67)
28. Апатрид – оне, ки... (с.62)
29. Шаҳрванд буданро кадом хуччат тасдиқ мекунад? (с.63)
30. Омбудсман – ин... (с.69)
31. Қонун «Дар бораи шаҳрвандии Республикаи Ўзбекистон» кай қабул шудааст? (с.60)
32. Хусусиятҳои асосии шаҳрвандии Республикаи Ўзбекистонро номбар кунед. (с.60)
33. Шаҳрвандӣ – ин... (61)

34. Шахсоне, ки шаҳрванди хориҷӣ ҳастанд, ба шаҳрвандии Республикаи Ўзбекистон қабул шуданашон мумкин аст? (с.64)
35. Бекор шудани шаҳрвандӣ дар қадом ҳолат рӯй медиҳад? (с.65)
36. Мувофиқи Конститутсия ба ҳуқуқу озодиҳои шаҳс мансуб аст... (с.45)
37. Қадом ҳуқуқҳо ба ҳуқуқҳои сиёсии инсон тааллуқ дорад? (с.56)
38. Оё мақомоти ҳокимият ҳақ доранд, ки гузаронидани митингҳо, ҷамъомадҳо ё намоиши шаҳрвандонро манъ кунанд? (с.60)
39. Фаъолияти Девони Вазиронро кӣ раҳбарӣ мекунад? (с.126)
40. Шӯрои Олий Мажлис ба қадом мақвсад ташкил карда мешавад (с.123)
41. Шӯрои депутатҳои ҳалқиро кӣ раҳбарӣ мекунад (с.130)
42. Лавозими Президенти Республикаи Ўзбекистон кай таъсис ёфт? (с.119)
43. Ҷамъомади шаҳрвандон оё органи худидоракуни шаҳрак, дехот ва маҳаллаҳо аст? (с.134)
44. Оё Олий Мажлиси намояндагони дипломатии Республикаи Ўзбекистонро таъян ва озод мекунад (с.114)
45. Ба қадом органҳо ва шаҳсони мансабдор дар Олий Мажлис ташаббуси қонунгузорӣ дода шудааст? (с. 116)
46. Мувофиқи Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон ҳуқуқи ратификатсия ва денонсатсия кардани шартнома ва созишномаҳои байнамилалӣ ба кӣ ё ба қадом орган дода шудааст? (с.112)
47. Бо розигии қадом орган сарҳадро дигар кардан, вилоятҳои Республикаи Ўзбекистонро ташкил ё барҳам додан мумкин аст? (с.112)
48. Президенти Республикаи Ўзбекистон кӣ интихоб шуданаш мумкин аст? (с.123)
49. Мувофиқи Конститутсия Президент баъди ба охир расидани муддати ваколат қадом вазифаро ишғол карданаш мумкин? (с.124)
50. Президент барои чанд сол интихоб мешавад? (с.123)

51. Кадом органи ҳокимият ҳуқуқи дигар кардани сарҳадоти республикаи Ўзбекистонро дорад? (с.112)
52. Дар фаъолияти воситаҳои ахбори оммавӣ оё ба сензура роҳ дода мешавад? (с.85)
53. Қонунҳои Олий Мажлис баъди қабул шудан баъди чанд вақт дар матбуот эълон карда мешавад? (с.117)
54. Олий Мажлис чанд палата дорад? (с.110)
55. Шаҳрванди Республикаи Ўзбекистон аз чандсолагӣ сар карда Президент интихоб шуданаш мумкин аст? (с.123)
56. Палатай қонунгузории Олий Мажлис аз чанд нафар депутат иборат аст? (с.110)
57. Бучети республикаро кӣ қабул мекунад ва ичрои онро назорат менамояд? (с.111)
58. Самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷиро кӣ муайян мекунад? (с.111)
59. Барои ташкил кардани вилояти нав кӣ ҳақ дорад? (с.112)
60. Баҳси байни Республикаи Ўзбекистон ва Республикаи Қароқалпоқистон чӣ гуна ҳал карда мешавад? (с.103)
61. Ба ваколатҳои мутлақи Сенати Олий Мажлис чиҳо дохил мешавад? (с.113)
62. Кӣ ҳақ дорад дар бораи пароканда кардан, манъ ё маҳдуд намудани фаъолияти ташкилотҳои ҷамъиятӣ қарор қабул намояд? (с.85)
63. Оё дуруст аст: Президенти Республикаи Ўзбекистон дар як вақт вазифаи раиси Суди конституциониро ичро менамояд? (с.119-122)
64. Дар Республикаи Ўзбекистон шаҳракҳо, дехаҳо ва авулҳоро кӣ ташкил мекунад ё барҳам мезанад? (с.112)
65. Ба ваколати ҷамоати шаҳрвандон чиҳо дохил мешавад? (с.135)
66. Ваколати судяҳои Суди конституционӣ дар кадом ҳолатҳо қатъ карда мешавад? (с.147)

67. Ваколатҳои мутлақи Палатаи қонунгузории Олий Мажлисро номбар кунед. (с.113)
68. Парламенти Республикаи Қароқалпоқистон чӣ ном дорад? (с.104)
69. Шаҳрванде, ки Президент интихоб шуданист, пеш аз интихобот чанд сол дар ҳудуди он бояд иқомат дошта бошад? (с.123)
70. Вазифаҳои асосии Президенти Ўзбекистонро ҳамчун сарвари давлат номбар кунед. (с.123)
71. Президент оё ҳақ дорад ваколаташро ба органҳои давлатӣ ё шахсони мансабдор voguzor кунад? (с.122)
72. Кӣ Президенти Республикаи Ўзбекистон интихоб шуда метавонад? (с.123)
73. Фарқи республикаи президентиро аз парламентӣ гуфта диҳед. (с.123)
74. Шумо кадом органҳои иҷроияи ҳокимиятро дар Республикаи Ўзбекистон медонед? (с.125,127,130)
75. Девони Вазирони Республикаи Ўзбекистон дар назди кӣ ҷавобгар аст? (с.125)
76. Ваколатҳои асосии Девони Вазирони Республикаи Ўзбекистонро номбар кунед. (с.125)
77. Робитаи байни Девони Вазирон бо Олий Мажлис чӣ тавр амалӣ мешавад? (с.125)
78. Вазифаи асосии Девони Вазирони Республикаи Ўзбекистонро номбар кунед. (с.(125)
79. Шӯроҳои депутатҳои ҳалқ кадом муаммоҳоро ҳал меқунанд? (с.130)
80. Органи худидоракуни шаҳрвандон чӣ гуна ташкилот аст? (с.134)
81. Органҳои (мақомоти) худидоракуни шаҳрвандонро кӣ раҳбарӣ меқунад ва барои чанд соли интихоб мешавад? (с.134)
82. Сохтори судии Республикаи Ўзбекистон ва Республикаи Қароқалпоқистон аз кадом судҳо иборат аст? (с.140)

83. Суд дар сохтори органҳои ҳокимиияти давлатӣ қадом ролро мебозад? (с.139)
84. Мақсади асосии органҳои судии Республикаи Ўзбекистонро номбар кунед. (с.139)
85. Барои татбиқи адолати судӣ нисбат ба қонунҳо қадом талабҳои асосӣ гузошта мешавад, номбар кунед. (с.145)
86. Принсиҳи мустақилии судҳо ва танҳо ба қонун итоат намудани онҳо дар амал чӣ тавр татбиқ мешавад? (с.147)
87. Вазифаи асоситарини Суди конститутсиониро гӯед. (с.141)
88. Кӣ судяни суди шаҳрӣ ё ноҳиявии Суди конститутсионӣ шуда метавонад? (с.147)
89. Дар Республикаи Ўзбекистон киҳо ҳуқуқи интихоботӣ доранд? (с.155)
90. Дар фаъолияти комиссияи интихоботӣ ошкорой чӣ гуна рол мебозад? (с.157)
91. Дар Ўзбекистон қадом модели низоми интихобот қабул шудааст? (с.156)
92. Қонунҳои Республикаи Ўзбекистон ба шаҳрвандон оид ба интихобот қадом ҳуқуқҳоро медиҳанд? (с.156)
93. Органҳои прокуратура ба қадом мақсад ташкил дода шудаанд? (с.163)
94. Прокурор дар суд қадом вазифаро иҷро мекунад? (с.163)
95. Органҳои прокуратураго кӣ раҳбарӣ мекунад ва фаъолияти онҳоро кӣ назорат менамояд? (с.164)
96. Ҳангоми қайди вайронкунии қонун прокурор чӣ гуна чораҳоро меандешад? (с.165-166)
97. Таъминоти молиявии прокуратура чӣ гуна ба амал бароварда мешавад? (с.167)
98. Ҳуқуқ чӣ гуна ба инкишофи муносибатҳои иқтисодии ҷамъият таъсир мерасонад? (с.171)

99. Сарчашмаҳои асосии системаи молиявию кредитии давлатро номбар кунед. (с.172)
100. Муассисаҳоеро номбар кунед, ки системаи молиявию банкии давлатро ташкил медиҳанд. (с.173)
101. Воҳиди пулии давлат—сўм кай ба муомила чорӣ карда шуд? (с.173)
102. Низоми молия—ин... (с.172)
103. Фаъолияти молиявию иқтисодии давлат дар кадом самтҳо ба амал бароварда мешавад? (с.172)



## ЛУФАТ

**Агрессия** (лотинӣ aggressio – ҳуҷум) – дар ҳуқуқи байналхалқӣ аз нуқтаи назари Оинномаи СММ истифодаи ғайриқонунии қувваҳои мусаллаҳи зидди ҳуқуқӣ .

**Апатрид** – (юнонӣ patridos – ватан, а–бе, бидуни) – шахсе ки шаҳрванди ягон кишвари муайян набуда ва дар айни замон мансубияти он ба ягон давлати хориҷӣ ба исбот нарасидааст.

**Апеллятсия** (лотинӣ appellatio – муроҷиат, шикоят) – аз сари нав шикоят бурдан ба маҳкамаи болотар ҷиҳати расидан аз болои қароре доир ба моҳияти он

**Аргумент** (лотинӣ аз argumentum) – далели мантиқиест, ки ба сифати асоси исбот хизмат мекунад.

**Армия** (аз лотинӣ «armare» – мусаллаҳгардонӣ) – ҷамъи қувваҳои мусаллаҳи давлат.

**Блоки (иттифоқи)** интихобкунандагон-созишишномаи партияҳои сиёсӣ оид ба якъоя нишон додани номзад дар интихоботи сарвари давлат, органҳои интихоботии ҳокимияти марказӣ ва маҳаллӣ.

**Буҷет** (франсузӣ аз baiegette – ҳамён) – рӯйхати ҳарочоту даромадҳои давлат, ки бо тартиби қонунӣ ба муддати муайян тасдиқ карда мешавад.

**Вето** (лотинӣ – veto – манъ мекунам) – ҳуҷҷатест, ки ягон орган қарори худро аз эътибор пайдо кардан бозмедорад.

**Виза** (лотинӣ visus-гузаронидашуда, муоинашуда) – аломати додани руҳсатнома барои ба ҳудуди ягон давлат рафтани, омадан, истиқомат кардан, ки дар паспорт гузошта мешавад.

**Генотсид** – нобуд карда партофтани баъзе гурӯҳҳои аҳолӣ бо баҳонаҳои миллӣ, нажодӣ, динӣ.

**Герби** (нишони) давлатӣ – эмблемаи расмии давлат, нишони давлатӣ.

**Гимн** – Суруди миллии давлат (мадҳия) – рамзи расмии давлат.

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях

**Демократия** (юоной demokratia – ҳокимияти ҳалқӣ) – шакли сохтори давлатӣ, ки ба эътирофи ҳокимиятдории мардумӣ, плюрализми сиёсӣ, озодиву баробарии шаҳрвандон, ҳуқуқи инсон барин принсипҳои конститутсионӣ асос меёбад.

**Депутат** (лотинӣ deputatus – сафир; вакил) – шахси интихобшуда ба мақоми қонунбарори давлат ёки ба дигар мақоми ваколатдор, намояндаи кисми маълуми аҳолӣ.

**Имплементация** (англисӣ implementation – амалӣ кардан) – дар ҳуқуқи байналмилалӣ татбиқи амалии ўҳдадории байналмилалӣ дар дар доҳили давлат.

**Импичмент** (англисӣ impeachment-бадном, айбордор кардан) – тартиби алоҳидаи ба ъавобгарӣ қашидани шахсони мансабдори олии давлат.

**Инаугуратсия** (англисӣ inauguration – кушоиши бошукуҳ; тантанавор ишғол кардани лавозим) – номгузории маросими тантанаки ишғоли лавозими сарвари акнун интихобшудаи давлат.

**Интихоботи алтернативӣ** – интихоби шахси мансабдор ба ягон мақомот аз байни ду ё бештар номзадҳои байни худ рақобаткунанда.

**Кворум** (лотинӣ quorum – омодагирии кофӣ) – миқдори камтарини ширкатқунандагони ҷамъомад, ки қарорҳои қабулкардаи онҳо ҳақиқӣ шуморида мешавад.

**Легитимӣ** будан (лотинӣ legitimus – қонунӣ) – қонунӣ будани ягон ваколат ё ҳуқуқро эътироф кардан ёки тасдиқ кардан.

**Маъмурият** (арабӣ «маъмурийат» идора ва ё иттиҳодияи амрди-ҳанда; инчунин, номи муштараки масканҳое, ки одамон онро обод кардаанд ва муқими он ҷо шудаанд) – номгузории аз ҳама маъмули мақомоти ҳокимияти иҷроияи мухталифараҷа (дар шаҳру ноҳия, вилояту республика).

**Муаммо** (арабӣ – масъалаи ҳаллаш душвор, пинҳон), жанри шеърият дар адабиёти классикӣ) – масъалаи мураккаби назарӣ ё амалӣ, ки тадқиқро тақозо менамояд.

**Низоми интихоботи мачоритар** (франсузӣ majoritarie – аксаријат) – низомии интихобие, кидаронномзади аксариовозии интихобк унандагонро гирифта интихобшуда ҳисоб карда мешавад.

\*Книга представлена исключительно в образовательных целях

**Омбудсман** (шведӣ hombudsman – вакили манфиатҳои касе) – шахси мансабдоре, ки риояи ҳуқуқҳои инсонро аз ҷониби мақомоти давлатӣ таҳти назорат қарор медиҳад.

**Парламент** (англисӣ parliament, франсузӣ parler – сухан гуфтан) – номгузории мақоми қонунгузор ва мақоми вакилдори олии давлат.

**Преамбула** (франсузӣ preamble – сарсухан, дебоча) – муқаддама ва ё пешгуфтори қонун ва дигар қарори ҳуқуқӣ .

**Президент** (лотинӣ preasidens – дар пеш нишинанд; дар аввал қароргирифта) – дар мамлакатҳои дорои шакли идораи республикавӣ сарвари давлат ва сарвари ҳокимияти ичроия.

**Референдум** (лотинӣ referendum – чизе ки эълони он шарт бошад) – пурсиши ҳамагонӣ, ки дар он тамоми шаҳрвандон иштирок биқунанд ёки ҳуқуқи интихобот: доир ба масъалаҳои муҳимтарини ҳаёти давлат гузаронида мешавад.

**Сензора** (лотинӣ sensura – назорати давлатӣ ) – назорати давлатӣ аз болои мазмуну мундариҷаи маҳсулоти чопӣ, асарҳои саҳна ва ҳоказо бо мақсади роҳ надодан ва ё маҳдуд соҳтан ба паҳну интишор ёфтани ғояҳо ва маълумоте, ки аз ҷониби ҳокимият номақбул ва ё зарарнок дониста мешаванд.

**Стандарт** (англисӣ – standart) – норма, мизон, асос.

**Суворенитет** (франсузӣ souverainete) – мустақилияти комил ва пурраи давлат аз дигар давлат дар корҳои дохила ва дар муносаботи берунаи худ, соҳибихтиёрий.

**Тартиботи конституционӣ** – чунин ҷараёни корҳои давлатӣ ва ташкили зиндагии одамоне, ки аз меъёрҳои Конституция бармеояд ва ба он мутобиқ мебошад.

**Унитар** (лотинӣ unitas – ваҳдат, ягонагӣ, яклухт, якпорча) – шакли соҳтори давлат, ки ягонагиу якпорчагиро ифода мекунад.

**Устувор, устуворӣ** – ифодаи аввалин, афзалиятнок будани ягон ҷиз.

**Федератсия** (лотинӣ federatio – бо ҳам иттифоқ бастан) – иттиҳодияи давлатҳоест, ки дар он давлатҳои якшаванд мустақилии худро тибқи қонун нигоҳ медоранд ва давлати ягонаро ташкил

медиҳанд, ки он дорои шаҳрвандии иттифоқи ягона, армияи иттифоқи ягона, мақомоти давлатии иттифоқи ягона мебошад.

**Эътиборнома** – ҳуҷҷати диплматӣ, ки мақоми намояндаи дипломатии ба давлати хориӣ таъиншударо расман тасдиқ мекунад.

**Шаҳрвандӣ** – алоқаҳои барқарори ҳуқуқии шахс бо давлати мушиҳхас.

**Ҳуқуқи давлат** (ба ҳуқуки конститутсионӣ мувофиқ меояд) – соҳаи ҳуқуқест, ки асосҳои соҳтори иҷтимоиву иқтисодӣ, сиёсӣ ва ҳудудии давлатро ба тартиб медарорад, ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандонро мустаҳкам менамояд, инчунин, соҳтори мақомоти ҳокимиияти давлатии худи ҳамон давлатро муқаррар месозад.

**Чамъияти шаҳрвандӣ** – соҳтори чамъиятиест, ки дар он ҳамаи ҳуқуқи инсон кафолат дода мешавад, плюрализми мағқуравӣ таъмин мёёбад.

Все учебники Узбекистана на сайте UZEDU.ONLINE  
МАТЕРИАЛХОИ НОРМАТИВИЕ, КИ БО ЁРИИ QR-КОД  
ГИРИФТА МЕШАВАНД

Барои дастрас кардани матни пурраи қонун ба шумо дар смартфонатон чойгир кардани сканер-дастури хондани QR-код (QR Droit, QR Code Reader, QR BarcodeScanner)-ро тавсия медиҳем. Бо ёрии он ба воситаи ҳавола ба сайт гузашта, ахбороти матнинокро гирифтанатон мумкин. Сарфи назар аз он, ки дар смартфонатон кадом иловаро чойгир намудаед, ба Algoritm монанд мешавад.

1. Иловаро чойгир намуда, ба кор дароред.  
2. Объективи камераро ба QR-код мувофиқ кунед. Мунтазир шавед: илова кодро меёбад. Ҳаракати дар код шифршударо амалӣ намоед. Акнун Шумо ҳангоми тайёрӣ ба дарс ё тайёрӣ ба тадбири берун аз синф имконияти гирифтани ахбороти иловагӣ файр аз китоби дарсӣ оид ба ҳуҷҷатҳои қонунии Республикаи Ўзбекистонро доред.

**1. Конститутсияи Республикаи  
Ўзбекистон.**



**2. Қонун “Дар бораи Герби давлатии  
Республикаи Ўзбекистон”.**




**3. Қонун “Дар бораи Байрақи давлатии  
Республикаи Ўзбекистон”.**



**4. Қонун “Дар бораи Гимни давлатии Республикаи Ўзбекистон”.**



**5. Қонуни Республикаи Ўзбекистон  
“Дар бораи тамоилҳои асосии сиёсати хориҷӣ”.**



**6. Қонуни Республикаи Ўзбекистон  
“Дар бораи озодии вичдон ва ташкилотҳои динӣ”.**



**7. Қонуни Республикаи Ўзбекистон  
“Дар бораи таълим”.**



**8. Қонуни Республикаи Ўзбекистон  
“Дар бораи муроҷиатҳои шахсони юридикӣ ва ҷисмонӣ”.**



**9 Қонуни Республикаи Ўзбекистон  
“Дар бораи профилактикаи бени-  
гоҳубин мондани ноболиғон ва  
хуқуқшиканиҳо дар байни онҳо”.**



**10. Қарори Президенти Республикаи  
Ўзбекистон “Дар бора чора-  
ву тадбирҳои боз ҳам такмил до-  
дани соҳтори муборизаи зидди  
хуқуқшиканиҳо ва чиноятгарӣ”.**



**11. Кодекси чиноии Республикаи Ўз-  
бекистон.**



**12. Қонуни Республикаи Ўзбекистон  
“Дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ”.**



**13. Қонуни Республикаи Ўзбекистон бо-  
раи кафолатҳои хуқуқҳои бачагон”.**



**14. Қонуни Республикаи Ўзбекистон  
“Дар бораи ҳучҷатҳои меъёрию хуқуқӣ”.**



**15. Қонун “Дар бораи Девони  
Вазирони Республикаи Ўзбекистон”.**




**16. Қонуни Республикаи Ўзбекистон  
“Дар бораи органҳои худидоракунии  
шахрвандон”.**



**17. Қонуни Республикаи Ўзбекистон  
“Дар бораи судҳо”.**



**18. Қонуни Республикаи Ўзбекистон  
“Дар бораи Суди конститутсионӣ”.**



19. Қонуни Республикаи Ўзбекистон  
“Дар бораи Комиссияи марказии  
интихоботӣ”.



20. Қонуни Республикаи Ўзбекистон  
“Дар бораи прокуратура”.



21. Қонуни Республикаи Ўзбекистон “Дар  
бораи воситаҳои ахбори оммавӣ”.



22. Қонуни Республикаи Ўзбекистон “Дар  
бораи банк ва фаъолияти банкӣ”



## МУНДАРИЧА

Саёхат ба олами Конститутсия..... 3

### **ФАСЛИ I КОНСТИТУТСИЯ – ҚОНУНИ АСОСИИ ДАВЛАТ**

§ 1. Ҳуқуқи конститутсионӣ.....	5
§ 2. Дарси амалӣ. Мундариҷа ва тавсифи Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон.....	11
§ 3. Принципҳои асосии Конститутсияи Республикаи Ўзбекистон.....	16
§ 4. Дарси амалӣ. Сиёсати хориҷии Республикаи Ўзбекистон.....	31

### **ФАСЛИ II ҲУҚУҚҲО, ОЗОДИҲО ВА ВАЗИФАҲОИ АСОСИИ ИНСОН ВА ШАҲРВАНД**

§ 5. Ҳуқуқҳо, озодиҳо ва ўҳдадории асосии инсон ва шаҳрванд.....	38
§ 6-7. Дарси амалӣ. Ҳуқуқҳо ва озодиҳои шахсии инсон ва шаҳрванд .....	46
§ 8. Дарси амалӣ. Ҳуқуқҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии инсон ва шаҳрванд. Ҳуқуқи шахсӣ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд .....	54
§ 9. Ҳуқуқҳои сиёсӣ .....	62
§ 10. Шаҳрвандии Республикаи Ўзбекистон.....	67
§ 11. Кафолатҳои озодиҳо ва ҳуқуқи инсон.....	75
§ 12. Ўҳдадориҳои конститутсионии шаҳрвандони Республикаи Ўзбекистон.....	81

### **Фасли III ЧАМЬИЯТ ВА ШАХСИЯТ**

§ 13. Фаъолияти иттиҳодияҳои чамъияти  ва воситаҳои аҳбори оммавӣ.....	88
§ 14. Фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ.....	95
§ 15. Оила ҳамчун асоси  чамъияти имрӯза  ва оянда.....	99
§ 16. Сохтори маъмурию ҳудудӣ  ва давлатии Республикаи Ўзбекистон.....	105

§ 17. Ташкил гардидани ҳокимияти давлатӣ дар Республикаи Ўзбекистон.....	110
§ 18. Олий Мажлис ва ваколатҳои он.....	114
§ 19. Дарси амалӣ. Лоиҳаи қонунро қабул мекунем. ....	123
§ 20. Президенти Республикаи Ўзбекистон.....	119
§ 21. Органҳои ҳокимияти иҷроияи Республикаи Ўзбекистон давлатӣ дар маҳалҳо.....	134
§ 22. Органҳои худидоракунӣ дар маҳалҳо.....	137
§ 23. Мақомоти худидоракунии шаҳрвандон.....	140
§ 24. Сохтори суд дар Республикаи Ўзбекистон.....	138
§ 25. Ташкил фаъолияти органҳои судии Республикаи Ўзбекистон.....	147
§ 26. Дарси амалӣ. Маҷлиси Суди конститутсионӣ.....	155

## **ФАСЛИ V. КОНСТИТУТСИЯ – КАФОЛАТИ ҲУҶУҚИИ ИНКИШОФИ ДЕМОКРАТИЯ ДАР МАМЛАКАТ**

§ 27. Низоми интихобот дар Республикаи Ўзбекистон.....	155
§ 28. Дарси амалӣ. Интихоботи депутатҳо ва сенаторҳои Олий Мажлиси Республикаи Ўзбекистон .. ..	160
§ 29. Мақомоти прокуратура (додситонӣ )-и Республикаи Ўзбекистон.....	163
§ 30. Молия ва кредит дар Республикаи Ўзбекистон.....	170

Хулоса.....	177
Мустақилона санҷидани донишҳои худ.....	179
Тақрори чамъбастӣ. Конститутсия – қонуни асосии давлат.....	181
Луғат.....	188
Материалҳое, ки бо ёрии QR Kod гирифта мешаванд.....	192

G.M.TANSIKBAYEVA, V.A.KOSTETSKIY

**KONSTITUTSIYAVIY  
HUQUQ  
ASOSLARI**

Umumiy o'rta ta'lif mifikalarining  
9-sinfi uchun darslik

(*Tojik tilida*)

*Tuzatilgan va to 'ldirilgan sakkizinch nashr*

«Sharq» nashriyot-matbaa  
aksiyadorlik kompaniyasi  
Bosh tahririyati  
Toshkent – 2019

Мутарчим *Шоқаҳҳор Салимов*  
Мухаррир *С. Қаҳҳор*  
Мусаввир *Б. Бобоҷонов*  
Муҳаррири техникӣ *Р. Нафасов*  
Саҳифабанди компьютерӣ *О.Фозилова, М. Атҳамова*

**Литсензияи нашр АИ № 201, 28.08.2011**

Ба чопаш 31.07.2019 ичозат дода шуд. Андозаи 70x90  $\frac{1}{16}$ .  
Гарнитураи «Times New Roman». Бо усули оғсет чоп шудааст. Ҷузъи нашрию  
ҳисобӣ 14,6. Ҷузъи чопии шартӣ 12,5. Адади нашр 6743. Супориши № 469.

**Дар матбааи Ширкати саҳомии табъу нашри «Sharq» чоп гардидааст.  
Нишонӣ: 100000, шахри Тошканд, кӯчаи Буюк Турон, 41.**

№	ному насаби донишомӯз	Соли хониш	ҳолати китоб ҳангоми гирифтан	имзои раҳбари синф	ҳолати китоб ҳангоми супоридан	имзои раҳбари синф
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Китоби дарсӣ ба ичора дода шуда, дар охири соли хониш ҷадвали болоӣ аз тарафи раҳбари синф аз рӯи меъёрҳои зерини баҳо пур карда мешавад:

нав	ҳолати китоби дарсӣ ҳангоми бори аввал супоридан
Хуб	муқовааш бутун, аз қисми асосии китоб чудо нашудааст. ҳамаи варақҳояш ҳаст, надаридааст, чудо нашудааст, дар саҳифаҳо навишт ва ҳатҳо нест.
қаноат- баҳш	муқова қач шудааст, канорҳояш коҳида, якчанд ҳатҳо қашида, ҳолати аз қисми асосӣ ҷудошавӣ дорад, аз тарафи истифодабаранда қаноатбаҳш таъмир гардидааст. Варақҳои ҷудошудааш аз нав таъмир гашта, дар баъзе саҳифаҳо ҳат қашида шудаанд.
Ғайриқаноат- баҳш	Муқова ҳат қашида шудааст, даридааст, аз қисми асосӣ ҷудо шудааст ё ки умуман нест, ғайриқаноатбаҳш таъмир шудааст. Саҳифаҳо дарида, варақҳо намерасанд, ҳат қашида, ранг карда партофта шудааст, китобро барқарор карда намешавад.

G.M.TANSIKBAYEVA, V.A.KOSTETSKIY

**KONSTITUTSIYAVIY  
HUQUQ  
ASOSLARI**

Umumiy o'rta ta'lif mifikalarining  
9-sinfi uchun darslik

(*Tojik tilida*)

*Tuzatilgan va to 'ldirilgan sakkizinch nashr*

«Sharq» nashriyot-matbaa  
aksiyadorlik kompaniyasi  
Bosh tahririyati  
Toshkent – 2019

Мутарчим *Шоқаҳҳор Салимов*  
Мухаррир *С. Қаҳҳор*  
Мусаввир *Б. Бобоҷонов*  
Муҳаррири техникӣ *Р. Нафасов*  
Саҳифабанди компьютерӣ *О.Фозилова, М. Атҳамова*

**Литсензияи нашр AI № 201, 28.08.2011**

Ба чопаш 31.07.2019 ичозат дода шуд. Андозаи 70x90  $\frac{1}{16}$ .  
Гарнитураи «Times New Roman». Бо усули оғсет чоп шудааст. Ҷузъи нашрию  
хисобӣ 14,6. Ҷузъи чопии шартӣ 12,5. Адади нашр 887. Супориши № 469-А.

**Дар матбааи Ширкати саҳомии табъу нашри «Sharq» чоп гардидааст.  
Нишонӣ: 100000, шахри Тошканд, кӯчаи Буюк Турон, 41.**